

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМЎЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ**

УДК 809.155. 0

Ba ҳуқуқи дастнавис

ҒАФФОРОВ АБДУШУКУР ОДИНАШОЕВИЧ

**ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКӢ ВА МАЛЬНОИИ
ИБОРАҲОИ ФЕҖЛӢ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЧИК
(ДАР АСОСИ МАВОДИ ОСОРИ МАНСУРИ АСРҲОИ XV- XVI)**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ

Душанбе - 2021

**Диссертатсия дар кафедраи назария ва амалияи забоншиносии
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ омода гардидааст.**

Мушовири илмӣ: **Раҳматулозода С. Р.** - доктори илмҳои филологӣ, узви вобастаи АМИТ, мувовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ: **Оғаридаев Назрӣ** -доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи Моёншо Назаршоев

Саломиён Муҳаммаддовуд Қаюм-доктори илмҳои филологӣ, мувовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳасанзода Абдуҷамол Ашраф - доктори илмҳои филологӣ, профессор, мунири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Б. Ғафуров

Муассисаи тақриздиҳанда: Донишгоҳи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода

Ҳимояи диссертатсия «_» _____ соли 2021, соати 13^{00} дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-028-и назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121) баргузор мегардад.

Ба муҳтавои диссертатсия дар китобхонаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121) ва тавассути сомонаи www.tqru.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат рӯзи «_» _____ соли 2021 фиристода шуд.

Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Мирзоалиева А. Ш.

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР

Мубрамият ва зарурати мавзўи таҳқик. Қабули Қонуни нави забони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар инкишоғу такомул ва рушди маданияту фарҳанги кишварамон марҳилаи навро оғоз намуд. Мардуми тоҷик ба бунёди ҳастии маънавии инсон –забони модарӣ таҷдиди назар кард. Забони адабии тоҷикӣ дар давоми ҳазорсолаҳо давраҳои гуногуни инкишоғро паймуда, «сабку услуби гуногун пайдо карда, тамоюлоти ҳам содабаёнӣ ва ҳам мушкилписандиро аз сар гузаронида, то даврони мо пойдор ва устувор мондааст» [55; 5]. Тавре ки Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, пешвои миллат–Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъқид намудаанд: «Забон дар ҳама давру замонҳо барои муаррифии миллат рукни муҳим ва муқаддас ба шумор рафта, поку беолоиш нигоҳ доштани он вазифаи ҳар як соҳибзабон ва шахси ватандӯст мебошад» [326].

Дар ибтидои асри XX дар раванди ташаккул ва инкишоғи забони адабии тоҷикӣ равияҳои гуногун падид омаданд, ки дар ҷараёни онҳо ҳам тамоюлоти мусбат ва ҳам баъзе майлҳои манғӣ мушоҳида шудааст. Масалан, забоншиносии тоҷик ҳамчун илми маҳсус ба вучуд омад, тақмил ва рушд ёфт, меъёрҳои сарфию наҳвии он ҳадафи таҳқиқу коркард қарор дода шуд, вале дар ин ҷараён ҳангоми муқаррар соҳтани меъёрҳои забони адабии насри классикий бисёр ҷиҳатҳои он аз назари баъзе аз муҳакқикон берун монд.

Аз ин рӯ, дар шароити нави рушд ва давраи нави эҳёи асолати забони тоҷикӣ таҳқиқи масъалаҳои таърихи забони адабӣ, алалхусус, наҳви насри классикии он аҳамияти хосса дорад, зеро бе муайян кардан ва ба ҳисоб нагирифтани ҷараёни таърихии ин ён ҳодисаи забонӣ ҳолати кунунии забонро дуруст муайяну муқаррар намудан душвор ва дар баъзе масоил имконнозазир аст.

Таҳқиқи таърихи забони тоҷикӣ аз вазифаҳои мубрам ва зарурии муҳакқикон буда, он бояд на танҳо дар асоси қонун ва қавоиди дастурҳои қадима сурат бигираад, балки дар асоси такя ба намунаҳои осори мансум ва мансури классикон анҷом пазирад. Зеро адібони классик аз таълоботи дастурҳо оғоҳии комил доштанд ва тибқи он осори гаронмояи хешро таълиф ва тадвин мекарданд.

Илова бар ин, он бузургон имконоти мухталифи забони зинда ва гуфтугүйи мухити зиндагый ва замони худро бо камоли маҳорат ба ҳисоб мегирифтанд ва дар ҷодаи эҷод он дурданаҳоро мавриди корбурд қарор медоданд.

Аз ин лиҳоз, мо тасмим гирифтем, ки зимни таҳқиқи худ аз он сарчашмаҳои эътиимодбахш огоҳона истифода барем. Азбаски муаллифони «Баҳористон» (Чомӣ), «Бадоеъ-ул-вақоэъ» (Восифӣ), «Тухфай Сомӣ» (Соммирзои Сафавӣ), «Латоиф-ут-тавоиф» (Алии Сафӣ), «Чаҳор ғулзор» (Ҳасани Нисорӣ), «Футувватномай сultonӣ», «Ахлоқи Муҳсинӣ» (Хусайн Войзи Кошифӣ) дар корбурди имконоти дастурии забони роҷиҷи айёми худ, аз қабили ибораҳои феълӣ кӯшишҳои фаровоне ба ҳарҷ додаанд, мо дар таҳқиқи худ бештар ба осори онҳо, ки маҳсули як давраи муайяну мушаҳҳаси тараққиёти забони тоҷикӣ (а. XV- XVI) ба ҳисоб мераванд, такя намудем.

Хусусияти грамматикий ва маъноии ибораҳои феълӣ дар забони адабии тоҷик аз масоили мубрам ва камомӯхташудаи илми забоншиносӣ буда, таҳқиқи он на танҳо ба омӯзиши ин ҷанбаи таърихии забон мусоидат меқунад, балки ба рушди минбаъдаи забоншиносии тоҷик ва ғановати забони адабӣ низ шароити мусоид фароҳам меорад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ. Ҳамин нукта мусаллам аст, ки солҳои охир доир ба масоили гуногуни осори мансури форсии тоҷикии адабиёти классикӣ асару мақолаҳои зиёде таълиф шуда истодааст. Аксарияти таҳқиқоти забони осори мансур масоили лексикӣ ва услубиро фаро мегиранд. Вале ба андешаи мо, дар таҳқиқоти анҷомшуда масъалаҳои мухимми ташаккулёбии ибораҳои феълӣ, моҳияти грамматикии онҳо, ҳаҷми ибора, шакл ва маънои он, муносибати он нисбат ба ҷумла ва қалима ба таври мунаzzам мавриди баррасии васеъ қарор нағирифтааст.

Вобаста ба ин, яке аз вазифаҳои таъхирназари таҳқиқи нахви насири классикӣ аз он иборат аст, ки навъ ва гурӯҳҳои мухталифи ибораҳои забони тоҷикӣ ба таври амиқ ва ҳаматарафа омӯхта шаванд. Ибораҳои феълӣ яке аз ҳамин гуна гурӯҳҳо мебошанд, ки дар забони тоҷикӣ ҳам аз рӯйи соҳт ва ҳам аз рӯйи маъно навъи муракқабу гуногунранг ва мухимми нахви забони тоҷикӣ буда, ҳанӯз ба қадри кифоя таҳқиқ нашудаанд. Умуман, то ҳол дар ин

мавзӯй асари чудогонаи шаклан яклухт дар забоншиносии точик ва бахусус, дар соҳаи таърихи забони адабӣ бо истиснои нигоштаҳои А. Мирзоев дигар манбаъҳои илмӣ ба назар намерасад.

Таҳлили хусусиятҳои грамматикӣ ва тобишҳои маъноии ибораҳои феълӣ дар забони осори мансур масъалаи актуалии таҳқиқоти осори илмии дар ин самт таълифгардида ба шумор меравад. Дар ҳамин замина, мо ба паҳлуи дигари мубрамии масъалаи мазкур ташаккулёбӣ ва таҳаввулоти ибораҳои феълӣ таваҷҷӯҳ намуда, тавассути маводи сарчашмаҳои ҳаттии адабиёти классикӣ, қолабҳои мустаъмали ибораҳои феълӣ, муносибатҳои нахвӣ, воситаҳои гуногуни алоқаи нахвӣ ва тобишҳои маъноии ин гуна ибораҳоро дар мукоиса бо забони ҳозира мавриди баррасӣ қарор додем. Дар баробари ин, дараҷаи истеъмолёбии ҳар яке аз ин воситаҳои алоқа, муносибатҳои нахвӣ ва тобишҳои маъноиро таҳлилу тавсиф намуда, ба ин васила хусусиятҳои услубии ин навъи ибораҳо, ҳолати имрӯзai истифодаи онҳо, суфта шудан ва ё аз истеъмол баромадани миқдори муайянни онҳо ва, умуман, қолабҳои мустаъмали ибораҳои феълии осори насрори асрҳои XV-XVI - ро аз дидгоҳи илмӣ муайяну муқаррар намудем.

Масъалаи омӯзиш ва баррасии забони осори классикӣ яке аз мавзӯъҳоест, ки аз замонҳои қадим то имрӯз диққати аҳли илмро ба худ ҷалб кардааст. Тавре ки омӯзиши осори илмии дар ин самт таълифгардида собит месозад, ибтидои баррасии масъалаҳои муҳталифи забон, аз ҷумла нахви осори мансур ҳанӯз аз Аполлон Дискол (забоншиноси юнонӣ, асри II мелодӣ) оғоз гардидааст. Ӯ дар осораш, яъне грамматикаи антикӣ дар муқаррар намудани қоидаҳои ташаккули ибора ва ҷумла далелу фактҳои забонӣ ва назару мушоҳидаҳои худро оид ба пайвасти мушаххаси қалимаҳо, ки дар забон мавҷуд буданд, ба асос мегирифт. Инчунин ба ташаккули нахви осори бадей таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, доир ба нахв ҳамчун роҳи пайвасти вожаҳо, яъне ҳамчун ибора, хусусиятҳои зоҳиршавии он, ба масъалаи вазифаи услубии ибора маълумотҳои аввалинро пешниҳод кардааст, ки онҳо минбаъд аз ҷониби олимони дигар такмил ёфта, дар ташаккул, таҳаввул ва густариши илми забон нақши муассир бозидаанд. Дар ҳамин росто, мо зимни таҳқиқи баъзе вижагиҳои забони осори мансур ба андешаҳои ин мутафаккири бузург такя намудем.

Дар Руссия рушд ва инкишофи илми нахв роҳи хоссаи худро дошт. Аввалин бор дар грамматикаҳои қадимтарини забони русӣ доир ба сарф ҳамчун таълимоти ҳиссаҳои нутқ, алоқаи калимаҳо дар чумла, яъне ҳамчун таълимоти маҳсуси ибора мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Дар баррасии масъалаи омӯхтани соҳти грамматикии забони русӣ, дар таърихи илми забоншиносии рус «Российская грамматика»-и М. В. Ломоносов [211] ва «Русская грамматика»-и А. Х. Востоков [160] нақши муҳим доранд. Дар таълимоти М. В. Ломоносов нахв ҳамчун таълимоти пайвasti ҳиссаҳои нутқ муқаррар шуда буд. Ҳарчанд дар баррасии масъалаҳои нахв мағҳуми ибораро истифода набурда бошад ҳам, аммо принципи асосии ташаккул ёфтани пайвasti калимаҳоро муайян намудааст. А. Х. Востоков ба масъалаи мазкур таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, ибораро ҳамчун мавзӯи асосии нахв арзёбӣ мекунад, ки роҷеъ ба ин масъала андешаи худро ин тавр баён кардааст: «Ибора яке аз мавзӯъҳои асосии нахв буда, воҳидест, ки тибқи нормаҳои забонӣ калимаҳо бояд дар нутқ муттаҳид шаванд» [160; 219].

Минбаъд аз асарҳои академик Ф. Ф. Фортунатов [283], А. М. Пешковский [242], М. Н. Петерсон [240], А. А. Шахматов [291] сар карда, аз охири аспи XIX дар забоншиносии рус масъалаҳои муносибати дутарафаи ибора ва чумла дар маркази диққати олимон қарор мегирад, ки баъдан дар такмил додан ва баррасии масъалаҳои мазкур муҳаққиқони забони мусоири рус ба мисли А. Н. Гвоздев [166], Е. С. Скобликова [271], В. П. Сухотин [269] ва Н. С. Валгина [148] саҳми назаррас мегузоранд.

Бояд қайд кард, ки ҳалли масъалаҳои мубрами ибора аз бозёфтҳои илми шӯравӣ буда, ба номи академик В. В. Виноградов зич алоқаманд аст, чунки ў афкори грамматикии олимони замони гузаштаву мусоирро омӯхта, таҳлил карда, ақидаи нахвии хос ва бунёдии хешро роҷеъ ба масъалаҳои ибора дар заминай маводи забони русӣ ба вучуд овардааст. Ў оид ба масъалаи моҳияту ҳудуди ибора ва чумла изҳори ақида карда, бори аввал таъкид карда буд, ки ибора ва чумла мавзӯи марказии нахв ба шумор рафта, чумла воситай ташаккул, ифода ва аҳбори фикр буда, ибора ҳамчун воҳиди номинативӣ танҳо ба воситай чумла ба системаи коммуникативии забон доҳил мешавад. Ҷойи дигар таъкид месозад,

ки «Барои омӯхтан ва ба гурӯхҳо чудо кардани вижагиҳои грамматикий таҳқиқи воҳидҳо ва категорияҳои асосии забонро, ки алоқа ва вазифаҳои унсурҳоро дар низоми забон муайян мекунанд, бояд ба назар гирифт. Чунин мағҳумҳои калидӣ ибора ва ҷумла мебошанд. Ҷойи маҳсусро ибора, ки нисбат ба ҷумла мустақилий ва муайянни камтар дорад, ишғол мекунад» [149; 7].

Минбаъд мақоми ибора дар низоми наҳв, дараҷаи омӯзиши он, соҳтори маънои ибора ва дигар масъалаҳои марбути он дар таълимоти пайравон ва шогирдони В. В. Виноградов- Н. Н. Пропокович ва Н. Ю. Шведова ба таври илмӣ асоснок карда мешаванд.

Дар солҳои охир таҳқиқи забони адабии тоҷикӣ таваҷҷуҳӣ олимон ва муҳаққиқони тоҷикро бештар ба худ ҷалб кард. Ҳамин аст, ки баъзе ҳусусиятҳои грамматикии ин ё он сарчашмаи ҳаттӣ, ё ягон давраи алоҳидай ташаккули забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқи муҳаққиқони тоҷик низ қарор гирифта, як қатор рисолаҳову монографияҳои илмӣ таълиф шуданд: Д. Т. Тоҷиев [277], В. С. Растворгувеа [248], Н. Маъсумӣ [59], Р. Л. Неменова [228] М. Исматуллоев [35; 36], Н. Д. Ғарифова [162] ва дигарон.

Таърихи ибораҳои озод, баҳусус ибораҳои феълиро, наомӯхта бисёр масъалаҳои шаклгирии воситаҳои алоқаи онҳоро шарҳ додан номумкин аст. Аз ин ҷиҳат, бештари забоншиносон эътироф менамоянд, ки барои мӯжаррар намудани меъёри мукаммали забони адабии муосири тоҷик ба таърихи пурғановати забони тоҷикӣ бояд муроҷиат кард.

Бино бар маводи илмии дастрас омӯзиши мавзӯи ибора, алоқаҳои изофӣ, пешоянӣ, пасоянӣ ва ҳамроҳии калимаҳо дар ҷумла ва масъалаҳои марбути он, ки барои назарияи ҳозираи ибора нақши муҳим доранд, дар забоншиносии муосири тоҷик, асосан, аз солҳои 60-уми асри XX оғоз мегардад. Дар пажӯҳишҳои Б. Ниёзмуҳаммадов [72], Н. Маъсумӣ [59], Ш. Н. Ниёзӣ [70], Р. Ғаффоров [164], Ш. Рустамов [77], С. В. Хушенова [287], Б. Камолиддинов [197] ва дигарон масъалаҳои назариявии ибора, баҳусус қонуниятиҳои ташкил ва хели ибораҳо, алоқаи ибора бо дигар воҳидҳои наҳвӣ, воситаҳои алоқаи грамматикий ва амсоли инҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Дуруст аст, ки вақтҳои охир ба масъалаи ибора, маҳсусан, ибораҳои феълӣ дар забоншиносии тоҷик аҳамияти бештаре дода шудааст. Оид ба ин масъала маълумоти наву фикрҳои ҷолиб дар асару мақолаҳои Д. Т. Тоҷиев [276], М. Н. Қосимова [48; 49], А. Ҳалилов [93], А. Мирзоев [61; 62; 63; 64; 65], С. Абдураҳимов [2; 3], М. Ақрамов [122], Ҳ. Солиев [266] ва дигарон ба назар мерасад. Маҳсусан, асари А. Мирзоев «Ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик» [63] дар илми иборашиносии тоҷик марҳилай навро оғоз намуд. Асари мазкур аз аввалин таҳқиқотест, ки дар он ибораҳои феълӣ аз рӯйи соҳт ва маъно тасниф ва байзе масъалаҳои назарияи ибора баён карда шудаанд. Қисми асосии асар ҳамаҷониба омӯхтани хелҳои ибораҳои феълиро, ки муносибати замонӣ доранд, дар бар мегирад.

Асари дигари А. Мирзоев бо номи «Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ» [65] низ ҷолиб буда, муаллиф дар он оид ба дараҷаи омӯзиши ибора дар забоншиносии умумӣ, ҳусусият ва мавқеи ибора дар забони тоҷикӣ, ибора дар асарҳои услубшиносӣ, лаҳҷашиносӣ, робитаи он бо маданияти сухан ва дигар паҳлуҳои назарияи ибора маълумоти амиқу батафсиле медиҳад.

Бояд гуфт, ки ҳар дуи ин асари иборашинос А. Мирзоев дар коркарду танзими на фақат масъалаҳои ибораи забони тоҷикӣ, ҳамчунин дар таҳқиқи масъалаҳои назарияи ибораҳои забонҳои дигар низ арзиши баланд доранд.

Мавзӯи ибора, аз чумла ибораи феълӣ, ҳамчун воҳиди мустакили синтаксис дар китобҳои дарсии мактабҳои олӣ аз ҷониби забоншиноси маъруф Р. Ғаффоров [28] таҳқиқ шудааст, ки дар он оид ба хелҳои алоқаи наҳвӣ ва тарзи ифодай онҳо дар ибора баҳши алоҳида чудо карда шудааст.

Оид ба ибораҳои феълӣ ва хелҳои алоқаи наҳвӣ маълумотҳои гуногуну ҷолибро вобаста ба шарҳи вазифаҳои наҳвии калимаҳои ёвар ва тасвири аъзоҳои чумла дар китобҳои дарсӣ «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [17], асарҳои шевашиносон В. С. Растворгуева [248], F. Ҷӯраев [180] ва дигарон дучор омадан мумкин аст.

Ба масъалаи ибораҳо, маҳсусан, ибораҳои феълӣ Р. Ғаффоров ҳангоми таҳқиқи наҳви чумлаҳои содаи шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ таваққуф намуда, андешаҳои ҷолиб баён кардааст [24].

Профессор М. Н. Қосимова дар «Очеркхо оид ба синтаксиси чумлаҳои содаи насири асри XI» роҷеъ ба ибораҳои масдарӣ ва муносибатҳои наҳвӣ дар онҳо маълумот додааст [50]. Бояд гуфт, ки ин ягона асаrest, ки дар хусуси ибораҳои масдарӣ дар насири классикӣ (асри XI) маълумоти нисбатан пурратар медиҳад.

Минбаъд дар дигар асаарҳои забоншиносон ҳам, ки дар онҳо масъалаҳои наҳв матраҳ мегарданд, оид ба ибора чун воҳиди алоҳидаи забонӣ маълумот дода мешавад. Дар ин бора корҳои илмии М. Б. Нағзизекова [225], X. М. Камолов [42], М. Ғозиева [161], А. О. Faффоров [163], С. О. Хочаева [285], С. Х. Курбонов [208], М. Темурова [278], С. М. Расулов [253] -ро номбар кардан мумкин аст. Аммо ин пажӯшишҳо, ба истиснои рисолаи А. О. Faффоров [163], ки масъалаи омӯзиши ибораи феълиро дар насири классикӣ ба миён гузаштааст, ба хелҳои гуногуни ибораҳо бахшида шуда, дар заминаи маводи забони адабии ҳозираи тоҷик баррасӣ шудаанд.

Сарфи назар аз ин дастовардҳо, масъалаи омӯзиш ва таҳқиқи ибораҳои феълий дар забоншиносии тоҷик ҳанӯз ба талабот мувофиқ нест. Умуман, то ҳол асари ҷудогонаи мукаммал дар забоншиносии тоҷик, маҳсусан, дар соҳаи таърихи забони адабӣ ба вучуд наомадааст. Бисёр паҳлуҳои ин мавзӯй бе таҳқиқи ҷиддӣ ба таври гуногун тасвир шудаанд.

Аз ин рӯ, омӯзиш ва таҳқиқи паҳлуҳои гуногуни ибораи феълий, бахусус, дар бунёди маводи осори адабиёти классикӣ аҳамияти бузург дорад. Чунон ки ба мушоҳида мерасад, баррасии ташаккулу такомули хусусиятҳои грамматикий ва тавсифи тобишҳои маъноии ибораҳои феълий дар заминаи маводи давраҳои алоҳидаи осори адабиёти классикӣ таҳқиқи ҳаматарафаро интизор аст.

Ҳадафи асосӣ ва вазифаҳои таҳқиқ. Ҳадафи таҳқиқ пажӯшиш ва мушаххас кардани хусусиятҳои грамматикий ва маъноии ибораҳои феълии забони адабии тоҷикӣ, ҳамчунин дақиқ намудани вижагиҳои таҳаввули соҳтор ва корбурди ибораҳои феълий дар осори ҳаттии асрҳои XV-XVI мебошад. Дар баробари ин, таҳқиқи таҳаввули ибораҳои феълии дар заминаи маводи сарчашмаҳои ҳаттии ин давра, марҳилаҳои такмил ёфтани, таркиб бастан ва рушди воситаҳои алоқаи байни ҷузъҳои асосӣ ва тобеи ибораҳои феълий, маҳсусан, пешояндҳои аслӣ, пешояндҳои номӣ, пешояндҳои номии

таркибӣ, пешоянҷҳои номии изофӣ, пешоянду пасоянӣ, инчунин, хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ин воситаҳоро дар давраи мавриди пажӯҳиш яке аз ҳадафҳои муҳим қарор додем. Ҳадафи гузошташуда аз таҳқиқ иҷрои вазифаҳои зайлро тақозо менамояд:

-таҳқиқи масъалаҳои назариявии марбут ба хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар заминаи маводи насри асрҳои XV-XVI;

-чамъоварӣ ва таснифи ибораҳои феълӣ аз ҷиҳати маъно, вижагиҳои грамматикӣ ва дараҷаи истифода;

-муайян намудани мавқеъ ва ҷойгоҳи ибораҳои феълӣ дар осори насрии асрҳои XV-XVI;

-муайян намудани қолабҳои мустаъмали ибораҳои феълӣ;

-ошкор соҳтани воситаҳои алоқаи байни ҷузъҳои ибораи феълӣ ва вобаста ба он муайян намудани хусусиятҳои луғавию грамматикии ҷузъҳои ибора:

-нишон додани муносибатҳои нахвӣ бо тобишҳои гуногуни маънӣ;

-муайян кардани умумият ва тафовутҳои ибораҳои феълии забони осори насри асрҳои XV-XVI бо забони адабии ҳозираи тоҷикӣ;

-бо усули басомад муайян кардани дараҷаи истеъмоли пешоянҷҳо, пасоянҷҳо ва дигар воситаҳои алоқа чун воситаҳои грамматикӣ;

-нишон додани хусусиёти услубӣ, умумият ва қаробатҳои ибораҳои феълии осори насрии асрҳои XV-XVI бо забони адабии ҳозираи тоҷикӣ;

-муайян кардани таҳаввулоти таърихии ибораҳои феълӣ тавассути воситаҳои гуногуни алоқаи нахвӣ;

-муайян кардани дараҷаи истеъмоли пешоянду пасоянҷҳо дар таркиби ибораҳои феълӣ ба сифати воситай алоқа;

-ошкор соҳтани ибораҳои феълие, ки тавассути ду воситай алоқаи грамматикӣ ташаккул мейбанд;

-муайян намудани вижагиҳои маъноии феълҳо дар таркиби ибораҳои феълӣ ва дар рафти таҳлили гурӯҳҳои маъноии феълҳо ба назари эътибор гирифтани маънои аслӣ ва маҷозии феълҳо.

Объекти таҳқиқ. Азбаски хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ мавзӯи таҳқиқ унвон гирифтааст, ба сифати

объекти таҳқиқ маводи сарчашмаҳои хаттии асрҳои XV-XVI интихоб шудааст. Маҳз, ибораҳои феълӣ дар осори мансури ин давра метавонанд ба сифати мавод ҳамчун объекти таҳқиқ баррасӣ шаванд.

Мавзӯи таҳқиқ. Мавзӯи пажӯҳиш, асосан, хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар мисоли насири асрҳои XV-XVI маҳсуб меёбад, ки дар робита бо дигар воҳидҳои забонӣ ва сарчашмаҳои насири адібони давраи мавриди назар баррасӣ гардидаанд.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Кори таҳқиқии мо дар заминаи таҳлили пурра ва амиқи сарчашмаҳои хаттии асрҳои XV-XVI - «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Бадоесъ-ул-вақоесъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, «Аҷоиб-ул-мақдур фи аҳбори Темур»-и Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Арабшоҳ, “Футувватномаи султонӣ”, “Аҳлоқи Муҳсинӣ”-и Ҳусайн Вонзи Кошифӣ, «Тухфай Сомӣ»-и Соммирзои Сафавӣ, «Латоиф-ут-тавоиф»-и Фаҳриддин Алии Сафӣ ва “Чаҳор гулзор”-и Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ анҷом ёфтааст.

Ҳангоми таҳлили маводи сарчашмаҳои давраи мавриди назар, инчунин ба сарчашмаҳои хаттии давраҳои гуногун, аз ҷумла “Таърихи Байҳақӣ”-и Абулғазли Байҳақӣ (а. XI), “Гулистон”-и Саъдӣ (а. XIII), “Нузҳат-ул-арвоҳ”-и Мир Ҳусайнӣ Ҳиравӣ (а. XIV) низ ҷиҳати муқоиса таваҷҷӯҳ шудааст.

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқи мазкурро асарҳои илмию назариявии олимони забоншинос, ки роҷеъ ба назарияи ибора, хусусиятҳои грамматикиву тобишҳои маъноии ибораҳои феълӣ ва хусусиятҳои забони осори мансур таҳқиқоти боарзише ба анҷом расонидаанд, ташкил медиҳад. Бинобар ин, мо зимни баррасии масоили назариявии кор, таҳқиқи масъалаҳои умумӣ ва муҳимми мавзӯи диссертатсия асарҳои муҳаққиқони рус ва мамолики хориҷӣ И. Рис, Ф. де Соссюр, Н. И. Греч, В. Н. Ярсеев, Л. И. Илия, Е. А. Крашенинникова, М. В. Ломоносов, Ф. И. Буслаев, А. В. Добиаш, А. Х. Востоков, Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, М. Н. Петерсон, А. А. Шахматов, Л. В. Шерба, А. А. Потебня, И. И. Мешанинов, Р. Якобсон ва ҳангоми баррасии масъалаҳои назарияи ибора осори илмии бевоситай муҳаққиқони ҳамин соҳа В. В. Виноградов, З. Клеменсевич, Е. С. Скобликова, В.

П. Сухотин, Н. С. Валгина, А. М. Пешковский, Н. Н. Прокопович, И. К. Овчинникова, Ю. А. Рубинчик, К. Г. Залеман, Н. Ю. Шведова, О. В. Александрова, Р. Барт, М. М. Бахтин, Г. А. Золотова, В. В. Иванов, Е. С. Кубрякова, Ю. М. Лотман, А. Ю. Купалова, П. А. Лекант, В. А. Добромислов, В. В. Бабайсева, Г. А. Фомичёва, Г. О. Винокур, С. В. Воронин, А. Н. Гвоздев, Т. П. Ломтев, Ю. М. Сейдов, А. Абдуллоев, К. Сариев ва дигаронро ҳамчун асоси назариявию методологий қарор додем.

Бисёр ҹанбаҳои назариявии ибора, баҳусус, масъалаи алоқаи ибора бо чумла, чумлаҳои пайрав ва аъзоҳои чумла, воситаҳои алоқаи грамматикий, омӯзиши хусусиятҳои забони осори адібони давраи муайян аз ҷониби забоншиносон ва муҳаққиқони тоҷик Б. Ниёзмуҳаммадов, Н. Маъсумӣ, В. С. Растворгueva, Р. Faффоров, Р. Ҷӯраев, М. Исматуллоев, Ф. Ҷӯраев, Ф. Зикриёев, М. Норматов, Б. Камолиддинов, С. Атобуллоев, К. Қаландаров, Д. Ҳочаев, М. Давлатова, Г. Камолова, М. Эгамбердиев, Ҳ. Ҳусейнов, С. Аслиддинов, А. Халилов, А. Каримов, А. Ҳасанзода, Ҳ. Мачидов, Н. Офаридаев, Ш. Исмоилов, З. Мухторов, С. Раҳматуллозода, Р. Самадова, М. Ҷабборова, С. Назарзода, М. Султонов, М. Қ. Саломиён, О. Қосимов, Д. Ҳомидов, Ж. Гулназарова ва дигарон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст, ки мо дар равиши таҳқиқ ба асосҳои назариявию методологии таҳқиқоти мазкур такъя кардем.

Бояд зикр кард, ки чун таҳқиқи мо фарогири мавзӯи ибораҳо аст, зарурати илмӣ пеш омад, ки ба якчанд асари ба ин соҳа баҳшидашуда мувоҷеҳ гардем ва дар ин росто аз андешаҳои муҳаққиқони тоҷик чун Ш. Н. Ниёзӣ, Д. Т. Тоҷиев, Ш. Рустамов, С. В. Ҳушенова, М. Н. Қосимова, Ф. Ҷӯраев, А. Мирзоев, А. Халилов, Б. Камолиддинов, С. Абдураҳимов, М. Ақрамов, А. Алиев, Ҳ. Солиев ва муҳаққиқони солҳои охир С. Ҳочаев, С. Қурбонов, Ҳ. Камолов, М. Темурова, С. Расулов ва дигарон баҳравар гардида, андешаҳои онҳоро низ роҷеъ ба масъалаҳои гуногуни ибора, баҳусус, ибораҳои феълӣ ба инобат гирен.

Усулҳои таҳқиқ. Дар диссертатсия аз методҳои маъмулӯ санҷидашудаи таҳқиқи забоншиносӣ, чун усулҳои муқоисавӣ, усули мушоҳидаю муқоиса, синхронию диаҳронӣ, шарҳу тафсир, усули муқоисавӣ-таҳдилӣ, семантикую услубӣ ва инчунин усулҳои

тахлилу таçзияи умумии маводи тахлилёбанда, тахлили матнй ва шаклҳои ҳисоби басомади амсол ба таври васеъ истифода гардидааст.

Навгониҳои илмии таҳқик. Дар рисола саъӣ карда шудааст, ки бори нахуст вижагиҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар осори хаттии асрҳои XV-XVI мавриди пажӯҳиш ва баррасӣ қарор бигирад. Ҳамчунин, дар пояи илми маъношиносӣ бори нахуст ба таври силсилавӣ омӯхтани тобишҳои маъноии феълҳо дар таркиби ибораҳои феълии забони адабӣ дар асрҳои XV-XVI ба миён гузашта мешавад. Дар диссертатсия зимни маводи сарчашмаҳои хаттии давраи мавриди назар таърихи ташаккули ибораҳои феълӣ, рушду нумӯъ ёфтани воситаҳои алоқаи байни ҳиссаҳои таркиби ибораҳои феълӣ, бо ду воситай грамматикӣ пайваст шудани ҷузъҳои ибора, муносибатҳои нахвӣ, таркибҳои пешояндӣ, қолабҳои мустаъмали ин гуна ибораҳо ва муқоисаи онҳо бо забони адабии ҳозираи тоҷикӣ, ҳусусиятҳои услубии ибораҳои мазкур бо ибораҳои феълии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ, ҳусусиятҳои услубии ибораҳои феълӣ ва ҳолати имрӯзани истифодаи онҳо, басомади пешоянду пасояндҳо чун воситай алоқа ва дигар масоили марбут ба ибораҳои нахвӣ бори нахуст ба таҳқиқ фаро гирифта шудааст.

Дар баробари ин, дар диссертатсия алоқаи ибораи синтаксисиву ибораи фразеологӣ, дараҷаи истеъмоли онҳо дар насири классикии асрҳои XV-XVI мавриди баррасии васеъ қарор гирифта, оид ба муродифоти грамматикии ибораҳои феълӣ, ҳусусиятҳои ҳаммаъноии пешояндҳо ва пасояндҳо, нақши воситаҳои грамматикӣ ва шаклҳои феълӣ дар ташаккули муродифоти ибораҳои феълӣ бори нахуст аз дидгоҳи илмӣ мавриди таҳлил қарор мегирад.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Таҳқиқи нахви осори гаронбаҳои давраи классикӣ дар замони ҳозира аз масоили басо мубрами забоншиносии тоҷик маҳсуб мейбад. Бахусус, забони осори насири бадеии классикӣ, ки дар таърихи тамаддуни ҳалқи тоҷик нақши бузург гузаштааст, баҳри ифшою рӯшанӣ андохтан ба ҳусусиятҳои зиёди равобити калимаҳо ва алоқаи муносибатҳои нахвии онҳо аҳамияти маҳсус дорад.

Таҳқиқи хусусияти грамматикӣ ва маънои ибораҳои феълӣ ва алоқаи байни ҷузъҳои он дар насли асрҳои XV-XVI баҳри күшодани вижагиҳои хоси забони ғании классикӣ, муайян намудани ғановати он ва муайян кардани мақоми сарчаашмаҳои ҳаттии давраи мавриди пажӯҳиш дар устувордошт, такомул ва рушди забони адабии тоҷикӣ ёрӣ мерасонад.

Аҳамияти амалии диссертатсия. Натиҷаи таҳқиқ дар амал барои таълими фанҳои таҳассусии лингвистӣ чун луғатшиносӣ, нахвшиносӣ, услубшиносӣ, маданияти нутқ, таҳлили матни бадӣ, таълифи китобҳои дарсию воситаҳои таълимӣ, таълифи фарҳангҳои тафсирию фарҳангӣ осори адібони давраи мазкур мусоидат менамояд. Ҳамчунин, баҳшҳои алоҳидай диссертатсия ба ҳайси фанҳои таҳассусии соҳаи забоншиносӣ, нахвшиносӣ, матншиносӣ ва ихтисосҳои филологияи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ метавонанд мавриди таълиму тадрис қарор бигиранд.

Нуктаҳои меҳварие, ки барои дифоъ пешниҳод мешаванд:

1. Дар забони сарчаашмаҳои ҳаттии асрҳои XV-XVI доираи маънои феъл нисбат ба ҳамаи ҳиссаҳои нутқ фароҳтар, дараҷаи корбурд ва муассирӣ он бештар аст, зоро он ба сухан бештар фаъолӣ ва муассирӣ баҳшида, оид ба ҳодисаву воқеаҳо таассуроти пурра пайдо мекунонад.

2. Таҳлили масъалаҳои назариявии ибора собит намуд, ки алоқаи байни унсурҳои забон то ҷӣ андоза мураккабанд, соҳаҳои мухталифи забоншиносӣ ба доираи якдигар даромада, масоили гуногуни забон дар сатҳҳои мухталиф пеҷидаанд.

3. Таҳқиқи воситаҳои муносибати байни ҷузъҳои ибораҳои феълӣ (калимаи асосӣ ва тобеъ), маҳсусан, пешоянду пасоянҷҳо, ки ба сифати воситаи алоқа ҳидмат кардаанд, шаклҳои ифодаи ибораҳои феълӣ, дараҷаи истеъмолёбии ҳар як пешоянду пасоянҷ дар таркиби ибораи феълӣ, тафовути онҳо, қолабҳои синтаксисӣ ва хусусиёти услубии онҳо ва инчунин ҳолати суфташавӣ ва ё аз истеъмол баромадани ин навъи ибораҳо дар заминай осори ҳаттии давраи таҳқиқ аз масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир аст.

4. Дар ташаккули ибораҳои феълӣ ва ифодаи муносибатҳои гуногуни наҳвӣ дар насли давраи таҳқиқшаванда пешоянҷҳои аслӣ ва номӣ фаровон истифода шудаанд. Ҳангоми таҳлили мавод муайян карда шуд, ки бо пешоянҷи муайян ба сифати ҷузъи асосӣ

кадом гурӯҳи луғавии феълҳо ва ба сифати ҷузъи тобеъ кадом гурӯҳи луғавии исму дигар вожаҳо ҳамроҳ омада метавонанд ва ифодагари кадом муносибатҳои нахвиянд, чунончи: *ба ҳокими Басра додан* [329;53], *дар меҳмонхона даровардан* [336;1131], *аз тарс бехӯи гардидан* [338;29], *бар бом баровардан* [336; 847], *аз пеши имом гузаштан* [338;36], *ба дари хона расидан* [336;65], *аз пайи сайде тоҳттан* [336;752] ва амсоли инҳо.

5. Дар алоқаи пасоянди ибораҳои феълии осори ҳаттии ин давра, асосан, пасоянди «-ро» ҳамчун воситай мухим дида мешавад. Микдоран кам будани пасоянҷо аз он сабаб аст, ки дар асрҳои таҳқиқшавандай забони адабии тоҷик системаи пасоянҷо нисбат ба пешоянҷо сусттар инкишоф ёфтааст. Таҳлили мавод нишон дод, ки пасоянди «-ро» дар насли ин давра дар доираи ибораҳои феълий вазифаҳои гуногуни нахвиро ба уҳда дошта, асосан, муносибати пуркунандагӣ, баҳусус, пуркунандай бевоситаро дар ибора ифода намудааст.

6. Ҳусусияти дигари ибораҳои феълии осори ҳаттии давраи мавриди назар боз дар он аст, ки пешоянҷои аслӣ дар таркиби ибораҳои феълий муродифи ҳамдигар буда, чунин тарзи ифода ба забони адабии ҳозираи тоҷик бетаъсир нест ва муродифшавӣ дар байни пешоянҷои содаи «аз», «ба», «бо», «дар», «бар», «барои» ва пасоянди «-ро» сурат гирифтааст.

7. Дар сарчашмаҳои ҳаттии давраи мавриди назар дар ҷараёни алоқа ва муносибатҳои нахвии ҷузъҳои ибораҳои феълий пешоянҷои номӣ мақоми хос доранд. Теъдоди пешоянҷои аслӣ, ки аз давраи миёна мерос мондаанд, хеле каманд ва қатъи назар аз он ки онҳо дорои маънои аслӣ ва маҷозӣ мебошанд, дар ҳеч сурат талаби рӯзафзуни одамон ва пайдоиши муносибатҳои нави нахвиро қонеъ карда наметавонистанд, ки ин ҳама омили мухимми маъно ва соҳтору вазифаҳои нав ба нав қасб кардани ибораҳо гардидааст.

8. Дар илми забоншиносӣ сабит шудааст, ки алоқаи ҳамроҳӣ чунин навъи алоқаи нахвиест, ки дар он тобеъшавии як қалима бо қалимаи дигар на ба воситай бандаки изофиӣ ва пешоянду пасоянӣ, балки бо тартиб, ба вазифаи грамматикий ва ба маънои худ ифода мейёбад. Дар ташаккули ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ, пеш аз ҳама, маънои луғавӣ дар тартиби ҷойгирӣ ҷузъҳои ибора аҳамияти бузург дорад ва ба воситай алоқаи ҳамроҳӣ сурат гирифтани зарфҳо

чун чузъи тобеи ибораҳои феълӣ фаровон аст. Ба сифати чузъи тобеъ бо феъл омадани исмҳо ва дигар ҳиссаҳои нутқ маҳдудтар аст ва исмҳои гуногун бештар ба феълҳои гузаранда тобеъ шуда, ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳиро ташкил медиҳанд ва муносибатҳои гуногуни грамматикиро ифода менамоянд.

9. Хусусияти муҳимми ибораҳои феълии насри ин давра дар он аст, ки алоқаи вожаҳо бо ду воситай грамматикӣ: алоқаи вобастагӣ (пешояндӣ, пасояндӣ) ва алоқаи ҳамроҳӣ сурат мегирад ва дар забони муосири тоҷик низ он вижагиҳо бо хусусиятҳои ба ҳуд ҳосидома мейёбад.

10. Дар ташаккули ибораҳои феълӣ, маҳсусан, қолабҳои пешоянд+феъл+исм; пешоянд+феъл+феъл, пешоянд+феъл+ҷонишиҳин нисбат ба дигар қолабҳои феълӣ сермаҳсултару серистифодаанд.

Коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ. Бахшҳои асосии кори мазкур дар ҷаласаҳо ва семинарҳои илмии кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С.Айнӣ якчанд маротиба мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Идеяҳо, масоил, хулосаҳои кор аз ҷониби муаллиф дар конференсияҳои ҷумҳуриявии илмию амалий дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами лаҳҷашиносӣ ва номшиносии тоҷик» дастовард ва дурнамо”(2016), «Нақши забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳқими Ваҳдати миллӣ” (2017), «Масъалаҳои мубрами забони адабии муосири тоҷик» (2017), «Масъалаҳои сарфи забони тоҷикӣ (2019) ва конференсияҳои илмии солонаи устодону кормандони ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ (2010-2020) мавриди муҳокимаю баррасӣ қарор гирифтааст.

Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ду рисола бо номҳои “Ибараҳои феълӣ бо пешоянҷҳои аслӣ” (дар асоси маводи “Бадоев-ул-вақоев”-и Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ (2013) ва “Хусусиятҳои грамматикии ибараҳои феълӣ дар забони адабии тоҷик” (дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV- XV1 (2020) ба табъ расидаанд. Масъалаҳои асосии ин таҳқиқ дар 27 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии бонуфуз, аз ҷумла 21 мақола дар маҷаллаҳои таъииднамудаи КОА Федератсияи Россия ва КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор ёфтаанд.

Диссертатсия дар чаласаи кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз 27.09.2019, суратчаласаи №1 ва сексияи забоншиносии назди Шӯрои диссертационии 6D. КОА-028 – Забони тоҷикӣ дар назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (суратчаласаи №7 аз 18.04.2020) муҳокима шуда, ба ҳимоя пешниҳод гардидааст.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ҷаҳор боб, 16 фасл, ҳулоса ва феҳристи адабиёт иборат аст.

Мундариҷаи асосии таҳқиқот

Дар **муқаддима** аҳамияти таҳқиқи мавзӯй, дараҷаи омӯхта шудани он баён гардида, мақсад ва вазифаҳои асосии кори диссертатсионӣ мушахҳас шудаанд. Дар баробари ин сарчашмаҳо, методологияи таҳқиқ, арзишҳои назариву амалӣ, навовариҳои илмӣ ва нуктаҳои асосии барои дифоъ манзуршаванд шарҳу тафсир ёфта, асноди асосии дар кор баррасишаванд номбар шудаанд.

Боби якум «**Таҳқиқи масъалаҳои назариявӣ ва роҳҳои инкишофи ибораҳои феълии забони тоҷикӣ**» ном дошта, фарогири чор фасл буда, дар он масоили назариявии ибора дар забоншиносии умумӣ ва забони тоҷикӣ баррасӣ гаштааст. Инчунин, дар ин боб доир ба масъалаи таҳаввули ибораҳои феълии забони тоҷикӣ дар асрҳои XV-XVI таваҷҷӯҳ шуда, хусусиятҳои услубӣ ва қолабҳои мустаъмали ин гуна ибораҳо, тафовуту умумияти онҳо аз забони давраи ҳозира ва дигар масъалаҳои марбути он ҳамаҷониба таҳлил гардидааст.

Фасли аввал «**Таҳқиқи ибора дар забоншиносии Ғарб**» унвон гирифта, дар он роҷеъ ба саҳми забоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши масъалаҳои ибораҳои наҳвӣ баҳшида шудааст. Таъриҳан, давра ба давра ташаккулёбӣ ва инкишофи масъалаи таҳқиқи ибора ҳанӯз хеле барвақт дикқати олимони Ғарбро ба худ ҷалб карда буд. Таҳқиқи ҳаматарафа доир ба соҳтор ва мавзӯи наҳв дар Ғарб ба номи олимони ғарбӣ И. Рис [301], И. Люнгеруд [300], Фердинанд де Соссюр [267], В. Н. Ярсева [295], З. Клеменсевич [296], Л. И. Илия [192], Е. А. Крашенинникова [206] ва дигарон зич алоқамандӣ дорад. Дар асару таҳқиқоти ба ин соҳа баҳшидашудаи онҳо зарурат ва аҳамияти омӯзиши ибора дар системаи (низоми) наҳв мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ба ақидаи олими даниягӣ И. Люнгеруд “факат дар доираи ибора қолаб ва соҳти забони ҳозираро муқаррар намудан мумкин аст”[300; 35].

Дар забоншиносии Ғарб бори нахуст масъалаҳои назариявии ибора, хелҳои лугавию грамматикии ибораҳо, муносибатҳои синтаксисии ибораҳо, низоми соҳтории ибора, ибораҳои озод, ибораҳои устувор ва ғайра ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд, ки таҳлили муфассали онҳо, бо назардошти ақидаҳои ин гурӯҳи забоншиносон, дар фасли аввали диссертатсия ба таври амиқ ва ҳамаҷониба нишон дода шудааст.

Фасли дуюм “**Таҳқиқи ибора дар забоншиносии рус**” ном дорад, ки дар он баррасии масъалаҳои назариявии омӯзиши ибора дар забоншиносии рус баррасӣ шудааст. Масъалаи ибора ҳамчун воҳиди мустақили синтаксис ва масоили назариявии он дар забоншиносии рус бештар дар асарҳои В. В. Виноградов [156; 158], Н. Н. Прокопович [246] ва Н. Ю. Шведова [292] коркард шудааст. Хизмати ин муҳаққиқони рус дар масъалаи ба тарзи нав инкишоф додани назарияи ибора назаррас аст.

Баъдтар масъалаҳои синтаксиси ибора дар тадқиқоти забоншиносон А. В. Добиаш [171], Ф. Ф. Фортунатов [283], А. М. Пешковский [242], А. А. Шахматов [291], В. С. Смола [275], В. П. Сухотин [269], П. А. Лекант [209], А. Н. Гвоздев [166], Е. С. Скобликова [271], Н. С. Валгина [148], Н. Н. Пропокович [246], В. А. Добромуслов [172] ва К. Г. Залеман [185] мавриди таҳқиқ қарор мегирад.

Масъалаҳои наҳви забони адабии муосири форсӣ, ки аз рӯйи соҳти грамматикиаш ба забони тоҷикӣ қаробат дорад, дар як қатор асару мақолаҳои шарқшиносони рус Л. С. Пейсиков [238], И. К. Овчинникова [231] ва Ю. А. Рубинчик [257] зикр меёбанд, ки оид ба ин масъала маълумоти бештар дар диссертатсия пешниҳод шудааст.

Солҳои охир ба масъалаи таҳқиқи ибораҳои феълӣ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. Зимнан бояд таъкид кард, ки дар даҳсолаи аввали солҳои 2000-ум аз ҷониби як қатор муҳаққиқони донишстонӣ Н. Абдуллоев [115], З. М. Байрамова [131] ва З. Г. Гебекова [165] дар атрофи ибораҳои феълии забонҳои кумиқӣ, аварӣ ва табасаронӣ диссертатсияҳои номзадӣ ба дифоъ расидаанд.

Соли 2017 рисолаи Ғ. Ҷӯраев “**Очерки забони дарии Афганистан**”[109] нашр мегардад, ки дар он ба масъалаи ибораҳои феълӣ таваҷҷӯҳи маҳсус дода шудааст. Муҳаққиқ дар фасли ибораҳои феълӣ қайд мекунад:“Ибораҳои феълӣ навъи аз ҳама серистеъмолтариини ибораҳои забони дарӣ ба шумор рафта, аз ҷиҳати тобиишҳои маъною муносибатҳои грамматикӣ ниҳоят гуногунrang мебошанд. Сабаби ин, аз як тараф, ба табииати мураккаби феълҳо вобаста бошад, аз тарафи дигар, ба имкониятҳои беҳудуди тавассути пешоянду пасояндҳо пайваст шудани калимаҳо алоқаманд аст”[109; 196].

Ҳамин тавр, баррасии адабиёти забоншиносии рус событ месозад, ки ҳарчанд дар ҳалли масъалаҳои муҳимми назарияи ибора дар байни забоншиносон фикру ақидаи ягона ба назар нарасад ҳам, таълимоти онҳо чун асоси бунёдӣ роҷеъ ба масоили мубрами ибора ҳамчун сарчашмаҳои боэъти мод хидмат ҳоҳанд кард.

Фасли сеюми боби яқум ба «**Таҳқиқи ибора дар забоншиносии тоҷик**» баҳшида шудааст. Баррасии ибора дар забоншиносии муосири тоҷик, асосан, аз нимаи дувуми садаи бист оғоз мегардад. Дар ин давра олимону забоншиносон ба масъалаи ибораҳои нахвӣ ҳам аз лиҳози хусусиятҳои лӯғавию грамматикӣ ва ҳам аз ҷиҳати соҳтор, ҳел ва тобишҳои маъно аҳамияти ҷиддӣ дода, вобаста ба масъалаҳои дар боло матраҳшуда як қатор корҳоро ба анҷом мерасонанд.

Ин масъала дар забоншиносии муосири тоҷик, асосан, аз ибтидои солҳои 60-уми асри гузашта мавриди баррасӣ ва тадқики амиқ қарор мегирад. Аввалин мақола оид ба масъалаи омӯҳтани ибора дар забони тоҷикӣ аз ҷониби забоншинос Ш. Н. Ниёзӣ зери унвони «Аҳамияти ибора дар таҳқиқ ва таълими забони тоҷикӣ» [70] ба чоп мерасад, ки бори нахуст омӯҳтани ибора дар забони тоҷикӣ чун масъалаи илмӣ ба миён гузашта мешавад.

Дар замони на ҷандон тӯлонӣ ба олимони иборашинос А. Мирзоев, С. Абдураҳимов ва М. Ақрамов муюссар гардид, ки дар атрофи мавзӯъҳои ибораҳои феълий, исмӣ ва сифатӣ диссергатсияҳои номзадӣ дифоъ намоянд [219; 118; 122].

Асари дигаре, ки дар ин давра дар хусуси масъалаҳои нахв баҳс мекунад, «Ибораҳои изофӣ дар забони тоҷикӣ» ном дошта, ба қалами А. Халилов [93] тааллук дорад. Ў оид ба ин масъала бори аввал даст задааст ва чунин ба мушоҳида мерасад, ки дар таҳлилу баррасии ин гурӯҳи ибораҳо бा�ъзе камбудиву норасоиҳо, аз ҷумла, омехташавии ибора бо аъзоҳои ҷумла, тобеъ шудани ибора ба аъзоҳои ҷумла, чудо карданӣ алоқаи қалимаҳо ба пайвасту тобеъ ва гайра роҳ ёфтааст.

Дар ин давра як силсила мақолаҳои забоншинос М. Н. Қосимова, «Ибораҳои изофи масдарӣ» [48] ва «Муҳтасар оид ба ибораҳои изофи номӣ» [53] аз чоп мебароянд. Дар ин мақолаҳо ӯ дар хусуси ибораҳои масдарӣ ва бा�ъзе хусусиятҳои сарфию нахвии ибораҳои исмии изофӣ маълумоти батағсил медиҳад.

Дар солҳои 70-уми асри XX таҳқиқи ибораҳои синтаксисӣ, аз ҷумла ибораҳои феълӣ дикқати олимони забоншиносро ба худ ҷалб кард. Дар монографияи А. Мирзоев «Ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик» [63] масъалаи омӯхтани ибораҳои феълӣ аввалин бор ба таври ҷиддӣ ба миён гузошта мешавад.

Дар рисолаи доктории А. Мирзоев «Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ» [65] муаллиф бештар ба масоили назариявии ибораҳои синтаксисӣ дар забоншиносии умумӣ ва дигар забонҳо даҳл карда, омӯзиши ибораҳои феълиро, ки ҳанӯз ба пуррагӣ омӯхта нашудааст, талқин менамояд.

Соли 1986 ҷилди дуюми «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [17] ба табъ расид, ки дар он ибораҳои феълӣ бори нахуст чи аз ҷиҳати соҳтор ва чи аз ҷиҳати маъно ҳаматарафа таҳқиқ шудааст. Вале ин «Грамматика,» чи тавре ки А. Мирзоев қайд мекунад, аз нуқсони ҷиддӣ ҳолӣ набуд. Аз ҷумла, масъалаҳои назариявии ибора суст ва хира ба назар мерасанд; назарияи ибора, умуман, таҳқиқ нашуда маводи тасвири таҳлили масъалаҳои «Грамматика», асосан, ба забони адабии муосири тоҷик маҳдуд гардидааст. Маводи забони адабиёти классикии тоҷик қарib истифода нашудааст [65; 16-17].

Оид ба мавзӯи ибора маълумотҳои гуногуну ҷолибро вобаста ба шарҳи вазифаи нахвии қалимаҳои ёвар, хел ва воситаҳои алоқа, тасвири тобишҳои маъно дар байнӣ ҷузъҳои ибора дар қитобҳои дарсӣ: «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [17], «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [30], асарҳои шевашиносии В. С. Растворгуева [248], Ф. Ҷӯраев [180], Р. Гаффоров [24] ва асару мақолаҳои иборашиносон А. Мирзоев [61; 62; 63; 64; 65], С. Абдураҳимов [2; 3], М. Ақрамов [122], Ҳ. Солиев [266], Ш. Рустамов [77], А. Алиев [5] ва дигарон як андоза пурратару батағасилтар ифода шудааст. Дар ин давра асари мукаммали профессор В. С. Растворгуева зери унвони «Очеркҳо оид ба диалектологияи тоҷик» [248] ба нашр расид, ки дар омӯхтани масъалаҳои забони тоҷикӣ аз аҳамият ҳолӣ нест. В. С. Растворгуева роҷеъ ба пайваствҳои масдари, сифати феълӣ, пешояндҳои таркибии номӣ ва пасояндиву номӣ таваҷҷуҳ намуда, дар ҳусуси хелҳои алоқаи муайянкунанда бо муайяншаванда, ҳусусият, мавқеъ ва маъни ин алоқаҳо, аломатҳои хоси онҳо ва ғ. маълумоти батағасиле додааст [248; 126].

Дар рисолаи F. Чўраев «Лаҳчаҳои арабҳои тоҷикзабон» [108] ба масъалаи ибора боби алоҳида бахшида шудааст. Муаллиф дар бахши ибора дар хусуси сохтору маъни гурӯҳҳои луғавию грамматикии ибораҳои феълӣ таваҷҷуҳ намуда, онҳоро вобаста ба маъни дастурӣ (грамматикий) ба ҳелҳои гуногун чудо намудааст. Бартарии ин таҳқиқ аз дигар асарҳои лаҳчиноси дар он аст, ки F. Чўраев бори нахуст гурӯҳҳои луғавию грамматикии ибораҳоро аз рӯйи алоқаи грамматикиашон мавриди баррасӣ қарор медиҳад [108; 150-159].

Асари профессор Р. Фаффоров «Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ» [24] бевосита ба масъалаҳои синтаксис бахшида шудааст. Муаллиф роҷеъ ба ибора маълумот дода, онро на дар алоҳидагӣ, балки дар доҳили ҳар аъзои ҷумла таҳқиқ намудааст. Ҷолиби диққат аст, ки дар ҳамаи таҳқиқоти грамматикии шева ва асарҳои адабони классику муосир оид ба ибора ғасли алоҳида дидо мешавад.

Дар солҳои 60-80-уми қарни XX дар забоншиносии тоҷик якчанд таҳқиқ ба табъ расидааст, ки онҳо ба таҳлили забону услуби асарҳои ҷудогонаи нависандагони тоҷик бахшида шуда, роҷеъ ба мавқеи истифодаи ибораҳои синтаксисӣ ҳам ибрози назар намудаанд: Н. Маъсумӣ [59], Р. Фаффоров [21], Б. Камолиддинов [37], Ҳ. Ҳусейнов [107], С. Иброҳимов [190] А. Абдулқодиров [1] ва диг.

Иборасозӣ ба маданияти сухан низ робитай зич дорад, чунки ибора дар натиҷаи бунёди қонуну қоиди грамматикии забон соҳта мешавад. Бисёр ҷанбаҳои назарӣ, хусусиятҳои услубии он дар асару мақолаҳои М. Шукуров [113], Р. Фаффоров [23], Ш. Рустамов [76] ва Б. Камолиддинов [40] ва диг. таҳқиқ шудаанд.

Минбаъд ибораи синтаксисӣ дар асарҳои Г. Х. Мамадназарова [214], М. Б. Нағзибекова [225], М. Т. Ҷабборова [174], О. Ҷалолов [176] ва Р. А. Самадова [261], ки ба таҳқиқи масъалаи муқоисаи забонҳо бахшида шудаанд, пажӯҳиш шудаанд.

Дар ғасли ҷоруми боби якум масъалаи **«Баррасии ибораҳои феълӣ дар осори асрҳои миёна»** ҳаллу ғасл шудааст.

Ифодай муносибатҳои гуногуни нахвӣ дар таркиби ибораҳои феълии асрҳои XV- XV1 бо пешояндҳо нисбат ба забони адабии ҳозираи тоҷик ҷандон фарқе надорад. Дар забони сарчашмаҳои

давраи мазкур дар аксар маврид ҷузъи асосии ибораҳои феълӣ бо шаклҳои тасрифнашавандай феълӣ низ меоянд ва дар бисёр мавридҳо бо феълҳои тасрифӣ мувофиқат мекунанд: *Сарии Сақатӣ Ҷунайдро коре фармуд ва мӯҷиби дилҳоҳӣ вай ба он қиём намуда, когазпорае ба вай андоҳт* [329;27]. Гӯянд, ки дар ҳангоми ҷавонӣ ҷавоне *Содиқ ном ўро дар ҳавзи обе андоҳта ва дасташро маҷрӯҳ соҳт* [341; 142].

Дар сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ ба сифати ҷузъи тобеъ масдарҳо низ истифода шудаанд, вале тेъдоди чунин ибораҳо камтар аст: *Дар баргаштан ба пои болохонае расидем* [336;1114] *Дар бозгаштан ба ҷониби дигар нигоҳ мекард* [336;903].

Дар таркиби ин гуна ибораҳои феълӣ дар насрин ин давра баъзан ҷузъи тобеъ пас аз ҷузъи асосӣ-феъл омадааст: ...*оташи дегдон кунад то омадани ман* [338; 56]. Азизонро *раҳнамун кун то омадани ман* [336;98]. *Ин ангуурро нигоҳ дорем то фардо* [336;1133].

Дар баъзе таҳқиқот қайд шудааст, ки гӯё шакли **бар рӯйи** дар забони адабии пешина барои ифодаи ҳоли макон дучор нашудааст [35;13]. Таҳлили маводи бадастоварда, баҳусус, «Бадоеъ-ул-вақоэй» сабит намуд, ки пешоянди **бар рӯйи** дар ифодаи маъни маконӣ дар забони адабии пешина низ мустаъмал будааст: *Ногоҳ боз ҳамон галивож бар рӯйи ҳаво пайдо шуд* [872].

Дар сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ бо ду воситаи алоқа сурат гирифтани ибораҳои феълӣ ба қайд гирифта шуд: *Бозе аз хурӯсе пурсид, ки аз хурдӣ боз дар хонаи бани Одамӣ ва эион ба дасти худ обу донаи ту муҳайё мекунанд* [338; 73].

Муқоисаи забони адабии давраи классикӣ ба ҳолати кунунии забони адабии ҳозираи тоҷик нишон дод, ки воситаи асосии алоқаи байни ҷузъҳои асосии ибораҳои феълӣ бо қалимаи тобеъ ягона буда, он дар ҳар ду давра ҳам пасоянди **-ро** ба шумор меравад.

*Ҳамин нуқтаро бояд зикр кард, ки ибора ҳамчун воҳиди чудогонаи забонӣ дар нигоштаву таҳқиқоти олимони соҳа дар шаклҳои гуногун, яъне шаклҳои тасрифӣ ва масдарию қолаби грамматикий оварда мешавад. Бо такя ба ин равиш мо низ дар таҳқиқи худ дар мавриди констектуалӣ, яъне дар таркиби ҷумла ва матн будани он, ҳамон шакли тасрифӣ ва дар ҳолати ба таври чудогона овардани ибора шакли масдарӣ ва қолаби грамматикии онро меорем.

Як хусусияти пасоянди **-ро** дар таркиби ибораҳои феълӣ дар насли ин давра он аст, ки ҷузъҳои ибора дар ҳолати дистактӣ (ҳамшагӣ) воқеъ гашта метавонад: *Халифаро сухани ӯ ҳуши омад* [329; 54]. *Ғаливожро аз рӯйи ҳаво назар бар вай афтод* [336; 873].

Дар сарчашмаҳои ҳаттии давраи таҳқиқ пасоянди **-ро** бештар барои сурат додани пуркунандай бевосита хизмат кардааст. Дар осори ҳаттии давраи мавриди пажӯҳиш ин пасоянд дар ифодаи муносибатҳои нахвии мағъулии қалимаҳо **5504** маротиба истифода шудааст ва **5085** адади он дар алоқаи пуркунандай бевосита омадааст ва аксаран аз забони адабии мусоири тоҷик дар ин бобат тафовути ҷиддие ба назар намерасад: *Дастори ҳудро ба сари вай ниҳодам* [336; 1186]. *Баъд аз ҳоҷа тоғро батамом пеши ман ниҳод* [338; 33].

Дар насли ин давра аз пасоянҷои дигар пасоянди «**боз**» ба назар расиду бас, vale донираи истифодаи он нисбат ба пасоянди **-ро** дар осори мансури ин давра маҳдудтар аст: *Ҷамъе аз ҳаромиён, ки аз Табрез боз дар камин буданд...* [336; 488]. *То ман дар ин ҳонаам ва аз ҳурдӣ боз медонам, ки сад ҳурӯсро сар буриданд* [338; 75].

Таҳқиқ ва баррасии ибораҳои феълии давраи мавриди назар собит намуд, ки пешоянҷҳо, асосан, ба вазифаҳои маъмулии ҳуд мавриди корбурд қарор дода шудаанд. Баъзе аз онҳо /**аз, дар, бар, бо/** ҳолатҳои зиёди ба вазифаи якдигар корбаст шудан доранд, ки ин, пеш аз ҳама, ба семантикаи феълҳо ва маънои ҷузъи тобеъ, ки пешоянҷ бо он омадааст, иртибот доранд.

Дар ин фасли диссертатсия, инчунин ибораҳои феълие, ки тавассути алоқаи ҳамроҳӣ ташаккул ёфтаанд, таҳлил шудааст. Ин навъи алоқа дар ҳамаи забонҳои эронӣ, баҳусус, дар забонҳое, ки флексия надоранд, усули маъмули ташкили ибораҳо мебошад [252; 108].

Ба феълҳо ғурӯҳҳои гуногуни луғавӣ тавассути алоқаи ҳамроҳӣ тобеъ гардида, ибораҳои феълиро ташкил медиҳанд. Дар сарчашмаҳои ҳаттии давраи пажӯҳиш бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ дар суратёбии ибораҳои феълӣ бештар зарфҳо, исмҳо, сифатҳо, шумора ва таркибҳои шуморавӣ, феъли ҳол, сифати феълӣ корбаст шудаанд: қолаби **зарф+феъл:** ...*имрӯз ёд кардан* [336; 552]. ...*замон-замон табассум фармудан* [336; 77]. ...*багоят бадовозӣ кардан* [336; 147]; **исм+феъл:** *мургаке...андохтан* [336; 870]; ...

умрҳо парвоз намудан [336;552]. *чонишин+феъл:* ...ончунон нахоҳам боҳтман [336; 864] ва файра.

Доираи ифодаи муносибатҳои маконӣ дар ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳии исму феъл дар насри ин давра хеле маҳдуд аст. Танҳо баязе исмҳои макон бо феълҳои ҳаракат бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ имконияти тобеъ шудан доранд: *Бархез ва Табрез рав* [336; 806]. *Хоҷаро мусоҳибе буд, ки мамоми рубъи маскун сайр карда буд* [336; 807]. Ин муносибати маънӣ дар насри ин давра бештар бо роҳи алоқаи вобастагии пешояндӣ сурат мегирифт.

Ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ, ки ҷузъи тобеашон зарф аст, дар насри ин давра ба таври фаровон вомехӯранд. Дар ташаккул додани ин навъи ибораҳо зарфҳои гуногун иштирок меқунанд. Дар ин навъи ибораҳои феълий тобеъшаванда маҳз тавассути маънӣ луғавию грамматикии худ ба феъл алоқаманд мешавад [17; 176].

Ҷузъҳои ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ аз рӯйи ҷойгиршавии ҷузъҳои худ дар ҳолати ҳамшафат (контактӣ) ва фосиладор (дистантӣ) меоянд. Дар ибораҳои феълии алоқаи контактӣ тобеъшавандо тобеъкунанд ҳамеша ҳампаҳлу меоянд: ...*андак тааммул кардан* [336;35]. ...*музтариб дидан* [336;4] .

Ба феълҳои гуногунмаъно зарфҳо тобеъ шуда, вобаста ба маънӣ ҷузъҳои ибора муносибатҳои гуногунро бо тобишҳои иловагии маънӣ ифода кардаанд:

-**ифодаи муносибати ҳолии замон:** ...*имрӯз иҷозат фармудан* [336;819]. ...*пештар бо мо хондан* [336; 861].

-**ифодаи муносибати ҳолии миқдору дарача:** ...*ва мӯжаррар шуд, ки ҳар рӯз як газал навиишта, ба арзи ҷаноби ҳоча гузаронида шавад* [336;566]. ... *аз он бисёр ҳаросонидан* [338; 155];

-**ифодаи муносибати ҳоли тарз:** ...*бояд ки ба кору бори худ зор-зор бигиристан* [338; 60];

-**ифодаи муносибати ҳолии монандӣ:** ...*кабксон майл ба кӯҳсори адам намудан* [336; 673].

Дар насри ин давра ба феълҳо, инчунин исмҳо, шумора, чонишин ва дигар гурӯҳҳои гуногуни луғавӣ тавассути алоқаи ҳамроҳӣ тобеъ мегарданд, ки онҳо аз ҷиҳати луғавӣ нисбатан маҳдуданд. Дар бобати ин гуна ибораҳо дар диссертатсия маълумоти батафсил дарҷ ёфтааст.

Боби дуюми диссертатсия «**Ибораҳои феълӣ бо пешоянҷҳои аслӣ**» унвон гирифта, аз 5 фасл иборат аст.

Пешоянҷҳои аслӣ дар ҷараёни алоқа ва муносибати нахвии қалимаҳо мақоми маҳсус доранд ва дар вазифаи воситаи алоқа омадани як қабил исмҳо, ҷонишинҳо, зарфҳо таърихи қадимӣ доранд. Вазифа ва мавқеи истифодаи пешоянҷҳои аслии сода дар наспи асрҳои XV-XVI,-таъкид мекунад Б. Шарифов, - ба мавқеи дар забони ҳозираи тоҷик доштаашон, асосан, мутобиқат дорад [110; 185], вале бо бъязе ҳусусиятҳои грамматикий ва ифодай муносибату тобишҳои маънӣ тағовутҳои ҷиддӣ низ ба назар мерасад.

Таҳлилу баррасии маводи осори хаттии асрҳои XV-XVI нишон дод, ки дар сарчашмаҳои мазкур ибораҳои феълӣ бо пешоянҷҳои аслӣ ба таври фаровон мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Дар ташаккули ин навъи ибораҳо пешоянҷҳои аслии зерин иштирок кардаанд: **ба, дар, андар, аз, бар, барои (аз барои), бо, то, бе, ҷуз.**

Дар қатори ибораҳои бо пешоянҷҳои аслӣ соҳташуда инҷунин ибораҳоеро мушоҳида менамоем, ки тавассути пешоянҷҳои аслии ҷуфт ва таркибии **аз...то, аз...то ба, аз...ба, то ба, ба ҷуз, ҷуз ба, ҷуз бар** ташкил шудаанд.

Ҳамин тарик, доираи истеъмоли пешоянҷҳои аслӣ дар таркиби ибора ва ҷумла ҳеле фароҳ аст, чунки онҳо умумимаъно ва абстракт мебошанд. Азбаски пешоянҷҳои аслӣ дар ташаккули ибораҳои феълӣ ҳусусияти маҳсус зоҳир менамоянд, таҳлилу тасвири онҳоро ба таври алоҳида зарур шуморидем.

Пешоянди ба дар алоқаи қалимаҳо яке аз пешоянҷҳои сермаъно, серистифода ва сервазифаи ҳам забони наспи классикий ва ҳам забони адабии ҳозираи тоҷик буда, барои ифодай муносибатҳои гуногуни пуркунандагӣ, ҳолӣ, муайянкунандагӣ бо тобишҳои гуногуни маънӣ ҳизмат кардааст.

Чи тавре ки Д. Ҳоҷаев мегӯяд: “Дар гули савуми гулзори якуми “Чаҳор гулзор”, ки “Дар ташрехи (шарҳи) ҳуруфи муфрода, муракқаба ва тағйири табдили бъязе ҳуруф” ном дорад, Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ доир ба пешоянди (ҳарфи) **ба** қайду эзоҳе овардааст, ки имрӯз ҳам аз нигоҳи илми забоншиносии мусоир мухиму ҷолиб мебошад” [98; 41]. Дар ин дастури таълимӣ вижагиҳои пешоянди **ба** аз ҷониби Ҳасани Нисорӣ бисёр мушаххасу густурда баён гардидаанд.

Дар сарчашмаҳои хаттии ин давра пешоянди **ба** дар таркиби ибораҳои феълии муносабати пуркунандагӣ **970** маротиба дучор гардид. Ин пешоянд дар насри ин давра, асосан, барои ифодаи муносабатҳои пуркунандагӣ ва ҳолӣ корбаст шудааст:

-ифодаи муносабати пуркунандагии таъинот. Дар ташаккули ин гуна ибораҳо пешоянди **ба** дар насри асрҳои XV-XVI серистеъмол аст. Бояд гуфт, ки ифодаи муносабати пуркунандагӣ бо тобиши таъинот тавассути пешоянди **ба** ва феъли **гуфтган** дар насри давраи таҳқиқ хеле зиёд ба назар расид: *Фақир ба он азиз гуфтам* [336; 968].

Мувофиқи тадқиқоти Н. Д. Фаривара таъинотро ифода кардани пешоянди **ба** бо феъли **гуфтган** маҳз дар давраи адабиёти классикий ба вучуд омадааст [162; 5].

Агар қалимаи тобеъ ҷонишинҳои **ин, он, ў, эшон** бошад, пешоянди “**ба**” дар насри ин давра баъзан шакли қадимаи худ-“**бад**”-ро нигоҳ доштааст. Чунин тарзи ифода дар **157** ҳолат ба назар расид: *Ўро макушу бад-ў супор* [338; 27];

-ифодаи муносабати пуркунандагии ивази предмет. Тобеъкунанда бо феълҳои хели **мубаддал гардидан, табдил ёфтган** ва ҷузъи тобеъ бо исмҳои ҳолат ифода шудааст: *Баъд аз он ки шабошаб ба шаб мубаддал шуд, марки он ами хотир карда ва дар шаҳори мазкур мебуд* [341; 308].

Исми макони **чо** бо пешоянди **ба** омада бо хусусияти релятивии худ воситаи алоқаро адо намудааст. Ибораҳои феълие, ки бо ин пешоянд омадаанд, ивазшавии исми ба худ омадаро ба исми дигар ифода кардаанд: *Инро ба ҷойи ў бикӯштанд ва онро ба ҷойи ин тозиёна заданд* [336; 67]. **Ба ҷойи об хун** аз дидаҳои мардум **равона гардиid** [336; 933];

-ифодаи пуркунандагии (объектии) муносабат. Ин гуна ибораҳои объекти амалу ҳолатеро ифода мекунанд, ки майлу ҳоҳиш ва орзуи фоил мебошад. Ба сифати ҷузъи асосӣ феълҳои навъи **майл доштан, розӣ шудан, шак доштан, қарор додан** ва чун ҷузъи тобеъ исму ҷонишинҳои предметӣ ва масдар истифода шудаанд: *Аждаҳоро ба шир майл бисёр мебошад* [336; 816];

-ифодаи муносабати пуркунандагии (объектии) восита. Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ чунин муносабати нахвӣ бештар тавассути пешоянди **бо** сурат мегирад [16; 291]. Мисолҳои

гирдовардаи мо нишон медиҳанд, ки дар сарчашмаҳои хаттии давраи мавриди назар муносибати нахвии воситаи ичрои амал зиёдтар бо пешоянди **ба** сурат мегирифтааст. Дар вазифаи воситаи ичрои амал пешоянди **ба** дар ибораҳои феълий дар насли аспи XI низ қайд гардидааст [50; 113].

Аз рӯи ақидаи Р. Л. Неменова, «дар ифодаи воситаи ичрои амал чойи пешоянди **ба**-ро гирифтани пешоянди **бо**, ки маънои нахустинаш ифодаи муносибати ҳамроҳӣ буд, таърихан ҳодисаи дигар буда, ба давраҳои нисбатан наздики тараққии забони тоҷикӣ характернок аст» [228; 12].

Ғолибан, ба вазифаи воситаи ичрои амал серистеъмол будани пешоянди **ба** дар насли асрҳои XV-XVI, ба андешаи мо, бо таъсири забони гуфтугӯии мардуми ҳамон давра низ алоқаманд аст ва ин навъ дифференсиатсия нашудани маъноҳои грамматикии пешоянҷҳои **бо** ва **ба** дар лаҳҷаҳои кунуни забони тоҷикӣ низ мушоҳид мешавад [287; 36].

С. Ҳалимов дифференсиатсия нашудани вазифаҳои грамматикии пешоянди **ба** ва **бо**-ро дар таъсири назм донистааст [100; 59].

Дар ибораҳои феълии сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ пешоянди **ба** дар вазифаи воситаи ичрои амал бо ашёе меояд, ки амал ба воситаи он икро мегардад: *Он девона заминро ба корд кофт* [336; 321]. *Баъд аз ҷанд рӯз ҷамъе туркон ба боргоҳи ўдаромаданду ўро ба шамиер пора-пора карданд* [338; 159];

-ифодаи муносибати пуркунандагии (объектии) ҳамроҳӣ. Ин вазифаи грамматикии пешоянди **ба**-ро дар забони адабии мусоиди тоҷикӣ, асосан, пешоянди **бо** ба уҳда дорад [16; 291]. Ифодаи муносибати пуркунандагии ҳамроҳӣ дар ибораҳои феълии насли асрҳои XV-XVI тавассути пешоянди **ба** дар қиёси забони адабии ҳозираи тоҷикӣ зиёдтар аст: *Мирзо Бобур Лутфӣ то дарвозаи шаҳр ба Ҳаким Анварӣ ҳамроҳӣ намуд* [338; 168];

-ифодаи муносибати пуркунандагии (объектии) қиёс. Дар «Чаҳор гулзор»-и Ҳоча Ҳасани Нисорӣ муносибати ташбехиро ифода кардани пешоянди «**ба**» зикр ёфтааст. Дар ифодаи муносибати ташбехӣ, ба андешаи Нисорӣ, пешоянди **ба** бо пешоянҷҳои **монанди, мисли, чун** ҳамвазифа мегардад: **бо** (**ба**)-

ташбехия баъди мушаббаҳ дар аввали мушаббаҳ –бихӣ, воқеъ шавад» [345; 19].

Дар ин қолаби ибораҳо ба сифати ҷузъи тобеъ исму ҷонишинҳо ва чун ҷузъи асосӣ феълҳои гуногунмаъно бо қалимаҳои *нисбати, ташбехи* омадаанд: *Агарчи нисбат ба Мавлоно аз ўчанд беравииш сар зад, нисбати шеъре чанд бемаъни ба ўкарда* [341; 213].

Пешоянди **ба** дар ташаккули ибораҳои феълӣ, ки дар байни ҷузъҳои он муносибатҳои ҳолӣ мушоҳида мегардад, дар настри ин давра низ серистеъмол аст. Ба воситай ин пешоянӣ, асосан, муносибатҳои ҳолии самти ҳаракати амал, тарзу тариқат ва ҳолати иҷрои амал, сабаби бо тобиши тариқи иҷрои амал, мақсад, замон, андозаю мақсад ҳолат мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Таҳлили маводи фароҳамомада событ соҳт, ки пешоянди “**ба**” дар таркиби ибораҳои феълии настри ин давра бо феълҳои *омадан, расидан, рафтан, даромадан, даровардан, баромадан, баргаштан, гирифтан, гуфтан, намудан, фармуудан, додан, буридан, задан, нуҳодан* ва ғайра омада, муносибатҳои синтаксисиро бо тобишҳои гуногуни маънӣ ифода кардааст.

Пешоянди **дар** дар ибтидои ташаккули забони адабии тоҷик камистеъмол буда, он бештар дар шакли қадимаи худ **андар** истифода мешудааст. Масалан, Л. П. Смирнова дар «Таърихи Систон» бештар истифода шудани шакли **андар**-ро ба қалам додааст [273; 100], вале шакли **дар** ба тезӣ серистеъмол гардида, доираи истифодаи шакли **андар**-ро танг кард. Оид ба серистеъмолӣ ва сервазифагии пешоянди **андар** дар асрҳои 1X-X М. Н. Қосимова ҷунин мегӯяд: «Яке аз қалимаҳои серистеъмол, ки дар забони асрҳои IX-X мансуби ҳиссаҳои гуногуни нутқ буда, вазифаҳои мухталифи грамматикий дошт, қалимаи **андар** аст. Ҷунон ки аз мисолҳо аён аст, дар осори асрҳои 1X-X қалимаи **андар** ҳам қалимаи мустақил, ҳам пешванди қалимасоз, ҳам пешоянду пасоянӣ будааст» [51; 273-276].

Шакли **андар** дар сарчаашмаҳои ҳаттии давраи таҳқиқ дар забони осори манзум бештар истифода мешудааст. Дар настри осори ҳаттии асрҳои XV-XVI ин пешояд, асосан, дар шакли **дар** воҳӯрда, аз ҷиҳати маъно, вазифа ва ифодаи муносибатҳои нахҷӣ серистеъмол аст:

-ифодаи муносибати ҳолии макон. Дар насли давраи таҳқиқшаванда ин пешоянд қароргоҳ ва макони фоил ё мағъулро ифода кардааст: *Чунон ки рӯзе Сайидбек дар хайма нишаста буда ва шеъри арабӣ меҳонда ва тарҷумаи онро мегуфта* [341; 157];

-ифодаи муносибати ҳолии замон. Ибораҳои феълии бо ҷузъи тобеи исмҳои ченаки воҳиди вақт, номи фаслҳои сол, давраи синну сол аз бобати маънӣ замони ба вучуд омадани амалу ҳодисаро ифода мекунанд: *Рӯзе дар фасли тобистон Султон нишаста буд* [338; 217];

-ифодаи муносибати ҳолии сабаб. Ифодаи муносибати ҳолии сабаб бо пешоянди **дар** дар таърихи забони тоҷикӣ таърихи дерин дошта бошад ҳам, муҳаққиқони забони адабии муосири тоҷикӣ ин вазифаи пешоянди **дар**-ро зикр накардаанд. Дар насли асрҳои XV-XVI пешоянди **дардар** ибораҳои феълии бо исмҳои амалу ҳолат омада, сабаби воқеъ гардидан амалу ҳолатро бо тобиши пуркунандагӣ нишон додааст: *Гӯянд, ки ҳангоми ҷавонӣ ҷавоне Содиқ ном ўро дар ҳавзи обе андохта* [341; 142]. *Дар торикий роҳ галат карда, ба ҷониби дигар роҳ рафтем* [336; 1038];

-ифодаи муносибати ҳолии мақсад. Дар ифодаи муносибати ҳолии мақсад омадани пешоянди **дар** дар забони адабии ҳозираи тоҷик (ғайр аз шеваҳои он) қайд нагардидааст. Таҳқиқгарони забони осори мансури адабиёти классикӣ Г. Камолова ва Б. Шарифов ҳам дар ифодаи муносибати ҳолии мақсад омадани ин пешояндро ба қалам надодаанд.

Пешоянди **дар** дар ифодаи муносибати ҳолии мақсад ба таври фаровон дар матнҳои маводи ин давра корбаст шудааст: *Салтанати худро дар ҳалосии ту бад-эшон баҳшам* [336; 933];

-ифодаи муносибати ҳолии вазъият. Ин қабил ибораҳои феълии амалу ҳолатеро нишон медиҳанд, ки он дар вазъияти калимаи бо пешоянӣ омада воқеъ шудааст: *Дар рӯйи ҳаво кабӯтарон дар парвоз дид* [336; 1056].

Дар насли давраи таҳқиқшаванда муродиф шудани пешоянди **дар** бо пешоянҷҳои дигари аслӣ, маҳсусан, пешоянди **барои** ҳодисаи маъмул буд: *Ду зан дар тифле даъво карданду назди Ҳазрати Амир омаданд* [338; 107];

Дар сарчашмаҳои хаттии давраи мавриди назар ин пешоянӣ дар таркиби ибораҳои феълии барои ифодаи муносибатҳои

пуркунандагй бо тобишхой макон, самти амал ба предмет, таъйинот, маъни мухокима, шуғл ва аломат, восита ва тарзи ичрои амал мавриди корбаст қарор гирифтааст, ки таҳлили ин муносибатҳо дар боби 2-и диссертатсия батафсил зикр ёфтааст.

Дар доираи ибораҳои феълӣ пешоянди **аз** яке аз воситаҳои сермаъно ва серистифодай забони тоҷикӣ мебошад Н.Д. Гаривова [162; 83]. Л. П. Смирнова дар «Таърихи Систон» ба зиёда аз 7 тобиши маънии ин пешоянд ишора кардааст [273; 72-73]. Профессор М. Н. Қосимова маъни зиёди грамматикий доштани пешоянди фавқуззикро дар насли асри X1 қайд кардааст [50; 23-24].

Дар фасли 3-юми боби дуюми диссертатсия ибораҳои феълӣ бо пешоянди **аз** таҳлил шудааст. Зимни таҳлили мавод маълум гардид, ки дар осори мансури давраи таҳқик дар таркиби ибораҳои феълӣ доираи истифода ва вазифаҳои грамматикии пешоянди **аз** васеъ буда, дар ифодай муносибатҳои гуногуни ҳолӣ ва пуркунандагӣ корбаст шудааст:

-ифодай муносибати ҳолии замон. Дар таркиби ибораҳои феълӣ пешоянди **аз** дар насли ин давра дар ифодай муносибати замони вуқӯи амал серистеъмол аст. Маълум аст, ки пешоянди **аз** худ маъни замонӣ надорад [63; 60]. Маъни замонӣ ба туфайли ҷузъи тобеъ, ки бештар бо исмҳои мағҳуми замон дошта, аз қабили шаб, рӯз, аввал, давраи синну сол ва амсоли инҳо сурат мегирад: *Султонмуҳаммад ... az шашмоҳагӣ бар ариқаи салтанат ҳоҳад монд* [336;7]. Ҷун шаши моҳ **аз** замони шоҳ *Исмоил ғузашт*, шабе ҷамъе ёрон дар бандахонаи фақир буданд [336;1072];

-ифодай муносибати ҳолии сабаб: Чиполиоҳи Ҳиндӣ **аз** қушигани тутӣ пушаймон шуд [336;755]. *Дарвеш...az тарс меларзиid* [336;815].

Дар як гурӯҳ ибораҳои феълӣ пешоянди **аз** бо пешоянҳои **ба**, **то, то ба, бар** якҷоя омада муносибати масоҳатиро ифода кардааст: Ҷун ин қитъа ба Убайди Зоконӣ расид, барои тааррузи Салмон **аз** Қазвин ба Багдод рафт [338; 166]. Нардбоне бибару **аз** роҳи бом нимаи шаб **бар** Ҳодӣ дароӣ [338; 46].

Дар «Чаҳор гулзор» -и Хоча Ҳасани Нисорӣ оид ба ин навъи пешоянд чунин нукта зикр ёфтааст: «...баъди **«то»** -и интиҳо қабли

исм ё феъл билфатҳ воқеъ мешавад, бекор бошад. Чунончи, «Аз Машриқ то ба Мағриб» ва «Аз Рум то ба Ҳинд» [345; 22].

Дар чумлаҳои боло, ба андешаи инҷониб, пешоянҷои “аз” ва то ба ба таври ҷуфт аз...то ба омада, пешоянди “аз” ибтидои амал ва пешоянди то ба маънои интиҳои амалро ифода кардааст. Илова бар ин, ҳиссаи то ба ба интиҳои самти иҷрои амал тобиши маънои таъкидӣ бахшидааст.

Дар ин гуна ибораҳои феълӣ дар осори хаттии асрҳои XV-XVI ҷузъи тобеъ пас аз ҷузъи асосӣ-феъл, низ омадааст. Феълҳои ҳаракат ба сифати ҷузъи асосӣ омада, исмҳои макон чун ҷузъи тобеъ воқеъ мегарданд: *Эшон бахилӣ мекунад дар ҳаҷв ва ҷавонмардӣ мекунад дар мадҳ* [336; 217]. *Марде зариф ба дехе расид аз вилояти Ғур* [338; 239];

-ифодай муносибати пуркунандагӣ. Ба сифати ҷузъи асосӣ феълҳои гуногунмаъно ва чун ҷузъи тобеъ исм ва ҷонишинҳои предметӣ омадаанд. Вобаста ба маънои ҷузъи асосӣ ва ҷузъи тобеъ ибораҳои феълӣ пешоянди мазкур дар доираи муносибати пуркунандагӣ тобишиҳои зайлӣ маънӣ зоҳир кардааст:

-ифодай муносибати пуркунандагии сарчашмаи амалу ҳолат. Тобеъкунанда амалро ифода мекунад ва ҷузъи тобеъ манбаъ ва сарчашмаи онро равшан месозад: *Шаҳсе аз вай турсид, ки гараз аз ин чист?* [341; 63]. *Акобир аз шайх Наҷмудин штимос карданд, ки пешнамозӣ қунад* [338; 122];

-ифодай муносибати пуркунандагии манбаъ, сарчашмаи амал, муҳокима ва фикр: *Амири Араб аз бевафоӣ ва беэътибории дунё ҳикоят менардоҳт* [336; 363];

-ифодай муносибати пуркунандагии аз маводе соҳтани ашё: *Порчае аз когаз бисозу бар синаи худ частон* [338; 277];

-ифодай муносибати пуркунандагӣ бо тобиши сабаб: *Дар вакъте ки ҷаноби Шайхулислом Табрез аз тарси шоҳ Исмоил ғурехта ба вилояти Ҳурросон омад* [336; 71];

-ифодай муносибати пуркунандагӣ бо тобиши маънои чудоӣ: Дар насри ин давра ибораҳои феълие низ бо пешоянди “аз” истифода шудаанд, ки муносибати пуркунандагиро бо тобиши маънои чудоӣ ифода кардаанд: ...*филҳол занҷир аз поӣ ман бардоштанд* [336; 1103]. ...*пас банд аз зулғин ҷудо шуд* [336; 576];

-ифодаи муносибати пуркунандагӣ бо тобиши маънои маҳдудӣ. Ба сифати ҷузъи асосӣ феълҳои гуногунмаъно ва чун ҷузъи тобеъ исм ва ҷонишинҳои предметӣ истифода шудаанд: *Ўро аз ҳуд ҳушинуð гардонед* [336; 932].

-ифодаи муносибати пуркунандагии (объектии) восита. Ҷузъи асосии ин гуна ибораҳои феълӣ бештар бо феълҳои гузаранда ва ҷузъи тобеъ бо исмҳои гуногун ифода ёфтаанд. Ҷузъи тобеъ амалеро ном мебарад, ки амал тавассути он воқеъ шудааст: *Ва алифворе аз доманаш бурида бар миён бастам* [341; 210]. ...*аз шоҳу санг роҳҳо ва гузарҳо маҳкам соҳта* [336; 1319].

Бояд гуфт, ки яке аз ҳусусиятҳои ҷолиби истифодаи пешоянди аз дар насли ин давра ҳодисаи муродиф шудани он бо пешоянҷои дар, бо, ба, дар бораи ва пасоянди -ро мебошад. Дар доираи ибораҳои феълӣ дар осори насли асрҳои XV-XVI пешоянди “бо” роҳи самти ҳаракати фоилро нишон додааст: ...*аз роҳи Багдод равӣ* [336; 790]. ...*аз бeroҳа мутаваҷҷехи Нишонур шудем* [336; 790].

Муродифи пешоянди -ро: ... *аз гуноҳаи ба ман баҳишед* [336; 1268]. ...*аз ў авф фармоед* [336; 126].

Пешоянди бар дар насли асрҳои XV-XVI дар ташаккули ибораҳои феълӣ серистеъмол будааст. Дар забони адабии муосири тоҷик дар қаломи манзум серистеъмол будани ин пешоянд таъкид шудааст [17; 113]. Ин пешоянд дар доираи ибораҳои феълӣ, асосан, муносибатҳои ҳолӣ ва пуркунандагиро ифода кардааст. Дар ташаккули ибораҳои феълие, ки дар байни ҷузъҳои он муносибати ҳолӣ мушоҳид мегардад, пешоянди **бар** нисбатан серистеъмол буда, ин вазифаро ҳанӯз дар забони миёнаи форсӣ шакли қадимтари он-арар ба уҳда доштааст [200; 21].

Пешоянди **бар** дар давраи мавриди таҳқиқ дар алоқаи қалимаҳо (басомад-165 маротиба) буда, асосан, муносибатҳои ҳолӣ ва пуркунандагиро ифода кардааст:

-ифодаи муносибати ҳолии бар самт равона шудани амал: *Ногоҳ боғон огоҳ шуд: ҷӯбдасте бардошту рӯй бар саҳро ниҳод* [329; 70].

-ифодаи муносибати ҳолии бар боло, баландӣ, фавқ равона шудани амал:

Фармуд, то тифле ҳамроҳи ў бар бом бурданду дар баробари ў бидоштанд [338; 28]. *Ҷӯбро бар бом партоб кард* [336; 1268];

-ифодай муносибати ҳолии сўйи ҳаракати амал. Профессор Р. Ғаффоров дуруст таъкид кардааст, ки «истифодаи пешоянди “бар” дар ташкили ҳоли макони сўй маҳсуси забони адабиёти классикист» [24; 144]. Ин нутгоро мисолҳои зиёди бадастовардаи мо низ тасдиқ менамояд. Ба сифати чузъи асосӣ феълҳои ҳаракат ва чун чузъи тобеъ исмҳои ифодагари макон ва ё ба мағҳуми макон алоқаманд корбаст шудаанд: *бар гӯшие рафтан* [336; 1283]. (*худро*) *ба канора қашидан* [336; 195]. *бар ҳар тараф гаштан* [336; 1079].

-ифодай муносибати ҳолии дар даври предмет: *Халқе бар вай ҷамъ мешаванд* [336; 318]. *Ҳалоиқ бар вай издиҳом менамуданд* [336; 898];

-ифодай муносибати ҳолии тарзи ичрои амал. Дар чунин ибораҳои феълӣ бо пешоянди **бар** ба сифати чузъи асосӣ феълҳои амалу ҳолат ва чун чузъи тобеъ бештар исмҳои шахс ва ифодагари узви бадан истифода шудаанд: *Санг бардошт ва бар эшон ҳамла кард* [329; 20];

Пешоянди **бар** дар забони адабии асрҳои XV-XVI дар доираи ибораҳои феълӣ инчунин муносибатҳои ҳолии сабаб, мақсад, шуғлро низ ифода кардааст, ки таҳлили пурраи онҳо дар диссертатсия дода шудааст.

Пешоянди **бар** дар осори насрии ин давра дар ифодай муносибатҳои пуркунандагӣ низ хеле серистеммол аст.

-ифодай муносибати пуркунандагии таъйинот: *Дар ин сухан буд, ки лашкариёни вай расиданду бар вай салом гуфтанд* [329; 51].

-ифодай муносибати пуркунандагии равон гардидан амал бар сатҳи чизе: *Он ҷӯбҳо, ки бар тани ман меомад, таҳаммул мекардам* [338; 119];

-ифодай муносибати пуркунандагии сарчашмаи амал. *Бар қанизаке гумон бурданд ва он бегуноҳро...ба зарби ҷӯб чун нигуни фирӯза кабуд соҳтанд* [336; 712];

-ифодай муносибати пуркунандагӣ бо тобиши барҳӯрди ду ашё. Дар таркиби ин гуна ибораҳо феъли «*задан*» серистеммол аст: *Ҳочиби дуввум даст бар синаи вай заду нагузошт, ки дарояд* [329; 52]. *Баъд аз он бифармуд, ки об бар рӯйи ўзданд* [329; 61].

Дар насри ин давра ҳолати муродиф шудани пешоянди **бар** бо пешоянди **барои** ба мушоҳида мерасад. Феълҳои амалу вазъият ба

сифати чузъи асосӣ омада, муносибати пуркунандагиро бо тобиши мақсад ифода мекунад: *Чун кор бар бемор танг омад* [336; 107].

Дар сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ пешоянди **бо** дар ташаккули ибораҳои феълӣ серистеъмол аст. Хоча Ҳасани Нисорӣ дар шарҳи пешоянди **бо** чунин нуктаи ҷолиб пешниҳод кардааст: «Бидон, ки «**бо**» калимаест, ки дар порсӣ барои мусоҳибат дарояд, чунончи «Фалон бо фалон рафт», «Фалон бо фалон омад». Чунон ки аз ин мисолҳо аён аст, Нисорӣ ин пешояндро чун воситаи ифодай муносибати ҳамроҳӣ донистааст [98; 47].

Ин пешоянд аз пешоянҷои сермаъно буда, вобаста ба маънои луғавии чузъҳои ибора ва мавқеи он дар ҷумла тобищҳои гуногуни маъно зоҳир менамояд:

-ифодаи муносибати пуркунандагӣ: *Аз муҳтасамони шаҳри Табрез аст ва пайваста бо ҷавонони сода мӯошират менамуд* [341; 236];

-ифодаи муносибати пуркунандагии (объектии) таъинот: *Ҳакиме бо писари худ ғуфти* [329; 40];

-ифодаи муносибати пуркунандагӣ бо тобиши ҳамроҳӣ: *Зарифе бо арабе ҳамроҳ шуд* [338; 130].

-ифодаи муносибати пуркунандагии муштарақ: *Он қӯдак доим бо он мургак бозӣ мекард* [338; 15];

-ифодаи муносибати пуркунандагии (объектии) восита: *Он хоча барҷаст ва сари дасти ўро бо устура бигирифт* [336; 774].

Дар ифодаи муносибати ҳолии сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ пешоянди “**бо**” серистеъмол нест:

-ифодаи муносибати ҳолии тарзу ҳолат: *Қӯдак бо овози ҳазин меҳонд* [336; 470]. *Бо ҷанд тан аз ҷавонони диловез дар шаҳри Табрез бо Савсанӣ сайр мекардем* [341; 314].

Дар фасли 5-и боби 2-юми диссертатсия ибораҳои феълие, ки тавассути пешоянҷои аслии содаи **барои** (аз барои), то, бе, ҷуз ва пешоянҷои аслии таркиби аз...то, аз...то ба, аз...ба, то ба, ба ҷуз, ҷуз ба, ҷуз бар ташаккул ёфтаанд, таҳқиқ шудааст. Доир ба пешоянҷои мазкур дар диссертатсия маълумоти нисбатан пурра дода шудааст.

Боби сеюми диссертатсия –“**Ибораҳои феълӣ бо пешоянҷои номӣ ва пасоянӣ**” унвон гирифта, аз 3 фасл таркиб ёфтааст. Дар фаслҳои ин боб масъалаи алоқаи калимаҳо бо пешоянҷои номии

изофӣ ва номии таркибӣ, ибораҳои феълӣ бо пасоянд ва ибораҳои феълӣ бо пешоянду пасоянд таҳлил шудааст.

Фасли аввали ин боби диссертатсия ба таҳлили ибораҳои феълие, ки тавассути **пешоянҷҳои номии изофӣ ва номии таркибӣ** алоқаманд шудаанд, баҳшида шудааст. Зимнан бояд таъкид кард, ки дар ташаккули ибораҳои феълӣ дар насли асрҳои XV-XVI пешоянҷҳои мазкур мавқеи маҳсус доранд. Пешоянҷҳои номии изофӣ ва номии таркибӣ дар сурат гирифтани муносибатҳои гуногуни ҳолӣ серистеъмоланд. Дар осори хаттии ин давра, асосан, пешоянҷҳои зерин дар ташаккули ибораҳои феълӣ нақши муҳим доранд: пеши (дар пеши, ба пеши, аз пеши, бар пеши), назди (ба назди, дар назди), хузури (дар хузури), ҷавори (дар ҷавори), миқоруни (дар миқоруни), домани (дар домани, ба домани), пойи (ба пойи, бар пойи, дар пойи), пояи (дар пояи, ба пояи, бар пояи), поёни (дар поёни, аз поёни, бар поёни), дари (ба дари, бар дари, аз дари, дар дари), сари (бар сари, дар сари, ба сари, аз сари), болои (бар болои, дар болои, аз болои), рӯйи (дар рӯйи, ба рӯйи, аз рӯйи, бар рӯйи), бар фарқи, бар нӯги, миёни (дар миёни, бар миёни, аз миёни), зери (дар зери, аз зери, ба зери, бар зери, то зери), таги (дар таги, аз таги, ба таги, бар таги), дар таҳти, дар зии, қаъри (дар қаъри, аз қаъри, бар қаъри, то қаъри), паҳлуи (аз паҳлуи, дар паҳлуи, бар паҳлуи), лаби (ба лаби, бар лаби, дар лаби, аз лаби), гирди (ба гирди, дар гирди, аз гирди), паси (аз паси, дар паси, бар паси), қафои (дар қафои, бар қафои, аз қафои), канори (ба канори, бар канори, дар канори, аз канори), пушти (ба пушти, бар пушти, дар пушти, аз пушти, то пушти), заҳри (ба заҳри, бар заҳри), дунболи (ба дунболи, бар дунболи, аз дунболи, дар дунболи), пайи (аз пайи, бар пайи, дар пайи), чониби (ба чониби, аз чониби, бар чониби), сӯйи (ба сӯйи, бар сӯйи, аз сӯйи), тарафи (дар тарафи, ба тарафи, бар тарафи, аз тарафи), савби (аз савби, ба савби), ҳангоми (дар ҳангоми), вақти (ба вақти, бар вақти, дар вақти, аз вақти), маҳалли (ба маҳалли, бар маҳалли, дар маҳалли, аз маҳалли), замони (дар замони, аз замони, то замони), мӯчарради (ба мӯчарради, бар мӯчарради), хини (дар хини, аз хини, бар хини), айёми (дар айёми, аз айёми, то айёми), аснои (дар аснои, бар аснои), даври (дар даври, аз даври), айни (бар айни, дар айни), ҷиҳати (ба ҷиҳати, бар ҷиҳати, аз ҷиҳати), мучиби (бар мучиби), баҳри (аз баҳри), сабаби (ба сабаби, бар сабаби),

воситай (ба воситай), васотати, ғояти (аз ғояти, ба ғояти, бар ғояти), иллати (ба иллати, бар иллати), туфайли (ба туфайли, бар туфайли), камоли (аз камоли, бар камоли, ба камоли), қасди (ба қасди, бар қасди), расми (ба расми, бар расми), монанди, мисли (ба мисли, бар мисли, дар мисли), шабеҳи, мисоли, бар сони, амсоли (бар амсоли, дар амсоли), ба манзалаи, ба гунаи, ба ҳукми, ба василаи, ба ҳасби, ба муктазои, тариқи (дар тариқи, аз тариқи, бар тариқи) ва ғайра.

Умуман, пешояндҳои номии изофӣ ва номии таркибиро низ, чи тавре ки дар забоншиносӣ исбот шудааст, чун дигар пешояндҳо ба гурӯҳи воситаҳои алоқаи калимаҳо дохил намудан мумкин аст, зеро маъни луғавии онҳо ба маъни грамматикиашон, асосан, баробар аст. Ҳамин тавр, масъалаҳои назариявӣ оид ба ин гурӯҳи пешояндҳо ва таҳлили амиқу пурраи пешояндҳои мазкур дар доираи ибораҳои феълӣ дар диссертатсия пурра дарҷ гардидааст.

Фасли дуюми ин боб “**Ибораҳои феълӣ бо пасоянд**” ном гирифтааст. Пасоянди маъмули забони адабӣ дар насири асрҳои XV–XV1 –ро мебошад, ки дар ҳусуси истифода ва вазифаи он чизи намоёне, ки нисбат ба забони адабии ҳозира ва ё таҳқиқотҳои муҳаққиқони ҷудогона бошад, ба ҷашм нарасидааст. Дар забони осори мансури ин давра дар ташаккули ибораҳои феълӣ пасоянди –ро сервазифаю сермаъност. Ин пасоянд дар таркиби ибораҳои феълӣ ҳамчун воситаи алоқа барои сар задани муносибатҳои гуногуни наҳвӣ нақши муҳим дорад.

Пасоянди –ро бештар мағъули бевоситаро ба феъл алоқаманд кардааст. Ин вазифаи асосии пасоянди «–ро» маҳсуб меёбад: *Пас вайро нишониданду моида қашиданд* [329; 93].

Дар таркиби ибораҳои феълиҳолӣ омадани объекти бевоситай суратнаёфта ба мушоҳида расид: *Бар канори дарё якдигарро канор гирифта ҳар қадом ба ҷонибе равон гардиданд* [336; 43]. *Пас барҳосту бо имтифоқи Муҳаммад назди Имом Ҳусейн омаду якдигарро дар канор гирифтанду он ғубори муртафӣ шуд* [338; 31].

Пасоянди –ро кам бошад ҳам, мағъули бавоситаро ба феълҳо вобаста намудааст. Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ҷунун шакл гирифтани ибораҳои феълӣ аксаран ба ибораҳои феълии пешояндӣ сурат мегирад [231; 385]. Ин нақшро адо кардани пасоянди –ро дар назму насири классикӣ хеле маъмул аст.

Дар насли давраи мавриди назар дар шакли масдари ноқис истифода шудан бештар мушоҳид мегардад: *Шуморо дар аввал бо ман ҳамин муомала боист кард* [336;89].

Як хусусияти ин гуна ибораҳои феълӣ дар насли ин давра он аст, ки ҷузъҳои ибора дар ҳолати дистактӣ воқеъ гашта метавонад: *Халифаро сухани ўхши омад* [329;54]. *Галивожро аз рӯйи ҳаво назар бар вай афтод* [336; 873].

Дар бâзееи ин гуна ибораҳо пасоянди -ро на чун воситай алоқа, балки чун ҳиссаи нидои қалимаҳои туфайлӣ омадааст: *Худойро, ман дар ин вилоят исму расме дорам* [336; 820].

Маводи бадастоварда нишон дод, ки пасоянди -ро дар сарчашмаҳои ҳаттии асрҳои XV-XVI чун асрҳои пешин бештар дар ифодаҳои устувор, ки тамоюли ба зарф гузаштан доштанд, мушоҳид гардид. Дар ин навъи ибораҳо дар насли ин давра пасоянди -ро маъно ва вазифаи қадими худро нигоҳ доштааст: *Худойро сирри ин боз намой* [336; 829]. *Қазоро он руҳи мӯчассам логару низор гардад* [336; 204].

Пасоянди -ро дар насли ин давра бо исмҳо омада, ба фоидай шахсе ё барои касе ё ҷизе равона гардидани амалро ифода кардааст. Дар ин вазифа ин пасоянд бо пешоянҷҳои **барои ва ба** муродиф аст: *Махтума ва мафтухорро сӯҳбате соҳтанд* [341; 204]. *Моро ҳамин обрӯ беш аст* [338; 204].

Пасоянди -ро дар насли ин давра чун муродифи пешоянди **аз** барои ифодаи муносабати пуркунандай сарчашмаи амал истифода шудааст: ...*ниразанеро пурсидан* [336;1262].

Дар насли ин давра аз пешоянҷҳои дигар пасоянди **боз ба** назар расиду бас: *To ман дар ин хонаам ва аз ҳурдӣ боз медонам, ки сад ҳурӯсро сар буриданд* [338; 73].

Бояд қайд кард, ки муҳаққиқ Б. Шарифов ҳиссаҳои **ойин, сифат** ва **мисол**-ро бо истилоҳ қалима-пасоянд ном бурдааст [110; 205]. Мон ин морфемаҳоро чун пасванди қалимасоз меҳисобем ва онҳоро дар боби ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ таҳлил кардем.

Ҳамин тавр, пасоянди -ро дар насли ин давра дар доираи ибораҳои феълӣ вазифаҳои гуногуни нахвиро ба уҳда доштааст, вале вазифаи асосии он муносабати пуркунандагӣ, баҳусус, пуркунандагии бевосита мебошад.

Дар фасли сеюми боби сеюми диссертатсия ибораҳои феълии алоқаи пешоянҷиву пасоянди мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Алоқай пешоянду пасоянды яке аз навъхои камистеъмолтарини воситай алоқа ба шумор рафта, ҳам дар осори давраи классикӣ ва ҳам забони адабии ҳозираи тоҷикӣ доираи маҳдуди истифода доранд. Сабаб он аст, ки ба воситай пешоянду пасояндо алоқа бастани қалимаҳо дар забони гуфтугӯ ва шеваҳои забони тоҷикӣ зиёд ба назар мерасад ва ин навъи алоқаро бисёре аз муҳаққиқони соҳаи диалектология ба қалам додаанд, чунон ки В. С. Растворгуева дуруст қайд кардааст, таҳқиқгарон ҳангоми гирд овардани мавод доир ба шева ба пешоянду пасояндо диккати даркорӣ надодаанд [248; 18].

Дар сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ бо ду воситай алоқа сурат гирифтани ибораҳои феълӣ ба қайд гирифта шуд. Ин ҳолат дар байни пешоянди «аз» ва пасоянди «боз» бештар ба мушоҳид расид. Ибораҳое, ки тавассути пешоянди «аз» ва пасоянди «боз» ташаккул мейбанд, асосан, муносибати замониро ифода мекунанд. Ибора бо исмҳои замон миқдори муддати вактеро нишон медиҳад, ки дар давоми он ба амал омадааст: *Бозе аз хурӯсे турсид, ки az xurdӣ bоз дар хонаи бани Одамӣ ва эшон ба дасти худ обу донаи ту муҳайё мекунанд* [338; 73]. *Ман ба қуштани ту чунон якчиҳат нестам, ки ба ҳеч ваҷӯ az он боз наистам* [336; 1378].

Ибора бо ҷонишини **кай**, одатан, дукалимагӣ мешавад ва аз рӯйи маъно ба ибораҳои боло баробар аст. Ҳусусияти фарқунандай ибораҳои мазкур дар он аст, ки дар ибора алоқай байни ҷузъҳо тавассути пасоянди «боз» равшантар зоҳир мегардад: *Эй сиёҳрӯйи ҳез ва эй номарди бетамиз, шарм намедорӣ ва az kай bоз ту ҷунин шудаӣ?* [336; 988].

Бо ду воситай алоқа сурат гирифтани ибораҳои феълӣ дар ифодаи тобиши замон дар сарчашмаҳои хаттии пешина низ ҳарактернок аст: *Az он вакът боз ки бар он нур назар доштанд, аз ҳоли якдигар ҳабар доштанд* [340; 36].

Боби ҷорум «**Баррасии ҳусусиятҳои маъноии ибораҳои феълӣ**» номгузорӣ шудааст. Дар он таснифоти маъноии феълҳо дар таркиби ибораҳои феълӣ таҳқиқ шуда, дар фаслҳои боби мазкур ба таҳлили феълҳо, ки ҳам ба маънои аслӣ ва ҳам ба маънои мачозӣ дар таркиби ибораҳои феълӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд, таваҷҷӯҳи амиқ зоҳир шудааст.

Фасли аввали боби мазкур “**Вижагиҳои маъноии феълҳои ҳаракат дар таркиби ибораҳои феълӣ**” ном гирифта, дар он оид ба феълҳои ҳаракат дар робита ба чунин маъноҳо: макони воқеъ шудани фоил ва мағъул, чой ва мавқеи воқеъшавӣ ва паҳншавии амалу ҳолат, маънои самти ҳаракат: ҳаракат аз поён ба боло, ҳаракат аз боло ба поён, ҳаракат ба самте мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Бояд гуфт, ки маънои луғавии вожаҳо омили муҳими алоқаманд шудани ҷузъҳои ибораҳои феълӣ ва шарти асосии ифодаи муносибатҳои гуногуни наҳвӣ маҳсуб меёбанд. Бинобар ин, ибораҳои феълӣ на танҳо дар доҳили чумла ҳамчун унсури соҳти он, инчунин берун аз он ҳам чун воҳиди луғавию семантикий омӯхта мешаванд, зоро дар чунин ҳолат низ ин навъи ибора ҳолат, мағҳуми мураккаб ва вазъияти мушаҳҳасро ифода менамояд.

Чуноне ки дар боло ишора рафт, дар таснифоти маъноии феъл, ки дар таркиби ибораи феълӣ ба сифати ҷузъи асосӣ сурат мегирад, ҳанӯз як қоида ё меъёри муайянни чудо кардани гурӯҳҳои маънӣ мавҷуд нест: «...шиносой бо вазифаҳои асосии забон нақши гуногун доштани воҳидҳои забонро вобаста ба мақсад ва хусусиёти истифодабарии онҳо, роҳҳо ва тарзи муҳталифи ифодаи маънои воҳидҳои забониро муайян мекунад ва инчунин, бо назардоши махсусияти ин ё он функсияи забон таҳлили маъноии ин ё он воҳиди забонро муқаррар мекунад» [229; 136].

Дар забони сарчашмаҳои ҳаттии асрҳои XV-XVI доираи маънои феъл дар таркиби ибораҳои феълӣ нисбат ба ҳамаи ҳиссаҳои нутқ фароҳтар, дараҷаи амалиётнокӣ ва муассирии он бештар аст, зоро он ба сухан бештар фаъолӣ, ҳарактернокӣ ва муассирӣ баҳшида, дар фаҳми кас оид ба ҳодисаҳо таассуроти пурра пайдо мекунад. Аз ин ҷиҳат, ибораҳои феълӣ дар забони сарчашмаҳои ҳаттии ин давра гурӯҳи калонеро ташкил карда, ҳамчун воситаи забонӣ ва услубӣ нақши муҳим мебозанд.

Дар байн ҷузъҳои ибораҳои феълӣ ҳам маънои луғавӣ ва ҳам маънои грамматикий, баробари муносибатҳои наҳвӣ мавқеи муҳим доранд. Бинобар ин, ҳангоми таҳлили ибораҳои феълӣ ҳам маънои луғавӣ ва ҳам маънои грамматикии феълҳо ба назари эътибор гирифта шудааст, чунки маънои луғавӣ ҳарчанд асосӣ бошад ҳам,

дар таркиби ибораҳои феълӣ вай бо маънои грамматикӣ зич алоқаманд аст.

О. С. Ахманова дар ишора ба ин масъала қайд менамояд: “Маънои грамматикӣ ҳам дар шакли мундариҷа ва ҳам дар шакли ифода бидуни маънои луғавӣ чудо буда наметавонад. Вале маънои луғавӣ гарчанде асосӣ бошад ҳам, дар қалима бо маънои грамматикӣ алоқаманд аст ва бидуни он ифода намешавад. Бад-ин ҷиҳат маънои луғавӣ ва маънои грамматикӣ ҳусусияти асосии қалима ба шумор мераванд [128; 68].

Феълҳои ҳаракат дар таркиби ибораҳои феълӣ дорои ҳусусиятҳои хоси маъноянид, яъне онҳо ба гайр аз маънои муқаррарии худ маъноҳои дигарро низ ифода кардаанд. Масалан, феъли *рафтӣ* дар таркиби ибораҳои феълӣ маъноҳои гуногунро ифода кардааст: а) ибтидо, оғози амал: *Рӯзе Ҳазрати Амир ба роҳе мерафт* [338; 19]; б) макони сӯй ва самти амал: *Ба Ҳурросон рафт* ва дар он ҷо ба воситаи ҳарзагӯӣ ба дасти Амир Абдуғани, кушита шуда [341; 100]; в) ҳаракат кардан, равон шудан: *Сиддиқ ба масҷид рафта* ҳоҷаи қанизакро талабид [329; 73] ва гайра. Чунин таҳлил бо ҳамаи феълҳои ҳаракат, ки дар таркиби ибораҳои феълӣ маъноҳои гуногунро ифода кардаанд, дар диссертатсия мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Дар фасли дуюми ин боб, ки “**Вижагиҳои маъноии феълҳои амал дар таркиби ибораҳои феълӣ**” ном гирифтааст, тобишҳои маъноии феълҳои амал дар таркиби ибораҳои феълӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таҳлилу тасвири маводи бадастомада нишон дод, ки феълҳои ифодакунандаи мағҳуми амал низ дар таркиби ибораҳои феълии осори ҳаттии мавриди назар серистеъмоланд. Дар бисёр мавриҷҳо феълҳое, ки иҷро ва корбурди онҳо ба ҳаёти ҳаррӯза тааллук доранд, дар онҳо маънои амал ва ҳаракат бо ҳам якҷоя ба вучуд меоянӣ.

Таҳлили маводи бадастоварда сабит намуд, ки дар сарчашмаҳои ҳаттии ин давра ҳолати дар ду шакл мавриди истифода қарор гирифтани ҳамон як ибораи феълӣ ҳодисаи маъмул будааст. Ин ҳолат дар «Баҳористон» ва «Латоиф-ут-тавоиф» дучор омад: *Имрӯз даст ба горат бикиюяму ҳар чӣ биёбам, биррабоям ва фардо бо Фирӯзӣ дар отаи дароям* [329; 106]. Он ҳоҳам, ки имрӯз даст ба

горату тороң баркушояму фардо бо Фиръавн Намруд дар оташ дароям [338; 89].

Зимнан бояд қайд кард, ки чузъхой ибора байни яқдигар ҳамеша дар муносибати муайянни маънай қарор доранд ва маънои ибора аз маънай чузъхой он ба вучуд меояд. Ҳусусияти тобишҳои маъноии ибора бештар бо маънай луғавии чузъхой он муайян мегардад. Махсусан, дар феълҳои таркиби номӣ, ки дар системаи феъл мақоми хоссаро соҳиб аст, тавассути хизмати яқуми чузъҳои маънай дилҳоҳи феълҳо ба даст меояд. Дар ҳангоми таҳлили маъноии феъл ба мушоҳида расид, ки чузъи асосӣ (феъл) барои ифодаи ин ё он амал хизмат мекунад. Чузъи тобеъ бошад, дар якчоягӣ бо чузъҳои асосӣ ҳамеша дар муносибати маънай мебошад. Аз ин бармеояд, ки чузъи тобеъ ибораи феълӣ баробари чузъи асосӣ барои ифодаи ин ё он амал мавқеи муайянро дорост. Ин феълҳо дар таркиби ибораҳои феълӣ метавонанд дар шаклҳои гуногун якчанд тобишҳои маъноро ифода кунанд. Масалан, дар сарчаашмаҳои ҳаттии давраи мавриди назар вожаи **печида** ба мазмуни феъли **печонидан** ба таври фаровон ба кор рафтааст: *Онҳоро дар когази ҳарирӣ бағододӣ печида* [336; 391]. *Баъд аз ҷанӯд рӯз ӯро дар бурӯё печида сӯҳтанд* [341; 31]. Валлоҳ, агар тамоми дунё **дар жанданӣ ў печида будӣ**, кирои гиристан накардӣ [338; 31].

Дар ин қолаби ибораҳои феълӣ феълҳои ҳаракату амал, ҳолату вазъият мағҳуми таъсири ҳаракат, амалиёт, тағири аломатро фаҳмонида, баробари ин маънои зиёди луғавию грамматикро ифода кардаанд: **омадан ба маънои рафтан**: *Шоире ба таваққӯи фоида ба дари хонаи Маъни Зоид омад* [329; 70]; **омадан ба маънои боридан**: *Рӯзе барфи азим меомад ва боди сарди аниф мечаст* [338; 197]; **омадан ба маънои галтидан, афтодан**: *Шахсе аз боме бияфтод ва бар гардани Мавлоно омад*, чунин ки мӯҳраи гардани ўқусуре ёфт [338; 129] **ва гайра**.

Фикрҳои болоро ҷамъбаст намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар ташаккули ибораҳои феълӣ баробари мақоми ҳусусиятҳои грамматикии қалимаҳо боз омӯзиш, таҳқиқ ва баррасии вижагиҳои маъноии феълҳо дар таркиби ибораҳои феълӣ низ аҳамияти бузург дорад. Таҳқиқи ҳаматарафаи гурӯҳҳои семантикийи феълҳо бо тобишҳои гуногуни маъно аз он ҷиҳат зарур

ва муфид аст, ки вай барои ҳалли амиқи як қатор маъноҳои дигари грамматикии забони адабии ҳозираи тоҷик низ ёрии қалон ҳоҳад расонид.

Дар **хулосаи** диссертатсия натиҷаҳои илмии аз таҳқиқ бадастомада ҷамъбаст шудаанд. Таҳқиқу таҳлили хусусиятҳои грамматикий ва маънои ибораҳои феълии осори адабиёти классикий, маҳсусан, асрҳои XV-XVI нишон дод, ки дар тӯли чандин асрҳо қисмати зиёди қолабҳои феълий дар забони адабии ҳозираи тоҷик соҳтору маънои ҳудро то андозае нигоҳ доштаанд. Бо вучуди ин, ибораҳои феълие низ ҳастанд, ки дар забони ҳозираи тоҷик ба тағириоти шаклӣ ва маънӣ дучор шудаанд.

Гуфтаҳои болоро бо хулосаҳои зерин натиҷагирий кардан мумкин аст. Дар забони насрин ин давра, ҷунон ки омӯзиши сарчашмаҳои ҳаттӣ сабит намудааст, дар масъалаи воситаҳои алоқаи ибораҳои феълий баъзе тағириоти куллӣ ба вуқӯъ омадаанд, ки муҳимтаринашон инҳост:

1). Дар сарчашмаҳои ҳаттии асрҳои XV-XVI пешоянҷҳои номии таркиби зиёде истифода мешуданд, ки баъдтар бо мурури инкишофи забон ва сұфташавии соҳти наҳвии он бисёри ин пешоянҷҳо аз истеъмол мебароянд, ки дар диссертатсия зикр шудаанд. [4-М].

2). Басомади пешоянҷҳо дар таркиби ибораҳои феълии забони осори ин давра бо назардошти муносибатҳои наҳвӣ ба таври гуногун сурат гирифтааст. Ин гуна ифодашавии муносибатҳоро дар таркиби ибораҳои феълий бо пешоянҷҳои номии изофӣ ва номии таркибӣ низ дидан мумкин аст. Дар насрин ин давра дар таркиби ибораҳои феълий барои ифодай муносибати ҳолии макону масоҳат пешоянҷҳои гуногун истифода шудаанд. [11-М].

3). Дар забони насрин асрҳои XV-XVI серистеъмол гардида нишондани пешоянҷҳои номӣ дар таркиби ибораҳои феълий бесабаб нест. Пайдоиши пешоянҷҳои номӣ, пеш аз ҳама, ба қонуният ва тамоюли озод шудани пешоянҷҳои аслӣ аз сервазифагию сермаъноии онҳо ва пайдоиши муносибатҳои нав ба нави байни ашё ва ҳаводиси олам вобастагии қавӣ дорад. Аз ин рӯ, ҳодисаи муродифи ҳамдигар шудани онҳо на танҳо хоси осори насрин ин давра аст, балки натиҷаи такмилёбии инкишофи забон аст, ки то ҳол идома дорад. [7-М].

4). Хусусияти дигари забони насри асрхой XV-XVI дар он аст, ки дар натичаи ба ҳам омехтани услугҳои забон - китобӣ ва гуфтугӯй дар таркиби ибораҳои феълий шаклҳои гуногуни пешояндҳо ба таври васеъ кор фармуда мешаванд ва ҳаматарафа истифода намудани вазифа ва тобишҳои маъноии онҳо яке аз хусусиятҳои услугӣ ва забонии ин давра маҳсуб меёбад. [1-M].

5). Пасояндҳо аз лиҳози вазифаи нахҷӣ ба пешояндҳо шабеҳанд, вале миқдори пасояндҳо ҳам дар забони адабии пешина ва ҳам ҳозира кам аст.

Дар забони насри асрхой XV-XVI, асосан, пасоянди **-ро** ва пасоянди номии «**боз**» дучор шуду бас. Пасоянди аслии **барин** дар таркиби ибораҳои феълии насри ин давра ба мушоҳида нарасид. Пасоянди **-ро** дар забони адабии пешинаи тоҷик яке аз воситаҳои сервазифаю сермаъно маҳсуб меёбад. Дар забони осори ҳаттии асрхой XV–XVI пасоянди **-ро**, чуноне ки дар забони адабии муосири тоҷик ба мушоҳида мерасад, дар таркиби ибораҳои феълий бештар барои ифода кардани муносибати пуркунандагӣ (мағъулӣ) мавриди корбурд қарор гирифтааст. [13-M].

6). Ифодаи муносибати ҳолии сабаб дар таркиби қолабҳои феълий бо пешоянди **дар** дар таърихи забони тоҷикӣ собиқаи дерин дошта бошад ҳам, мухаққиқони забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ин вазифаи пешоянди **дар-ро** зикр накардаанд. Дар насри асрхой XV–XVI пешоянди **дар** дар таркиби ибораҳои феълий бо исмҳои амалу ҳолат омада, сабаби воқеъ гардидан амалу ҳолатро бо тобиши иловагии пуркунандагӣ хеле зиёд нишон додааст: дар торикӣ роҳ ғалат кардан [336; 1038]. [10-M].

7). Дар насри ин давра ҷои чузъҳо нисбатан озод буда, гоҳо чузъи асосӣ пеш аз чузъи тобеъ ҳам омадааст: Эшон **бахилӣ** мекунад **дар мадҳ** ва **чавонмардӣ** мекунад **дар ҳаҷв** [336; 217]. Зуд бошед, ки бозгардаму **паноҳ барам ба қӯҳе** [338; 54]. [16-M].

8) Дар баязе таҳқиқот қайд шудааст, ки шакли **«бар рӯйӣ»** дар забони адабии пешина барои ифодаи ҳоли макон дучор нашуд, аммо мисолҳои гирдовардаи мо собит намуданд, ки дар ифодаи муносибати маконӣ ин пешоянӣ дар забони адабии пешина низ мустаъмал будааст: Ногоҳ боз ҳамон ғаливож **бар рӯйӣ ҳаво пайдо шуд** [336; 872]. [19-M].

9) Дар сарчашмаҳои хаттии давраи таҳқиқ вобаста ба маъни феъл як гурӯҳи муайяни ибораҳои феълии пешоянӣ метавонанд дар шакли алоқаи пешоянӣ ва ё алоқаи ҳамроҳӣ мавриди корбурд карор гиранд. Дар китобҳои дарсии мактабҳои олӣ, аз ҷумла «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» мисолҳои навъи «кӯча баромадан» зери алоқаи ҳамроҳӣ дода шудаанд ва, ба фикри инҷониб, дуруст аст, зеро ихтисор шудани пешоянӣ тарзи алоқаро тағиیر медиҳад. [12-М].

10) Як ҳусусияти характерноки ибораҳои феълии ин давра он аст, ки ҷузъҳои ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ аз рӯйи ҷойгиршавии ҷузъҳои ҳуд дар ҳолати ҳамшафат (контактӣ) ва фосиладор (дистантӣ) меоянд. Дар ибораҳои феълии алоқаи контактӣ тобеъшавандо тобеъкунанда ҳамеша ҳампаҳлу меоянд: андак тааммул кардан [336; 35], музтариб дидан [336; 4].

Дар алоқаи дистантӣ (фосиладор) байни ҷузъи тобеъ ва қалимаи асосӣ ҷозаҳои дигари ба мазмуни умумии ҷумла алоқаманд истифода мешаванд:...дӯаспа ба сари ман **тоҳтан** [338; 35]. ...назоракунон ба байғулае **оромидан** [341; 553]. [21-М].

11) Дар насли давраи таҳқиқшаванда пешоянди **ба** барои ифодаи муносибати ҳолии мақсад хеле воfir истифода шудааст. Дар бештари ин мисолҳо пешоянди **ба** бо пешоянди **барои** муродиф аст. Мо ба зиёда аз 28 ҳолат дучор шудем, ки пешоянди «**ба**» чун муродифи пешоянди **барои** муносибати ҳолии мақсадро ба таври барҷаста ифода кардааст. [3-М].

12) Дар забоншиносии тоҷик файр аз ин ҳелҳои маъмули алоқа-алоқаи изофӣ, мувофиқат, изофӣ-вобастагӣ (пешоянӣ), изофию пасоянӣ, пешояндию пасоянӣ, пасояндию бандакҷонишӣ ва артиклий- пешоянӣ ном бурда шудаанд, вале дар насли давраи мавриди пажӯҳиши ин навъи алоқаҳо (файр аз алоқаи артиклий - пешоянӣ) дар таркиби ибораҳои феъли роиҷ нестанд. Ба ҳар навъи ин алоқаҳо дар таркиби ибораҳои номӣ ва ҷумлаҳои алоҳида танҳо як ё ду мисол дучор меояду бас [8-М].

13) Таҳлили маводи бадастоварда нишон дод, ки дар забони сарчашмаҳои хаттии ин давра феълҳои ҳастанд, ки пешоянӣ ё пасоянди муайянено талаб мекунанд ва алоқаи онҳоро метавон вобастагии пешоянӣ номид. Чунончи, феълҳои **«марсидан»**,

«ранцидан» ва амсоли инҳо ҳамеша ҷузъи тобеи худро бо пешоянди **аз** алоқаманд мекунанд ё феълҳои гузаранд ҳамеша объекти муайянро тавассути пасоянди **-ро** тобеъ мекунанд. [6-M].

14) Дар сарчашмаҳои ҳаттии давраи мавриди назар феълҳои ҳаракату амал, ҳолату вазъият мағҳуми таъсири ҳаракат, амалиёт, тағирии аломатро фаҳмонида, баробари ин, маънои зиёди луғавию грамматикро ифода кардаанд. Ин феълҳо дар таркиби ибораҳои феълӣ метавонанд дар шаклҳои гуногун якчанд тобишҳои маъноро ифода кунанд. [20-M].

15) Тарзу услуби нигориши сарчашмаҳои ҳаттии давраи таҳқиқ нишон дод, ки он ба забони адабии муосири тоҷик ва шеваҳои он робитаи зич дорад. Таҳлили муқоисавии вижагиҳои дастурӣ (грамматикӣ) ва маъноии ибораҳои феълии осори ҳаттии асрҳои XV-XVI сабит соҳт, ки онҳо бо вазифа ва мақоми истеъмолашон бо мавқеи дар забони адабии муосири тоҷик доштаашон, асосан мутобиқат доранд.

Таҳқиқи хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар насри осори адабии асрҳои XV-XVI баҳри кушодани вижагиҳои хоси забони классикӣ ва ғановати он ва муайян кардани мақоми асарҳои ин давра дар устувордошт, такомул ва рушди забони адабии тоҷикӣ ёрӣ мерасонад. [24-M].

**Муҳимтарин вежагиҳои диссертатсия дар таълифоти зерини
муаллиф инъикос ёфтааст:**

**1. Мачаллаҳои илмии тақризшавандай шомили КОА-и
Федератсияи Россия ва КОА-и назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

[1-М]. Fafforov, A. O. Тадқиқи Бадоєъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ дар забоншиносии тоҷик // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ.-Душанбе, №4 [47]. 2012. - С.129-131.

[2-М]. Fafforov, A. O. Ибора ва мавқеи он дар низоми синтаксис // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ.-Душанбе, №4 [47]. 2012.-С.265-267.

[3-М]. Fafforov, A. O. Мавқеи пешоянди “ба” дар ташаккули ибораҳои феълӣ [дар асоси маводи Бадоєъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ] // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. –Душанбе, №5 [48]. 2012. - С.242-245.

[4-М]. Fafforov, A. O. Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои номии таркибӣ дар «Бадоєъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №2 [51]. 2013. -С. 276-280.

[5-М]. Fafforov, A. O. Алоқаи мувоғиқати грамматикӣ ва баъзе хусусиятҳои он дар насрин асри XVI // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.-Душанбе: Сино, 2013, №4/6 [122]. -С. 100-103. (ҳаммуаллифӣ).

[6-М]. Fafforov, A. O. Ифодаи муносибати макон бо пешоянди “аз” дар насрин асри XVI // Ахбори Академияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ.-Душанбе. №2 [234]. 2014.-С. 69-72. (ҳаммуаллифӣ).

[7-М]. Fafforov, A. O. Ибораҳои феълии муносибати масоҳавӣ дар «Бадоєъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ.- Душанбе.- №1 [56], 2014. -С. 328-332.

[8-М]. Fafforov, A.O. Алоқаи калимаҳо ва ифодаи муносибати пуркунандагӣ бо пешоянди “ба” дар насрин асри

XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. –Душанбе, №1 [56-2]. 2014.-С. 363-366. (ҳаммуаллифӣ).

[9-М]. Ғаффоров, А. О. Ибораҳои феълии муносибати пуркунандагӣ бо пешоянди “бар” дар «Бадоеъ-ул-вақоэъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. –Душанбе, -№3 [58-1]. 2014. -С. 338-341.

[10-М]. Ғаффоров, А. О. Алоқаи калимаҳо ва ифодаи муносибати ҳолӣ бо пешоянди “дар” дар насри асри XVI // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон -Душанбе, № 4/2 [133]. 2014. -С. 56-58.

[11-М]. Ғаффоров, А. О. Алоқаи калимаҳо бо пешояндҳои номӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоэъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе.-№4 [59]. 2014.-С. 255-262.

[12-М]. Ғаффоров, А. О. Алоқаи калимаҳо бо пешояндҳои номӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоэъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.-Душанбе: Сино, №4/1 [159]. 2015. - С.97-102. (ҳаммуаллифӣ).

[13-М]. Ғаффоров, А. О. Алоқаи калимаҳо ва тобишҳои маъноии феълҳо бо пасоянди “-ро” дар насри асри XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. –Душанбе, №1 [62-2]. 2015. - С. 317-319.

[14-М]. Ғаффоров, А. О. Ибораҳои феълӣ ва ифодаи тобишҳои маънӣ бо пешоянди “бо” дар насри асри XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ.-Душанбе, №5 [66]. 2015.-С.110-112.

[15-М]. Ғаффоров, А. О. Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои “бо”, “бе”, “то” ва “барои” [аз барои] дар «Бадоеъ-ул-вақоэъ» - и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №6 [67]. 2015. - С. 122-124.

[16-М]. Ғаффоров, А. О. Ҳусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар насри асри XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №3 [70]. 2017.- С. -80-83.

[17-М]. Ғаффоров, А. О. Тобишҳои маъноии феълҳо дар таркиби ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ дар насри асри XVI

// Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №3 [70]. 2017. - С. 83-87. (ҳаммуаллифӣ).

[18-М]. Ғаффоров, А. О. Ифодаи муносибатҳои ҳолии макон бо пешояндҳои номӣ ва номии таркибӣ дар осори хаттии асри XV1 // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №1 [73]. 2018. - С. 74-77.

[19-М]. Ғаффоров А. О. Ибораҳои феълии муносибати ҳолӣ бо пешояндҳои аслӣ дар насли асрҳои XV-XV1 // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, № 2 [79]. 2019. -С. 54-58.

[20-М]. Ғаффоров, А. О. Ҳусусиятҳои маъноии ибораҳои феълӣ дар забони адабии тоҷик // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №4. [81]. 2019. -С. 11-15.

[21-М]. Ғаффоров, А. О. Ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ дар забони насли асрҳои XV-XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №1 [84]. 2020. - С.8-12. (ҳаммуаллифӣ).

Асарҳои дигар:

а) Монография:

[22-М]. Ғаффоров, А. Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои аслӣ дар «Бадоєъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ/ А. Ғаффоров.-Душанбе: Ирфон, 2014.-140 с.

[23-М]. Ғаффоров, А. Ҳусусиятҳои грамматикии ибораҳои феълӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик [дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV-XVI]./ А. Ғаффоров.-Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2020.-222 с.

б) Мақолаҳо дар маҷалла ва маҷмӯаҳои илмӣ:

[24-М]. Ғаффоров, А. О. Муродиф шудани пешояндҳои аслӣ дар таркиби ибораҳои феълии пешояндӣ // Маҷаллаи Адаб.1996.-№7. -С. 9-11.

[25-М]. Ғаффоров, А. О.- Ибораҳои феълӣ бо пешоянди «бар» дар Бадоєъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони дониш. [Маҷмуаи илмӣ]. -Душанбе: Ҳумо, 2001. –С. 168-172.

[26-М]. Гаффоров, А. О. Ифодаи муносибатҳои нахвӣ бо пешояндҳои аслӣ дар таркиби ибораҳои феълӣ [дар асоси маводи “Бадоевъ-ул-вақоевъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ] // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони дониш. [Маҷмуаи илмӣ]. - Душанбе: Ҳумо, 2002. –С. 220-226.

[27-М]. Гаффоров, А. О. Таҳқиқи масъалаҳои назарияи ибора дар забоншиносии тоҷик. // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони андеша. [Маҷмуаи илмӣ]. -Душанбе: Ҳумо, 2004. –С. 288-294.

[28-М]. Гаффоров, А. О. Муродифоти пешояндҳои аслӣ (дар асоси маводи Бадоевъ-ул-вақоевъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони андеша [Маҷмуаи илмӣ]. -Душанбе: Ҳумо, 2005. –С. 359-364.

[29-М]. Гаффоров, А. О. Ибораҳои феълӣ бо пешоянди **то** дар Бадоевъ-ул-вақоевъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони андеша [Маҷмуаи илмӣ]. -Душанбе: «Ҳумо», 2006. –С.185-190.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. АЙНИ**

УДК 809.155.0

На правах рукописи

ГАФФОРОВ АБДУШУКУР ОДИНАШОЕВИЧ

**ГРАММАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТАДЖИКСКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА ПРОЗАИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ XV- XVI ВЕКОВ)**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

на соискание ученой степени доктора филологических наук по
специальности 10.02.01 -Таджикский язык

Душанбе - 2021

**Диссертационная работа выполнена на кафедре теории и практики
языкознания Таджикского государственного педагогического
университета имени Садриддина Айни**

**Научный
консультант:**

Рахматуллозода С. Р. - доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистан, заместитель председателя Комитета по языку и терминологии при Правительстве РТ

**Официальные
оппоненты:**

Офаридаев Назри - доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского языка Хорогский государственный университет имени Мойншо Назаршоев

Саломиён Мухаммадовуд Каюм - доктор филологических наук, первый заместитель министра Министерство образования и науки Республики Таджикистан

Хасанзода Абдучамол Ашраф- доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедры таджикского языка Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафуров

**Ведущая
организация:**

Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода

Защита состоится « ____ » 2021 года в 13⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 6Д. КОА- 028 при Таджикского государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни (734003, Республики Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 121).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни (734003, Республики Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 121) на сайте www.tqpu.tj.

Автореферат разослан « ____ »

2021 года.

**Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат филологических наук, доцент**

Мирзоалиева А. Ш.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Принятие нового Закона о государственном языке Республики Таджикистан стало новым этапом в развитии и совершенствовании образования и культуры нашей страны. Таджикский народ под новым углом зрения стал рассматривать основу духовного бытия человека – его родной язык. Таджикский литературный язык в течение тысячелетий преодолел различные стадии развития, «приобрёл многообразные стили, испытал тенденции как простоты изложения, так и склонности к усложнённому стилю, и по сегодняшний день смог сохранить свою нерушимость, монолитность и изящность». [55;5]. Как подчёркивает Основоположник национального мира и согласия – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан,уважаемый Эмомали Раҳмон: «Язык во все времена считался важным и священным средством для представления нации, и поэтому его хранение в чистоте и незапятнанности является задачей каждого носителя языка и патриотической личности» [326].

В начале XX века в процессе формирования и развития таджикского литературного языка наметились новые пути и направления, в процессе которых обнаружились и положительные, и некоторые отрицательные тенденции. Например, таджикской лингвистике появился, формировался, развивался и совершенствовался как особая наука, анализ и интерпретация его морфологических и синтаксических норм были приоритетным объектом ряда научных исследований и разработок, однако в этом процессе при установлении норм литературного языка классической прозы многие его аспекты оставались вне поля зрения некоторых авторов.

В связи с этим, в условиях развития и нового периода формирования, возрождения идентичности таджикского языка исследование вопросов истории литературного языка, в частности синтаксиса классической прозы, приобретает особую значимость, поскольку без определения и учёта истории того или иного языкового явления становится трудным, а в некоторых вопросах даже невозможным точное установление сегодняшнего состояния языка.

Изучение истории таджикского языка относится к числу актуальных и важных задач исследователей, оно должно осуществляться не только на основе законов и правил древних грамматик, а на основе ссылок на образцы поэтического и прозаического наследия классиков, поскольку литераторы классического периода были хорошо осведомлены о требованиях грамматики и их глубокосодержательные произведения были созданы в соответствии с данными грамматическими правилами и закономерностями. Кроме того, великие мастера художественного слова прошлого учитывали различные возможности живого разговорного языка периода своей жизни и применяли их с высоким мастерством.

Поэтому мы намерены в своём исследовании осознанно использовать эти достоверные источники. По причине того, что при создании таких произведений как «Бахористон» («Весенний сад») Джами, «Бадоэй-ул-вақоэй» («Удивительные события») Восифи, «Тухфай Сомӣ» («Подарок Сомии») Соммирзо Сафави, «Латоиф-ут-тавоиф» («Тонкости народностей») Али Сафи, «Чаҳор гулзор» («Четыре цветника») Хасана Нисори, «Футувватномай султонӣ» («Книга о благородства султанов»), «Ахлоқи Муҳсинӣ» («Мухсинова этика») Хусайна Воиза Кошифи приложены усилия к применению грамматических возможностей литературного языка времени жизни и деятельности авторов, и наблюдается использование ими большого количества глагольных словосочетаний, мы в предлагаемом исследовании постарались опираться на их наследие, являющееся продуктом одного определённого и конкретного исторического периода развития таджикского языка (XV-XVI вв.).

Грамматико-семантические особенности глагольных словосочетаний в таджикском литературном языке относятся к актуальным и малоизученным вопросам языкоznания, их исследование способствует не только изучению данного аспекта истории языка, но и создает благоприятные условия для дальнейшего развития таджикской лингвистики и обогащения литературного языка.

Степень изученности темы. Известно, что в последние годы издаётся большое число научных трудов и статей по различным

вопросам наследия персидско-таджикской прозы в классической литературе. Большинство исследований по языку прозаического наследия охватывает проблемы лексики и стиля языка. Однако, на наш взгляд, в завершённых исследованиях важные вопросы формирования глагольных словосочетаний, их грамматической сути, объёма словосочетаний, их формы и значения, отношения к предложению и слову до сих пор не подвергались полному и систематичному рассмотрению.

В соответствии с этим, этого, одна из неотложных задач исследования синтаксиса классической прозы состоит в том, что различные виды и группы словосочетаний таджикского языка должны быть изучены систематично и всесторонне. Глагольные словосочетания представляют собой одну из таких групп, которые в таджикском языке и по структуре, и по семантике являются наиболее сложной, многообразной и важной синтаксической единицей таджикского языка, исследований по которой всё ещё недостаточно. В целом, в таджикской лингвистике за исключением трудов А. Мирзоева, до сих пор не создано отдельного целостного исследования, специально касающегося области истории литературного языка. Многие стороны данной темы описаны по-разному, однако еще не проводились исследования целенаправленного монографического характера.

Анализ грамматических особенностей и семантических оттенков глагольных словосочетаний в языке прозаического наследия считается актуальным вопросом исследования научного наследия, написанного в данном направлении. Со ссылкой на это, мы акцентировали свое внимание на другую сторону данного вопроса, то есть к эволюции и образованию глагольных словосочетаний. На базе материалов письменных источников классической литературы, употребляемых моделей глагольных словосочетаний нами рассмотрены синтаксические отношения, различные средства синтаксической связи и семантические оттенки таких словосочетаний в сопоставлении с современным таджикским литературным языком. Наряду с этим, в результате анализа и интерпретации степени употребления каждого из этих средств связи, с научной точки зрения определены и установлены синтаксические отношения и семантические оттенки, а также

стилистические особенности данного вида словосочетаний с учетом их применения, степени их ассиляции или выхода из употребления в современном литературном языке и таким образом выявлены и классифицированы наиболее распространённые модели глагольных словосочетаний прозаического наследия XV - XVI веков.

Вопрос изучения и анализа языка классического наследия относится к числу тех проблем, которые с древности и по настоящее время привлекают к себе внимание научного сообщества. Как доказывает изучение научного наследия, опубликованного в данном направлении, исследования различных вопросов языка, и в частности синтаксиса прозаического наследия, началось еще с Аполлона Дискола (греческого ученого, II век н.э.). Им в его трудах об античной грамматике предприняты попытки установления правил формирования словосочетаний и предложений. На основе языковых фактов и наблюдений учёным выработана точка зрения об определённом сочетании слов, существующих в языке. Древний исследователь также проявлял интерес к основанию синтаксиса художественного наследия, приводят первые сведения о синтаксисе как пути соединения слов, то есть как словосочетаний, об особенностях их проявления. Кроме того, им приведены первые сведения по вопросу функциональности стиля словосочетаний, которые в дальнейшем были усовершенствованы другими учёными и сыграли важную роль в формировании, эволюции и расширении науки лингвистики.

В России наука о синтаксисе языка прошла собственный путь развития. Впервые в древнейших грамматиках русского языка морфология охвачен анализом как учение о частях речи, связи слов в предложении, то есть как особое учение о словосочетаниях.

В исследовании вопроса о грамматическом строе русского языка, в истории русской лингвистики важную роль сыграли «Российская грамматика» М. В. Ломоносова [211] и «Русская грамматика» А. Х. Востокова [160]. В учении М. В. Ломоносова синтаксис был определен как учение о соединении частей речи. Несмотря на то, что в процессе исследования вопросов синтаксиса великим учёным понятие «словосочетание» не использовалось, им всё же был установлен основной принцип образования сочетаний

слов. А. Х. Востоков проявил серьёзное внимание к данному вопросу, и дал оценку словосочетаниям как основной теме синтаксиса, что подчёркивается следующими словами: «Словосочетание является одной из основных тем синтаксиса, и представляет собой единицу, которая в соответствии с языковыми нормами должна объединять слова в речь» [160; 219].

В дальнейшем, начиная с трудов академика Ф. Ф. Фортунатова [283], А. М. Пешковского [242], М. Н. Петерсона [240], А. А. Шахматова [291], с конца XIX века в русской лингвистике в центре внимания учёных были поставлены вопросы двустороннего отношения словосочетаний и предложений, исследование такими известными русскими лингвистами как А. Н. Гвоздев [166], Е. С. Скобликова [271], В. П. Сухотин [269] и Н. С. Валгина [148] впоследствии внесли свой весомый вклад в решение данного круга вопросов.

Необходимо отметить, что решение актуальных вопросов словосочетаний относится к достижениям советской науки и тесно взаимосвязано с именем академика В. В. Виноградова, поскольку им изучены и проанализированы грамматические воззрения учёных прошлого и современности, и выработано особое мнение о синтаксисе, которое можно считать фундаментальным по вопросу о словосочетаниях русского языка. Учёным высказана точка зрения о сущности и размерах словосочетаний и предложений, им впервые отмечено, что словосочетания и предложения считаются центральными темами синтаксиса, при этом предложение является средством формирования, выражения и информации мысли, а словосочетание номинативной единицей как средство выражения предмета, которое входит только в средства предложения, являющегося коммуникативной системой языка. В другом месте он утверждает, что «Для изучения и распределения на группы грамматических фактов необходимо принять к сведению грамматическое исследование понятий и основных категорий языка, которое определяет связи и задачи элементов в его структуре. Такими центральными понятиями являются словосочетания и предложения. Особое место занимают словосочетания, которые по отношению к предложению имеют «меньше самостоятельности и определённости» [149; 7].

В дальнейшем статус словосочетаний в системе синтаксиса, степень их изученности, семантическая структура словосочетаний и другие связанные с ними вопросы научно обоснованы в трудах последователей и учеников В. В. Виноградова - Н. Н. Прокоповича и Н. Ю. Шведовой.

В последние годы исследование различных аспектов таджикского литературного языка стало привлекать к себе пристальное внимание таджикских учёных и исследователей. Так, некоторые грамматические особенности того или иного письменного источника или какого-либо отдельного периода формирования таджикского языка стали предметом исследования таджикских исследователей, которыми написан ряд научных диссертаций и монографий Д. Таджиев [277], В. С. Растворгueva [248], Н. Маъсуми [59], Р. Л. Неменова [228], М. Исматуллоев [35; 36], Н. Д. Гарипова [162] и др.

Не изучив историю свободных словосочетаний, и особенно глагольных, невозможно осмыслить многие вопросы формирования и структурирования их средств связи. Поэтому большинство лингвистов признают, что для установления совершенной нормы современного таджикского литературного языка необходимо обращаться к его богатой и многовековой истории.

С учётом доступных научных материалов изучение темы словосочетаний, изафетной, предложной, послеложной и примыкающей связей слов в предложении и связанных с ними вопросов, играющих важную роль для современной теории словосочетаний, в таджикской лингвистике, в основном, началось в 60-е годы XX века. В исследованиях Б. Ниёзмухаммадова [72], Н. Маъсуми [59], Ш. Ниёзи [70], Р. Гаффорова [164], Ш. Рустамова [77], С. Хушенова [287], Б. Камолиддинова [197] и других были рассмотрены теоретические вопросы словосочетаний, особенно закономерности образования и видов словосочетаний, связи словосочетаний с другими синтаксическими единицами, средства грамматической связи и др.

Конечно, в последнее время вопросу о словосочетаниях, особенно глагольных, в таджикской лингвистике придаётся всё большее значение. По данному вопросу новые сведения и

интересные мысли встречаются в книгах и статьях Д. Т. Таджиева [276], М. Н. Касимовой [48; 49], А. Халилова [93], А. Мирзоева [61; 62; 63; 64; 65], С. Абдурахимова [2; 3], М. Акрамова [122], Х. Солиева [266] и других. В частности, труд А. Мирзоева «Глагольные словосочетания с временными отношениями в современном таджикском литературном языке» [63] открыл новый этап в таджикской лингвистике. Эта работа является самым первым исследованием, где глагольные словосочетания описаны и классифицированы по структуре и семантике, а также изложены некоторые вопросы теории словосочетаний. Основная часть труда включает всесторонне изученные виды глагольных словосочетаний с временными отношениями.

Другой научный труд А. Мирзоева под названием «Вопросы словосочетаний в таджикском языке» [65] также представляет большой научный интерес. В ней автор приводит обстоятельный сведения о степени изученности словосочетаний в общей лингвистике, специфике и статусе словосочетаний в таджикском языке, о словосочетаниях в трудах по стилистике, диалектологии, об их связи со словообразованием и рассматривает другие стороны теории словосочетаний.

Следует подчеркнуть, что оба произведения синтаксиста А. Мирзоева имеют высокую ценность не только в разработке и регулировании вопросов словосочетаний таджикского языка, но также и при исследовании вопросов теории словосочетаний других языков.

Тематика словосочетаний, и в частности глагольных, как самостоятельных синтаксических единиц, исследована и освещена в учебниках для вузов, составленных известным лингвистом Р. Гаффоровым [28], в которых вопросу разновидностей синтаксической связи и способов их выражения в словосочетаниях выделен специальный раздел.

О глагольных словосочетаниях и разновидностях синтаксической связи развёрнутые и интересные сведения в связи с трактовкой синтаксических функций вспомогательных слов и отображением членов предложения даны в учебниках «Грамматика современного литературного таджикского языка» [17] и трудах диалектологов В. С. Растворгуева [248], Ф. Джураев [180] и других.

Р. Гаффоров, подробно останавливаясь на вопросе словосочетаний, и особенно, глагольных, приводит интересные и ценные суждения в ходе исследования синтаксиса простых предложений южных диалектов таджикского языка [24].

Профессор М. Н. Касимова в «Очерках по синтаксису простых предложений прозы XI века» приводит сведения об инфинитивных словосочетаниях и синтаксических отношениях [50]. Следует подчеркнуть, что это единственное произведение, в котором приведены относительно развёрнутые сведения об инфинитивных словосочетаниях в классической прозе (XI век).

В дальнейшем в других трудах лингвистов, где рассматриваются вопросы синтаксиса, содержатся сведения о словосочетаниях как отдельных единицах языка. Об этом свидетельствуют научные труды М. Б. Нагзебековой [225], Х. М. Камолова [42], М. Газиевой [161], А. О. Гаффорова [163], С. О. Ходжаевой [285], С. Х. Курбонова [208], М. Темуровой [278], С. М. Расулова [253] и других. Однако всё ещё отсутствуют исследования, посвящённые различным видам словосочетаний, за исключением диссертации А. Гаффорова [163], в которой ставится вопрос изучения глагольных словосочетаний в классической прозе на основе материалов современного литературного таджикского языка.

Несмотря на эти достижения, вопрос изучения и исследования глагольных словосочетаний в таджикской лингвистике до сих пор не соответствует требованиям. В целом, в таджикской лингвистике всё ещё отсутствуют отдельные завершённые труды, касающиеся истории литературного языка. Некоторые аспекты данной темы отражены без проведения серьёзного исследования.

В связи с этим, изучение и исследование различных аспектов глагольных словосочетаний, особенно, на базе материалов наследия классической литературы обладает огромным значением. Как показывают наблюдения, исследование формирования и совершенствования грамматических особенностей, а также описание семантических оттенков глагольных словосочетаний на основе материалов отдельных периодов наследия классической литературы нуждается во всестороннем исследовании.

Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в конкретизации грамматико-семантических особенностей

глагольных словосочетаний таджикского литературного языка, а также в уточнении особенностей эволюции структуры и употребления глагольных словосочетаний в письменном наследии XV-XVI веков. Наряду с этим, исследование эволюции глагольных словосочетаний на базе материалов письменных источников данного периода, этапов их совершенствования, конструирования и развития средств связи между основными и вспомогательными компонентами глагольных словосочетаний, особенно первичных предлогов, именных предлогов, именных составных предлогов, именных изафетных предлогов, предлогов и послелогов, а также грамматико-семантических особенностей данных средств исследуемого периода избраны нами в качестве одной из важных целей диссертационной работы. Наряду с этим, отображая частотность и степень употребления каждого из средств связи, к важным моментам исследования мы относим и их стилистические признаки, сегодняшнее состояние употребления, ассимиляцию или выход из употребления, вытеснение определенного количества этих средств за рамки употребляемых моделей глагольных словосочетаний исторического периода. Поставленная цель требует от исследования выполнения следующих задач:

- исследование теоретических вопросов, связанных с грамматико-семантическими особенностями глагольных словосочетаний на основе материалов прозы XV-XVI веков;
- сбор и классификация глагольных словосочетаний по семантике, грамматическим особенностям и степени их использования;
- определение статуса и позиции глагольных словосочетаний в прозаическом наследии XV-XVI веков;
- определение употребляемых моделей глагольных словосочетаний;
- выявление средств связи между компонентами глагольных словосочетаний и в связи с этим определение лексико-грамматических особенностей компонентов словосочетаний:
 - описание синтаксических отношений с различными смысловыми оттенками;

-определение сходства и отличия глагольных словосочетаний языка прозаического наследия XV-XVI веков с современным литературным таджикским языком;

- определение степени употребления предлогов, послелогов и других средств связи как грамматических средств методом частотности;

- описание стилистических особенностей, сходства и близости глагольных словосочетаний прозаического наследия XV-XVI веков с современным таджикским литературным языком;

-определение эволюции глагольных словосочетаний посредством различных средств синтаксической связи;

- установление степени употребления предлогов и послелогов в составе глагольных словосочетаний в качестве средств связи;

-выявление глагольных словосочетаний, сформированных посредством двух средств грамматической связи;

- определение семантических особенностей глаголов в составе глагольных словосочетаний и в ходе анализа семантических групп глаголов принятие во внимание их прямого и переносного значений.

Объект исследования. Поскольку темой диссертационного исследования являются грамматико-семантические особенности глагольных словосочетаний, в качестве объекта исследования отобраны материалы письменных источников XV-XVI веков. Следовательно, глагольные словосочетания в прозаическом наследии данного периода могут быть рассмотрены в качестве материала и как объекта исследования.

Предмет исследования. Проблемы грамматико-семантических особенностей глагольных словосочетаний на примере прозы XV-XVI веков рассматриваются в связи с другими языковыми единицами источников прозы из наследия литераторов указанного периода в качестве предмета данного исследования.

Материалы исследования. Данная диссертационная работа осуществлена на основе полного и глубокого анализа письменных источников XV-XVI веков «Баҳористон» Абдурраҳмона Джами, «Бадоэъ-ул-вақоэъ» Зайниддина Махмуда Восифи, «Аҷоиб-ул-мақдур фи аҳбори Темур» Аҳмада ибн Мухаммада ибн Арабшаха, «Футувватномаи султонӣ», “Аҳлоқи Муҳсинӣ” Ҳусайна Воиза

Кошифи, «Тухфаи Сомӣ» Соммирзо Сафави, «Латоиф-ут-тавоиф» Фахриддина Али Сафи, “Чаҳор гулзор” Ҳоджи Ҳасана Нисори.

При анализе материалов и в целях сопоставления различных моделей глагольных словосочетаний в круг нашего внимания были включены также и другие произведения рассматриваемого периода, а также письменные источники различных периодов, в частности “История Байхаки” Абулфазла Байхаки (XI век), “Гулистан” Саади (XIII век), “Нузхат-ул-арвох” Мир Хусайна Хирави (XIV век).

Методологической и теоретической основой данного диссертационного исследования послужили научные труды и теоретические воззрения исследователей-лингвистов, создавших ценные исследования по теории словосочетаний, грамматико-семантическим особенностям и оттенкам глагольных словосочетаний, а также особенностям языка прозаического наследия. В этой связи, нами при исследовании теоретических проблем работы, исследований общих и важных вопросов темы диссертации в качестве теоретической и методологической основы были избраны труды российских и иностранных исследователей И. Риса, Фердинанд де Соссюра, Н. И. Греч, В. Н. Ярцевой, Л. И. Илия, Е. А. Крашенинниковой, М. В. Ломоносова, Ф. И. Буслаева, А. В. Добиаш, А. Х. Востокова, Ф. Ф. Фортунатова, А. М. Пешковского, М. Н. Петерсона, А. А. Шахматова, Л. В. Щербы, А. А. Потебня, И. И. Мещанинова, Р. Якобсона. При исследовании вопросов теории словосочетаний в научном наследии и непосредственно в трудах исследователей данной отрасли нами были задействованы работы В. В. Виноградова, З. Клеменсевич, Е. С. Скобликовой, В. П. Сухотина, Н. С. Валгиной, А. М. Пешковского, Н. Н. Прокоповича, И. К. Овчинниковой, Ю. А. Рубинчика, К. Г. Залемана, Ю. Н. Шведовой, О. В. Александровой, Р. Барта, М. М. Бахтина, Г. А. Золотовой, В. В. Иванова, Е. С. Кубряковой, Ю. М. Лотмана, А. Ю. Купаловой, П. А. Леканта, В. А. Добромуслова, В. В. Бабайцевой, Г. А. Фомичёвой, Г. О. Винокура, С. В. Воронина, А. Н. Гвоздева, Т. П. Ломтева, Ю. М. Сеидова, А. Абдуллоева, К. Сарыева и других.

Рассмотрением и анализом охвачены многие теоретические аспекты словосочетаний, особенно вопросы взаимосвязи словосочетания с предложением, придаточными предложениями и членами предложения, средств грамматической связи, изучения

особенностей языка наследия литераторов определенного периода, осуществлённые таджикскими лингвистами и исследователями, такими как Б. Ниёзмухаммадов, Н. Маъсуми, В. С. Растворгусева, Р. Гаффоров, Р. Джураев, М. Исматуллоев, Г. Джураев, Ф. Зикриёев, М. Норматов, Б. Камолиддинов, С. Атобуллоев, К. Каландаров, Д. Ходжаев, М. Давлатова, Г. Камолова, Р. Эгамбердиев, Х. Хусейнов, С. Аслиддинов, А. Халилов, А. Каримов, А. Хасанзода, Х. Маджидов, Н. Офаридаев, Ш. Исмоилов, З. Мухторов, С. Рахматуллоzода, Р. Самадова, М. Джабборова, С. Назарзода, М. Султонов, М. К. Саломиён, О. Касимов, Д. Хомидов, Ж. Гулназарова и другие, на теоретические и методологические основы исследований которых мы опирались в процессе работы над нашим исследованием.

Следует подчеркнуть, что так как предлагаемое исследование преследует цель охвата темы словосочетаний, перед нами возникла научная необходимость обратиться к ряду произведений данной отрасли, сформировать свои взгляды с учётом суждений таджикских исследователей Ш. Н. Ниёзи, Д. Т. Таджиева, Ш. Рустамова, С. В. Хушеновой, М. Н. Касимовой, Г. Джураева, А. Мирзоева, А. Халилова, Б. Камолиддинова, С. Абдурахимова, М. Акрамова, А. Алиева, Х. Солиева и исследователей последних лет С. Ходжаева, С. Курбонова, Х. Камолова, М. Темуровой, С. Расулова и других, и на основе их выводов осуществить своё исследование о словосочетаниях, особенно, глагольных словосочетаниях современного литературного таджикского языка.

Методы исследования. В диссертации активно использовались популярные и проверенные методы лингвистического исследования, такие как сопоставительный, метод наблюдения и сравнения, синхронный и диахронный методы, пояснение и толкование, сопоставительно-аналитический метод, семантический и стилистический, а также приёмы анализа, детализации и обобщения анализируемых материалов, текстологического анализа и форм подсчёта частотности примеров.

Научная новизна исследования проявляется в том, что в нём впервые рассматриваются грамматические особенности и семантические оттенки глагольных словосочетаний в письменном наследии XV-XVI веков. Кроме того, на базе науки семантологии

впервые циклично изучены семантические оттенки глаголов в составе глагольных словосочетаний литературного языка XV-XVI веков. В диссертации на основе материалов письменных памятников рассматриваемого периода истории впервые исследованием охвачены формирование глагольных словосочетаний, развитие средств связи между компонентами глагольных словосочетаний, соединение частей словосочетаний двумя грамматическими средствами, синтаксические отношения, предложные сочетания, употребляемые модели таких словосочетаний и их сопоставление с современным литературным таджикским языком, стилистические особенности данных словосочетаний с глагольными словосочетаниями современного таджикского языка, современное состояние применения стилистических особенностей глагольных словосочетаний, частотность предлогов и послелогов как средство связи и другие проблемы, связанные с синтаксисом словосочетаний.

Наряду с этим, в диссертации всесторонне изучена связь между синтаксическими и фразеологическими словосочетаниями, степень их употребления в классической прозе XV-XVI веков, впервые проведено научное исследование грамматической синонимии глагольных словосочетаний, особенностей моносемии предлогов и послелогов, роли грамматических средств и глагольных форм в формировании синонимии глагольных словосочетаний.

Теоретическое значение исследования. Исследование синтаксиса в ценном наследии классического периода является достаточно актуальной проблемой таджикской лингвистики. Особенno язык прозаического художественного наследия классиков, сыгравший великую роль в истории цивилизации таджикского народа, обладает особым значением в раскрытии и освещении многих особенностей взаимодействия слов и взаимосвязи их синтаксических отношений.

Способ и стиль написания исследуемых произведений показал, что они тесно взаимосвязаны с современным литературным языком и его диалектами. Исследование грамматико-семантических особенностей глагольных словосочетаний и связи между их компонентами в прозе XV-XVI веков способствует снятию покровов и раскрытию тайн богатого классического языка,

определению его богатства и установлению статуса письменных источников исследуемого периода в укреплении, совершенствовании и развитии таджикского литературного языка.

Практическая значимость исследования. Результаты исследования на практике окажут содействие в преподавании дисциплин по лингвистическим специальностям, таким как лексикография, синтаксис, стилистика, риторика, текстологический анализ художественного текста, а также написании учебников и учебных пособий, толковых словарей и энциклопедий по наследию литераторов исследуемого периода. Кроме того, отдельные разделы диссертации могут быть рекомендованы как предметы по специальностям лингвистика, синтаксис, текстология и как учебные дисциплины в вузах.

На защиту выносятся следующие положения:

1. В языке письменных источников XV-XVI веков семантическое поле глагола представлено более широко по сравнению с другими частями речи, степень его функциональности и воздействия более высока, поскольку он придаёт активность, характерность и влиятельность речи и создаёт в сознании человека полную картину явлений и событий.

2. Анализ теоретических вопросов словосочетаний показал, что насколько сложна взаимосвязь между элементами языка, которые в различных сферах языка взаимодополняют друг друга, приводит к возникновению проблем на различных языковых ярусах. Изучение и анализ проблемы истории глагольных словосочетаний таджикского языка является актуальным, позволяет решить многие проблемы современного литературного таджикского языка и точно определить течение его развития.

3. На основе исследования средств связи между компонентами глагольных словосочетаний (основных и подчинённых слов), особенно, предлогов и послелогов, которые служат средствами связи, на основе письменного наследия исследуемого периода полному и глубокому анализу подвергнуты формы выражения глагольных словосочетаний, степень употребления каждого предлога и послелога в составе глагольных словосочетаний, их отличия от современного литературного языка, синтаксические

модели и признаки их стиля, а также состояние асимиляции или выхода из употребления данного вида словосочетаний.

4. В образовании глагольных словосочетаний и выражении различных синтаксических отношений в прозе исследуемого периода активно использованы первичные и именные предлоги. При анализе материала установлено, какие лексические группы глаголов могут использоваться вместе в качестве основного компонента, и какие лексические группы существительного и других слов могут быть выражены определенным предлогом в качестве подчиненного компонента, а также какие синтаксические отношения они могут выражать: чунончи: *ба ҳокими Басра додан* [329;53] – отдать правителю Басры, *дар меҳмонхона даровардан* [336;1131] – вводить в гостинную, *аз тарс беҳуши гардидан* [338;29] – терять сознание со страха, *бар бом баровардан* [336;847] – выводить на крышу, *аз пеии имом гузаштан* [338;36] – проходить перед имамом, *ба дари хона расидан* [336;65] – дойти до двери дома, *аз пайи сайде тохтан* [336;752] – гоняться за дичью и др.

5. В послеложной связи глагольных словосочетаний письменного наследия данного периода в основном проанализирован послелог **-ро**. Небольшое количество послелогов связано с тем, что в таджикском литературном языке исследуемых веков система послелогов была развита слабее по сравнению с предлогами. Анализ материала показал, что послелог “–ро” в рассматриваемой прозе в рамках глагольных словосочетаний выполнял различные синтаксические задачи, однако его основная функция заключалась в отношениях дополнительного, особенно, непосредственного дополнительного.

6. Другая особенность глагольных словосочетаний письменного наследия рассматриваемого периода состоит ещё и в том, что первичные предлоги в составе глагольных словосочетаний становятся синонимами друг друга, и такой способ выражения не мог не оказать влияние на современный литературный таджикский язык. Синонимизация, в основном, происходила между простыми предлогами **аз**, **ба**, **бо**, **дар**, **бар**, **барои** и послелогом **–ро**.

7. В письменных памятниках рассматриваемого периода в процессе связи и синтаксических отношений между компонентами глагольных словосочетаний особое место занимают именные

предлоги. Число первичных предлогов, доставшихся нам в наследство от среднего периода развития языка, очень невелико, и несмотря на то, что эти предлоги имеют прямое и переносное значения, они ни в коей мере не могли удовлетворить увеличивающуюся с каждым днём потребность в создании новых синтаксических отношений.

8. В современном языкоznании доказано, что связь примыкания является таким видом синтаксической связи, в котором подчинение одного слова другому выражено не посредством изафетной связки, предлогов и послелогов, а её позицией, грамматическими задачами и значением. В образовании глагольных словосочетаний со связью примыкания, огромная роль принадлежит, прежде всего, лексическому значению в порядке размещения компонентов словосочетания и проявляет активность выражение наречия посредством связи примыкания как вспомогательного компонента глагольных словосочетаний. В качестве подчинённого компонента выражение существительного глаголом и другими частями речи является более ограниченным и различные глаголы более подчиняются переходным глаголам, образуют глагольные словосочетания соединительной связи и выражают различные грамматические отношения.

9. Важная особенность глагольных словосочетаний прозы изучаемого периода состоит в том, что связь слов осуществляется двумя грамматическими средствами: подчинительной связью (предлоги, послелоги) и связью примыкания, что продолжается в современном таджикском языке со своими специфическими особенностями.

10. В образовании глагольных словосочетаний и особенно моделей предлог + глагол + существительное, предлог + глагол + глагол, предлог + глагол + местоимение по сравнению с другими наиболее продуктивными и часто употребляющимися являются глагольные модели.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения данного исследования неоднократно докладывались на заседаниях и научных семинарах кафедры теории и практики языкоznания ДДОТ имени С.Айни. Концепция работы и ее выводы излагались в виде докладов на

республиканских научно-практических конференциях на темы «Актуальные вопросы таджикской диалектологии и ономастики: достижения и перспективы»(2016), «Роль государственного языка Республики Таджикистан в укреплении национального единства» (2017), «Актуальные вопросы современного таджикского литературного языка» (2017), «Вопросы морфологии таджикского языка (2019) и ежегодной научной конференции преподавателей и работников ТГПУ им. Садриддина Айни (2010-2020).

Основные положения и результаты исследования отражены в 2-х монографиях “Глагольные словосочетания с первичными предлогами” (на материале “Бадоэй-ул-вакоэй” Зайниддина Восифи (2013) и “Грамматические особенности глагольных словосочетаний в таджикском литературном языке” (на материале прозаического наследия XV-XVI веков (2020). Основные вопросы данного исследования изложены в 28 научных статьях, опубликованных в ведущих научных журналах, в частности 22 статья издана в журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации и ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры теории и практики языкознания ТГПУ им. Садриддина Айни, протокол №1 от 27.09.2019 и секции языкознания при ДС 6Д. КОА -28 при Таджикском государственном педагогическом университете им. С. Айни (протокол №7 от 18.04.2020).

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 16 разделов, заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении конкретизируется значимость исследования темы, степень её изученности, очерчен круг основных целей и задач диссертационной работы. Наряду с этим, здесь дано разъяснение представленных на защиту источников, методологии исследования, теоретической и практической ценности, научной новизны и перечислены основополагающие векторы положений, которые рассмотрены в работе.

Первая глава «**Исследование теоретических вопросов и пути развития глагольных словосочетаний таджикского языка**» охватывает четыре раздела, в которых рассматриваются теоретические проблемы словосочетаний в целом всей лингвистики и таджикской в частности. Кроме того, в данной главе внимание уделяется вопросу образования глагольных словосочетаний таджикского языка в XV-XVI веках, а также всестороннему анализу подвергнуты стилистические особенности и степень употребления моделей таких словосочетаний, их отличия и сходства с современным языком и другие вопросы, связанные с ними.

Первый раздел - «**Исследование словосочетаний в западной лингвистике**» содержит обзор трудов зарубежных лингвистов, проявивших интерес к вопросу синтаксических словосочетаний. Исторически поэтапное формирование и развитие исследований словосочетаний очень рано привлекло к себе внимание учёных Запада. Всестороннее исследование структуры и темы синтаксиса на Западе тесно связано с именами западных учёных Иогана Риса [301], И. Лунгеруда [300], Фердинанда де Соссюра [267], В. Н. Ярсева [295], З. Клеменсевич [296], Л. И. Илия [192], Е. А. Крашенинникова [206] и других. В их трудах, подчёркивается необходимость и значимость изучения словосочетаний в системе синтаксиса. По мнению датского учёного И.Лунгеруд “только в рамках словосочетаний можно установить модель и структуру современного языка”[300; 35].

В западной лингвистике впервые исследованием охвачены теоретические вопросы словосочетаний, их лексико-грамматические разновидности, синтаксические отношения, система форм, свободные и устойчивые словосочетания и другие, подробный анализ которых, с учётом мнения данной группы

лингвистов, глубоко и всесторонне осуществлён в первом разделе диссертации.

Второй раздел - “**Исследование словосочетаний в русской лингвистике**”, содержит анализ теоретических вопросов изучения словосочетаний в российской лингвистике. Вопросы словосочетаний как самостоятельной синтаксисической единицы и их теоретические проблемы в русской лингвистике наиболее обстоятельно разработаны в трудах В. В. Виноградова [156; 158], Н. Н. Прокоповича [246] и Н. Ю. Шведовой [292]. Заслуга этих российских исследователей в вопросах установления новых способов формирования и развития теории словосочетаний очень велика.

В дальнейшем вопросы синтаксиса словосочетаний были исследованы в трудах лингвистов А. В. Добиаша [171], Ф. Ф. Фортунатова [283], А. М. Пешковского [242], А. А. Шахматова [291], В. С. Смолы [275], В. П. Сухотина [269], А. Лекант [209], А. Н. Гвоздев [166], Е. С. Скобликовой [271], Н. С. Валгиной [148], Н. Н. Пропокович [246], В. А. Добромуслова [172], К. Г. Залеман [185] и др.

Вопросы синтаксиса современного литературного персидского языка, который по своему грамматическому строю очень близок таджикскому языку, рассмотрены в ряде книг и статей русских лингвистов Л. С. Пейсикова [238], И. К. Овчинниковой [231] и Ю. А. Рубинчика [257], и по данному вопросу в диссертации приводятся более подробные сведения.

В последние годы вопрос исследования глагольных словосочетаний вызывает достаточно большой интерес со стороны современных исследователей. Здесь необходимо подчеркнуть, что в первое десятилетие XXI дагестанскими исследователями Н. Абдулаевым [115], З. М. Байрамовой [131], З. Г. Гебековой [165] были написаны и успешно защищены кандидатские диссертации о глагольных словосочетаниях соответственно кумыкского, аварского и табасаранского языков.

В 2017 году вышла в свет монография Г. Джураева “Очерки языка дари Афганистана” [109], где особое внимание уделяется вопросу глагольных словосочетаний. Автор в разделе о глагольных словосочетаниях отмечает: “Глагольные словосочетания считаются

самым широко употребляемым видом словосочетаний языка дари, которые являются весьма разнообразными относительно семантических оттенков и грамматических отношений. Причина этого, с одной стороны, кроется в сложной природе глаголов, а с другой стороны, она связана с безграничными возможностями соединения слов посредством предлогов и послелогов”[109; 196].

Таким образом, исследование лингвистической литературы доказывает, что несмотря на то, что в решении важных вопросов теории словосочетаний, хотя среди лингвистов и отсутствует единство в их позициях, тем не менее их воззрения и учения можно рассматривать как фундаментальную основу и достоверные источники при изучении актуальных проблем данной отрасли языкознания.

В третьем разделе главы «**Исследование словосочетаний в таджикской лингвистике**» анализируется степень изученности словосочетаний в таджикской лингвистике. Исследование словосочетаний в таджикской лингвистике, в основном, началось во второй половине XX века. В этот период учёными и лингвистами уделялось серьёзное значение вопросу синтаксических словосочетаний, как с точки зрения лексико-грамматических особенностей, так и в плане структуры, разновидностей и смысловых оттенков, в результате чего появился ряд ценных научных трудов.

Вопрос изучения словосочетаний в таджикской лингвистике стал серьёзно рассматриваться, в основном, с начала 60-х годов прошлого века. Первая статья по изучению словосочетаний таджикского языка была опубликована лингвистом Ш. Н. Ниёзи и называлась «Значимость словосочетаний в исследовании и обучении таджикскому языку» [70]. В статье впервые был поставлен вопрос об изучении словосочетаний таджикского языка.

В течение непродолжительного времени учёные-синтаксисты А. Мирзоев, С. Абдурахимов, М. Акрамов успешно защитили кандидатские диссертации на темы глагольных, существительных и прилагательных словосочетаний [219; 118; 122].

К другим трудам, в которых в этот период затрагиваются вопросы синтаксиса, относится «Изаетные словосочетания в таджикском языке» А. Халилова [93]. Несмотря на то, что автором

данный вопрос был затронут впервые, всё же в анализе и исследовании данной группы словосочетаний до сих пор имеются некоторые недостатки, в частности, смешение словосочетаний с членами предложения, их подчинение членам предложения, разделение связи слов на соединительную и подчинительную и т.д.

В этот период появился цикл статей известного лингвиста М. Н. Касымовой: «Изафетные инфинитивные словосочетания» [48] и «Коротко об изафетных именных словосочетаниях» [53] и др. Автор в этих статьях приводит обстоятельные сведения об инфинитивных словосочетаниях и некоторых морфологических и синтаксических особенностях существительных изафетных словосочетаний.

В 70-е годы XX века внимание лингвистов привлекло исследование синтаксических словосочетаний, и в частности глагольных словосочетаний. В монографии А. Мирзоева «Глагольные словосочетания с временными отношениями в современном литературном таджикском языке» [63] впервые серьёзно был поставлен вопрос об изучении глагольных словосочетаний.

В докторской диссертации «Вопросы словосочетаний в таджикском языке» [65] А. Мирзоева преимущественно касается теоретических проблем синтаксических словосочетаний всей лингвистики в целом и заостряет внимание на глагольных словосочетаниях, которые до сих пор не подвергались полному изучению.

В 1986 году вышел в свет второй том «Грамматики современного литературного таджикского языка» [17], где глагольные словосочетания впервые были всесторонне исследованы как в плане структуры, так и в отношении семантики. Однако эта «Грамматика», как отмечает А. Мирзоев, не была лишена серьёзных недостатков. В частности, теоретические проблемы очерчены слабо и нечётко; теоретические вопросы словосочетаний в целом, не исследованы. а материалы для описания и анализа вопросов «Грамматики», в основном, ограничиваются современным таджикским литературным языком. Материалы языка таджикской классической литературы почти не использованы [65; 16-17].

Относительно словосочетаний разносторонние и интересные сведения приводятся в связи с толкованием синтаксических задач вспомогательных слов, их видов и средств связи, и в определенной степени полно и обстоятельно отображаются смысловые оттенки компонентов словосочетаний в учебниках “Грамматика современного таджикского литературного языка” [17], “Современном литературном таджикском языке” [30], в трудах по диалектологии В. С. Растворгueva [248], Г. Джураев [180], Р. Гаффоров [24] и в книгах и статьях учёных-синтаксистов А. Мирзоев [61; 62; 63; 64; 65], С. Абдурахимов [2; 3;], М. Акрамов [122], Х. Солиев [266], Ш. Рустамов [77] А. Алиев [5] и др. В этот период вышел в свет фундаментальный труд профессора В. С. Растворгевой «Очерки по таджикской диалектологии» [248], где рассмотрены важные вопросы таджикского языка в котором приведены подробные сведения об инфинитивных соединениях, причастиях, предложно-именных и послеложно-именных сочетаниях. В трудах профессора изложены заслуживающие внимания суждения о разновидностях связи определяемого с определяющим, специфике, статусе и значении этих связей, их специфических признаках и других проблемах [248; 126].

В монографии Г. Джураева «Говоры таджикоязычных арабов» [108] словосочетаниям посвящена отдельная глава, в которой автор уделяет внимание структуре и значению лексико-грамматических групп глагольных словосочетаний, в зависимости от их синтаксического значения разделяет их на различные виды. Преимущество данного исследования перед другими трудами по диалектологии состоит в том, что Г. Джураев впервые рассматривает лексико-грамматические группы словосочетаний по их видам грамматической связи [108; 150-159].

Научный труд профессора Р. Гаффорова «Южные диалекты таджикского языка» [24] посвящён непосредственно вопросам синтаксиса. Автором приводятся сведения о словосочетаниях, которые он исследует не отдельно, а внутри каждого члена предложения.

В 60-80-е годы XX века в таджикской лингвистике было осуществлено несколько исследований, в которых проведён анализ языка и стиля отдельных произведений таджикских писателей, и

изложены точки зрения о месте и степени применения синтаксических словосочетаний: Н. Марьсуми [59], Р. Гаффоров [21], Б. Камолиддинов [37], Х. Хусейнов [107], С. Ибрагимов [190] А. Абдулкадиров [1] и др.

Построение словосочетаний также неразрывно связано с образованием слов, поскольку оно происходит в результате формирования законов и грамматических правил языка. Многие теоретические аспекты стилистических особенностей словосочетаний исследованы в трудах М. Шукрова [113], Р. Гаффорова [23], Ш. Рустамова [76] и Б. Камолиддина [40].

В дальнейшем синтаксические словосочетания в сопоставительном аспекте неоднократно становились объектом внимания исследователей Г. Х. Мамадназаровой [214], М. Б. Нагзебековой [225], М. Т. Джабборовой [174], О. Джалолова [176], Р. А. Самадовой [261] и др.

В четвёртом разделе данной главы - «**Исследование глагольных словосочетаний в наследии средневековья**» рассматриваются вопросы синтаксиса, поставленные ещё в трудах известных представителей таджикско-персидского наследия классического периода.

Выражение различных синтаксических отношений в составе глагольных словосочетаний с предлогами языка XV-XVI веков по сравнению с современным литературным таджикским языком не сильно отличается. В языке письменных источников данного периода основной компонент глагольных словосочетаний в большинстве случаев употребляется также и с неспрягаемыми глагольными формами и во многих случаях соответствует спрягаемым глаголам: *Сарии Сақатӣ Ҷунайдро коре фармуд ва мӯҷиби дилҳоҳӣ вай ба он қиём намуда, когазпорае ба вай андоҳт* [329; 27].* – Сари Сакати приказал что-то Джунайду, и тот, чтобы

* Необходимо отметить, что словосочетание как отдельная языковая единица приводится в трудах и исследованиях специалистов данной области в различной форме, то есть в виде описания, инфинитива и грамматической конструкции. С учётом данного направления мы в своей работе также по вопросу контекстуальности, то есть его нахождения в составе предложения или текста, приводим глагольные словосочетания в их спрягаемой форме, а в случае отдельного использования словосочетаний – их инфинитивную форму или грамматическую конструкцию.

угодить, поднялся и кинул в него бумагой. Гӯянд, ки дар ҳангоми ҷавонӣ ҷавоне Содик ном ўро **дар ҳавзи обе андохта** ва дасташро маҷруҳ соҳт [341;142]. – Говорят, что в молодости один юноша по имени Содик бросил его в бассейн и поранил руку.

В письменных источниках по исследуемому вопросу в качестве подчинённого компонента использованы также и инфинитивные формы глаголов, однако число таких словосочетаний не столь велико. **Дар баргаштан ба poi болохонае расидем** [336;1114]. – При возвращении мы дошли фундамента мансарды. **Дар бозгаштан ба ҷониби дигар нигоҳ мекард** [336;903]. – На обратном пути он смотрел в другую сторону.

В составе таких глагольных словосочетаний в прозе рассматриваемого периода подчинённый компонент иногда расположен после основного компонента - глагола: ...**отаии дегдон қунад то омадани ман** [338; 56]. – до моего прихода разведёт огонь в очаге. **Азизонро раҳнамун кун то омадани ман** [336; 98]. – дай наставление дорогим (людям) до моего прихода. **Ин ангуурро нигоҳ дорем то фардо** [336; 1133]. – сохраним этот виноград до завтра.

В некоторых исследованиях отмечается, что форма **бар рӯйи** (досл.: на лицевой поверхности) в литературном языке прошлого не встречается для выражения обстоятельства места [35; 13]. Анализ материалов, особенно, из произведения «Бадоэъ-ул-вақоэъ», подтверждает, что предлог **бар рӯйи** в классическом языке также часто использовался для выражения значения локальности: *Ногоҳ боз ҳамон галивож бар рӯйи ҳаво пайдо шуд* [872]. – Неожиданно тот самый гриф появился в небе.

При исследовании языковых особенностей языка использованных источниках было выявлено образование глагольных словосочетаний двумя средствами связи: *Бозе аз хурӯсе турсид, ки аз ҳурдӣ боз дар хонаи бани Одамӣ ва эшон ба дасти ҳуд обу донаи ту муҳайё мекунанд* [338; 73]. – Сокол сказал петуху, мол ты с рождения находишься в доме Человека и он своими руками даёт тебе зерно и воду.

Сопоставление языка классического периода с сегодняшним состоянием литературного таджикского языка показало, что для них общим основным средством связи между основными

компонентами глагольных словосочетаний служит послелог-**ро**. Одна из особенностей послелога **-ро** в составе глагольных словосочетаний прозы данного периода заключается в том, что компоненты словосочетаний могут находиться в дистактном состоянии: *Халифаро сухани ў хуши омад* [329;54]. – *Калифу понравились его слова. Галивожро аз рӯйи ҳаво назар бар вай афтод* [336;873]. – *Гриф увидел его сверху (с воздуха).*

В письменных источниках исследуемого периода послелог **-ро** служит для образования преимущественно непосредственного дополнительного. В собранном материале было зафиксировано использование этого послелога **5504** раз для выражения синтаксических отношений слов и **5085** раз для соединения непосредственных дополнительных. В большинстве случаев в современном языке не наблюдается серьёзных отличий в его применении: *Дастори худро ба сари вай ниҳодам* [336; 1186]. – Я возложил свою чалму на его голову. *Баъд аз хоча тосро батамом пеши ман ниҳод* [338; 33]. – После ходжи весь поднос с едой поставили передо мной.

В прозе данного периода из других послелогов нами обнаружен только лишь послелог **боз**, однако круг его применения по сравнению с послелогом **-ро** в значительно ограничен: *Ҷамъе аз ҳаромиён, ки аз Табрез боз дар камин буданд...* [336; 488]. – Сборище нечистых, которые еще с Табреза затаились в засаде. *То ман дар ин хонаам ва аз хурдӣ боз медонам, ки сад хуруғро сар буриданд* [338; 75]. – Я нахожусь в этом доме и с детства знаю, что было зарезано сто петухов.

Исследование и преимущественно глагольных словосочетаний доказало, что предлоги в основном применяются в своей обычной функции. Некоторые из них /аз, дар, бар, бо/ во многих случаях могут взаимозаменять друг друга, что, прежде всего, связано с семантикой глаголов и значением компонентов подчинительной связи, в которой используются предлоги.

В этом разделе диссертации проанализированы глагольные словосочетания, сформированные посредством связи примыкания. Данний вид связи считается известным способом организации словосочетаний во всех иранских языках, особенно, в языках, не имеющих флексии [252; 108].

Среди глаголов различных лексических групп подчинение происходит посредством связи примыкания, что образует глагольные словосочетания. В изучаемых источниках путём связи примыкания в формировании глагольных словосочетаний преимущественно участвуют наречия, существительные, прилагательные, числительные и сочетания числительных, деепричастия, причастия, **образующие** следующие модели: наречие+глагол: ...*имрӯз ёд кардан* [336;552]. – вспоминать сегодня, ...*замон-замон табассум фармудан* [336;77]. – иногда улыбаться, ...*багоят бадовозӣ кардан* [336;147]. - слишком сильно злословить; существительное+глагол: *мургаке...андоҳтан* [336;870]. – положить ... птичку, *умрҳо парвоз намудан* [336;552]. летать целую жизнь; местоимение+глагол: ...*ончунон наҳоҳам боҳтан* [336;864]. – также не проиграю и т. д.

Круг выражения локальных отношений в глагольных словосочетаниях связи примыкания существительного и глагола в прозе данного периода весьма ограничен. Только некоторые существительные места имеют возможность подчинения глаголам движения путём примыкания: *Барҳез ва Табрез рав* [336; 806]. - Вставай иди в Табрез. *Хоҷаро мусоҳibe буд, ки тамоми рубъи маскун сайр карда буд* [336;807]. – У ходжи был собеседник, который обошёл все жилые места.

Эти семантические отношения в рассматриваемой прозе сложились преимущественно путём связи подчинения предлогов.

Глагольные словосочетания со связью примыкания, подчинённым компонентом которых является наречие, активно применяется в прозе изучаемого периода. В формировании подобного вида словосочетаний участвуют различные наречия. Для данного вида глагольных словосочетаний свойственно подчинение именно посредством его лексико-грамматического значения, связанного с глаголом [17; 176].

Компоненты глагольных словосочетаний связи примыкания по степени размещения компонентов находятся в контактном и дистанционном состоянии. В глагольных словосочетаниях контактной связи подчинённый и подчиняющий компоненты всегда находятся рядом: ...*андак тааммул кардан* [336;35]. –

немного подождать. ...*музтариб дидан* [336;4]. – видеть угнетённым.

Наречия подчиняются глаголам с различной семантикой и в связи со значениями компонентов словосочетаний выражают различные отношения с дополнительными семантическими оттенками:

- **выражение отношения времени:** ...*имрӯз ичозат фармой* [336; 819]. – разрешишь сегодня. ...*пештар бо мо хондай* [336; 861]. – раньше учился вместе с нами.

- **выражение отношения меры и степени:** *Ва муқаррар шуд, ки ҳар рӯз як газал навишта, ба арзи ҷаноби ҳоҷа гузаронида шавад* [336;566]. – и было урешено, что каждый день будет писать по одной газели и переводить на имя господина хаджи. ...*ва ман аз он зиёд ҳарсонам* [338; 155]. – и я сильно боюсь этого.

- **выражение отношения обстоятельства образа действия:** ...*бояд ки ба кору бори ҳуд зор-зор бигирий* [338;60] – из-за своих действий ты должен плакать горькими слезами.

- **выражение отношения обстоятельства сравнения:** *Кабксон майл ба қӯҳсори адам намуда* [336;673]. – Словно куропатка перекочевал в горы вечности.

В прозе данного периода глаголам посредством связи примыкания также подчиняются существительные, числительные, местоимения и другие различные лексические группы, которые относительно ограничены в лексическом отношении. В диссертации приводятся обстоятельные сведения о таких словосочетаниях.

Вторая глава диссертации - «Глагольные словосочетания с первичными предлогами» состоит из 5 разделов.

Первичные предлоги занимают особое место в образовании связи и синтаксического отношения слов и обладают богатой историей применения как средство связи с рядом существительных, местоимений и наречий. Роль и задачи применения простых первичных предлогов в прозе XV-XVI веков, - подчёркивает Б. Шарифов, в основном, соответствует месту, которое они занимают в современном таджикском языке [110; 185], однако по некоторым грамматическим особенностям и выражению отношений и смысловых оттенков в них наблюдаются серьёзные отличия.

Как показал анализ материалов письменного наследия XV-XVI веков, в данном источнике глагольные словосочетания активно используются с первичными предлогами. В образовании данного вида словосочетаний участвуют следующие первичные предлоги: **ба, дар, андар, аз, бар, барои (аз барои), бо, то, бе, чуз.**

Кроме того, среди словосочетаний с первичными предлогами, можно встретить и словосочетания, образованные посредством парных первичных предлогов и сочетаниями **аз...то, аз...то ба, аз...ба, то ба, ба чуз, чуз ба, чуз бар.**

Таким образом, первичные предлоги в составе словосочетаний и предложений имеют широкий круг употребления, поскольку они обладают общей семантикой и являются абстрактными. По причине того, что первичные предлоги проявляют особые свойства в образовании глагольных словосочетаний, мы сочли необходимым провести анализ каждого из них в отдельности.

Предлог ба является одним из многозначных, наиболее часто используемых и многофункциональных предлогов в образовании связи слов как в языке классической прозы, так и в современном таджикском языке. Он служит для выражения различных отношений дополнения, обстоятельства, определения с различными смысловыми оттенками. Как отмечает Д. Ходжаев: “на четвёртом цветке первого цветника “Чаҳор гулзор” (Четырёх цветников), который называется “О толковании отдельных, сложных букв, изменении и замене некоторых букв”, Ходжа Хасан Нисори в отношении предлога (буквы) **ба** отмечает, что он сегодня важен и интересен с точки зрения современной науки лингвистики” [98; 41].

В анализируемых письменных источниках предлог **ба** 970 раз встретился в составе глагольных словосочетаний с отношением дополнительного. Этот предлог применялся преимущественно для выражения отношений дополнения и обстоятельства:

- **выражение отношений дополнительности назначения:** в образовании таких словосочетаний предлог **ба** отличался широким употреблением в XV-XVI веках. Следует подчеркнуть, что выражение отношения дополнительности с оттенком назначения посредством предлога **ба** и глагола **гуфтан** в прозе исследуемого периода выявлен в весьма большом количестве: *Фақир ба он азиз гуфтам* [336; 968]. – Нижайше сказал тому милому человеку.

Согласно исследований Н. Д. Гариповой, выражение назначения предлогом **ба** с глаголом **гуфтан** возникло именно в период классической литературы [162; 5].

Если оттенок подчинения выражен местоимениями **ин** (этот), **он** (тот), **ӯ** (он/она), **эшон** (они), то предлог **ба** в прозе данного периода иногда сохраняет древнюю форму “худ-бад”. Такой способ выражения нами обноружен в 157 примерах: *Ӯро макуши бад-ӯ супор* [338; 27]. – *Не убивай его, а поручи ему;*

-выражение отношений дополнительности при замене предмета. Подчинение глаголов **мубаддал** **гардиан** (превращаться), **иваз ёфтган** (изменяться) и подчинённого компонента с существительным состояния: *Баъд аз он ки шабошааб ба шаб мубаддал шуд*, тарки он амри хотир карда ва дар шаҳори мазкур мебуд [341; 308]. После того, как сумерки плавно превратились в ночь, он оставил это своё намерение и стал думать об этом.

Существительное места **ҷо**, выступая с предлогом **ба**, по своей релятивной специфике становится средством связи.

Глагольные словосочетания, оформленные с этим предлогом, выражают замену отдельного существительного другим: *Инро ба ҷои ў бикуштанд ва онро ба ҷои ин тозиёна заданд* [336; 67]. – Этого убили вместо него, а того вместо этого били плетьми. **Ба ҷои об хун аз дидашои мардум равона гардиid** [336; 933]. – Из глаз людей вместо воды потекла кровь;

- выражение дополнительности (объектности) отношения. Такие словосочетания выражают объект действия и состояния, что является желанием объекта. В качестве основного компонента используются глаголы **майл доштан** (желать), **розӣ шудан** (соглашаться), **шак доштан** (сомневаться), **қарор додан** (решать), а в качестве подчинённого компонента выступают существительные и предметные местоимения, а также инфинитивные формы глагола: *Аждаҳоро ба шир майл зиёд мебошаад* [336; 816]. – *Дракон очень любит молоко;*

- выражение отношений дополнительности (объектности) средства. В современном литературном таджикском языке такие синтаксические отношения преимущественно осуществляются посредством предлога “**бо**” [16; 291]. Собранный иллюстративный

материал показывает, что в письменных источниках рассматриваемого периода синтаксические отношения средства выполнения действия в большинстве случаев проявляются с предлогом **ба**. В функции средства выполнения действия предлог **ба** также обнаружен в глагольных словосочетаниях прозы XI века [50; 113].

По мнению Р. Л. Неменовой, «в выражении средств выполнения действия замещение предлогом **бо** места предлога **ба**, первым значением которого является выражение отношения примыкания, исторически представляет собой другое явление, характерное для относительно близкого периода развития таджикского языка» [228; 12].

Приоритетное употребление в прозе XV-XVI веков предлога «**ба**» в функции средства выполнения действия, на наш взгляд, связано с влиянием разговорного языка того периода и этот вид также наблюдается в случае отсутствия дифференциации грамматических значений предлогов **бо** и **ба** в сегодняшних диалектах таджикского языка [287; 36].

С. Халимов видит причину отсутствия дифференциации грамматических задач предлогов **ба** и **бо** во влиянии поэтического стиля в языке классического периода [100; 59].

В глагольных словосочетаниях письменных источников исследуемого периода предлог **ба** в функции средства выполнения действия употребляется с предметом, посредством которого выполняется действие: *Он девона замиро ба корд кофт* [336; 321].

– *Том безумец стал ковырять землю ножом. Байд аз чанд рӯз ҷамъе туркон ба боргоҳи ўдаромаданду ўро ба шамишер пора-пора карданӣ* [338; 159]. – *Спустя несколько дней собирающие тюрков, ворвавшись в его шатер, изрубили его на куски;*

- **выражение отношений дополнительности (объектных отношений) примыкания.** Эту грамматическую функцию предлога **ба** в современном таджикском языке, в основном, выполняет предлог **бо** [16; 291]. Выражение отношений дополнительности примыкания в глагольных словосочетаниях прозы XV-XVI веков посредством предлога **ба** по сравнению с современным литературным таджикским языком производилось чаще: *Мирзо Бобур Лутфӣ то дарвозаи шаҳр ба Ҳаким Анварӣ*

ҳамроҳӣ намуд [338; 168]. - Мирзо Бобур Лутфи сопровождал Хакима Анвари вплоть до городских ворот;

- выражение отношений дополнительности (объектности) сравнения. В «Чаҳор гулзор» (Четырёх цветниках) Ходжи Хасана Нисори упоминается выражение отношения уподобления предлогом «ба». В этом случае по мнению Нисори, предлог «ба» выполняет функцию предлогов монанди (подобно), мисли (будто, словно), чун (как): **бо (ба)** уподобления стоит после уподобляемого в начале уподобления» [345; 19].

В таких словосочетаниях в качестве подчинённого компонента выступают существительные и местоимения, а в качестве основного компонента с глаголов с различным значением используются слова **нисбати** (по сравнению), **ташбеҳи** (подобно): *Агарчи дар муқоиса бо Мавлоно аз ў чанд беравиишӣ сар зад, нисбати шеъре чанд бемаъни ба ў карда* [341;213].- Хотя по сравнению с Мавлоно он совершил несколько проступков, им было написано несколько бессмысленных стихов.

Предлог **ба** широко употребляется в образовании глагольных словосочетаний, между компонентами которых в прозе данного периода также наблюдаются обстоятельственные отношения. В диссертации анализом охвачены преимущественно обстоятельственные отношения направления движения действия, способ и направленность, состояние выполнения действия, причина с оттенком способа выполнения действия, цель, время, цель и масштаб состояния, выраженные посредством этого предлога.

Анализ отобранных материалов свидетельствует, что предлог **“ба”** в составе глагольных словосочетаний прозы данного периода употребляется с глаголами *омадан* (приходить), *расидан* (дотрагиваться), *рафтан* (идти), *даромадан* (входить), *даровардан* (вносить), *баромадан* (выходить), *баргаштан* (возвращаться), *гирифтан* (брать), *гуфтан* (говорить), *намудан* (быть/показывать), *фармуудан* (приказывать), *додан* (давать), *буридан* (резать), *задан* (бить), *ниҳодан* (ставить) и др. (все переводы даны в буквальном значении – Г.А.), и выражают синтаксические отношения с помощью различных семантических оттенков.

Предлог **дар** в начале образования таджикского литературного языка употреблялся не столь широко, он преимущественно

использовался в своей древней форме **андар**. Например, Л. П. Смирнова в «Истории Систана» описывает преимущественное использование формы **андар** [273; 100], однако форма **дар**, быстро распространившись, стала широкоупотребительной, и сузила круг применения формы **андар**. Об употребительности и многофункциональности предлога **андар** в период IX-X веков профессор М. Н. Касимова отмечает следующее: «Одним из наиболее широкоупотребимых слов, принадлежащих в языке IX -X к различным частям речи, и выполняющим разнообразные грамматические задачи, является слово **андар**. Как показывают примеры, в наследии IX-X веков слово **андар** было и самостоятельным словом, и словообразовательным суффиксом, и предлогом и послелогом» [51; 273-276].

Форма **андар** в письменных источниках, входящих в круг исследования, преимущественно использовалась в языке поэтического наследия. Что касается прозаических произведений, то этот предлог, в основном, встретился в форме **дар**, он по своей семантике, задачам и выражению синтаксических отношений считается широкоупотребительным;

- **выражение отношения обстоятельства места.** В прозе исследуемого периода этот предлог выражает место нахождения и расположения объекта или субъекта: *Чунон ки рӯзе Сайдбек дар хайма нишаста буда ва шеъри арабӣ меҳонда ва тарҷумай онро мегуфта* [341; 157]. - Так что, однажды Сайдбек, сидя в шатре, читал стихи на арабском и их перевод;

- **выражение отношения обстоятельства времени.** Глагольные словосочетания с вспомогательным компонентом существительным выражают единицы измерения времени, названия времён года, возрастного периода в значении времени появления действия и явления: *Рӯзе дар фасли тобистон Султон нишаста буд* [338; 217]. – Днем летом Султан сидел;

- **выражение отношения обстоятельства причины.** Несмотря на то, что выражение отношения обстоятельства причины с предлогом **дар** издревле было известно в истории таджикского языка, современные языковеды эту функцию предлога **дар** не отмечается. В прозе XV-XVI веков предлог **дар** в глагольных словосочетаниях применяется вместе с существительными

действия и состояния, и раскрывает причину осуществления действия и состояния с оттенком дополнения: *Гӯянд, ки ҳангоми ҷавонӣ ҷавоне Содик ном ўро дар ҳавзи обе андохта* [341; 142]. – Говорят, что в молодости юноша по имени Содик бросил его в бассейн с водой. *Дар торикий роҳ ғалат карда, ба ҷониби дигар роҳ рафтем* [336; 1038]. – В темноте, перепутав дорогу, мы пошли в другую сторону;

- **выражение отношения обстоятельства цели.** Употребление предлога “дар” в выражении отношения обстоятельства цели в современном литературном таджикском языке (кроме его диалектов) не отмечено. Исследователями языка прозаического наследия классической литературы Г. Камоловой и Б. Шарифовым также не было отмечено выражение отношения обстоятельства цели данным предлогом.

Изучение языка письменных источников XV-XVI веков показало, что предлог **дар** активно применяется в выражении отношения обстоятельства цели: *Салтанати худро дар ҳалосии ту бад-эион баҳшам* [336; 933]. – Отдам им своё царствование в обмен на твоё освобождение.

- **выражение отношения обстоятельства состояния.** В глагольных словосочетаниях оказывается действие и состояние, в котором выражение состояния осуществляется с помощью слова и предлога: *Дар рӯйи ҳаво қабӯтарон дар парвоз дид* [336; 1056]. Увидел парящих в небе голубей.

В прозе исследуемого периода было популярно явление синонимизации предлога **дар** с другими первичными предлогами, особенно, предлогом **барои**: *Ду зан дар тифле даъво карданду назди Ҳазрати Амир омаданд* [338; 107]. – Между двумя женщиными возник спор из-за ребёнка и они пришли к Хазрату Амиру.

В произведениях рассматриваемого периода этот предлог использован в составе глагольных словосочетаний для выражения отношений дополнения с оттенками места, направления воздействия на предмет назначения, значения обсуждения, занятия и признака, средства и способов выполнения действия, чему посвящена 2-ая глава диссертации.

В рамках глагольных словосочетаний предлог **аз** является одним из полисемантических и часто применяемых средств таджикского языка Н. Д. Гарипова [162, 83]. Л. П. Смирнова в «Истории Систана» указывает на более 7 семантических оттенков данного предлога [273; 72-73]. Профессор М. Н. Касимова отмечает множество грамматических значений указанного предлога в прозе X1 века [50; 23-24].

В третьем разделе второй главы диссертации проанализированы глагольные словосочетания с предлогом **аз**. В ходе анализа материала выяснилось, что в прозе исследуемого периода в составе глагольных словосочетаний круг использования и грамматических задач предлога **аз** достаточно широк, он использовался при выражении различных отношений обстоятельства и дополнения;

- **выражение отношения обстоятельства времени.** В составе глагольных словосочетаний предлог **аз** в изучаемых произведениях служил для выражения отношения времени происхождения действия. Известно, что предлог **аз** сам по себе не содержит значения времени [63; 60]. Значение времени у данного предлога появляется в результате соединения с подчинённым компонентом, который выражен преимущественно существительным и содержит понятие времени, например шаб - ночь, рӯз - день, аввал - начало, давра – период, синну сол – возраст и т.д.: *Султонмуҳаммад ... аз шашмоҳагӣ бар ариқаи салтанат ҳоҳад монд* [336;7].- Султонмуҳаммад с шестимесячного возраста останется в салтанате. Чун шаши моҳ **аз замони шоҳ Исмоил гузашт**, шабе ҷамъе ёрон дар бандахонаи фақир буданд [336; 1072]. - Когда прошло шесть месяцев с эпохи шаха Исмаила, однажды ночью компания друзей посетила мой скромный дом;

- **выражение отношения обстоятельства причины:** *Чиполиоҳи ҳиндӣ аз қуши тани тӯтӣ пушаймон шуд* [336;755] – Индийский правитель Чипалшах раскаялся в убийстве попугая. *Дарвеш...аз тарс меларзиd* [336;815] – Дервиш ... трясся от страха.

В одной группе глагольных словосочетаний предлог “**аз**” выступает совместно с предлогами **ба**, **то**, **то ба**, **бар** и выражает отношение площади: *Чун ин қитъа ба Убайди Зоконӣ расид, для тааррузи Салмон аз Қазвин ба Багдод рафт* [338; 166]. – Как только этот участок достался Убайду Зокони, он для того, чтобы

сообщить Салмону, отправился из Казвина в Багдад. *Нардбоне бибару аз тушти бом нимаи шаб баර Ҳодӣ дарой* [338; 46]. – Отнеси лестницу и в полночь с крыши зайди к Хади.

В «Чаҳор гулзор» Ходжи Нисори относительно данного предлога изложена следующая точка зрения: «...если после заключительного **то** перед существительным или глаголом находится предлог, то это неверно. Например, «Аз Мащриқ то ба Мағриб» (От Востока до Запада) и «Аз Рум то ба Ҳинд» (от Византии до Индии) [345; 22].

Мы считаем, в вышеприведённых примерах, предлоги **аз** и **то ба** использованы попарно **аз...то ба**, предлог **аз** выражает начало действия, а предлог **то ба** имеет значение завершения действия. Кроме того, сочетание **то ба** подчёркивает семантический оттенок конца направления выполнения действия.

В таких глагольных словосочетаниях в письменных источниках, входящих в круг нашего исследования, подчинённый компонент может занимать позицию также и после основного компонента - глагола. Глаголы движения употребляются в качестве основного компонента, а существительные места становятся подчинённым компонентом: *Эшон баҳили мекунад дар ҳаҷв ва ҷавонмардӣ мекунад дар маҳҳ* [336; 217]. – Он завидует юмору и проявляет благородство в воспевании. *Марде зариф ба дехе расид аз вилояти Гур* [338; 239]. - Один остроумный человек пришёл в деревню области Гур;

- **выражение отношения дополнительного.** В качестве основного компонента глаголов с различным значением и как подчинённый компонент употребляются существительные и предметные местоимения. В зависимости от значения основного и вспомогательного компонентов глагольных словосочетаний данный предлог в рамках отношения дополнительного проявляет следующие смысловые оттенки:

- **выражение отношения дополнительности источника действия и состояния.** Подчинённый компонент выражает действие и указывает на источник основного компонента: *Шахсе аз вай пурсид, ки ғараз аз ин чист?* [341; 63]. – Кто-то спросил у него, какая от этого польза? Акобир *аз шайх Наҷмудин илтимос*

карданð, ки пеинамозӣ қунад [338; 122]. – Старейшины попросили шейха Наджмуддина, чтобы он встал во главе молитвы;

- выражение отношений дополнительности источника действия, суждения и мысли: *Амири Араб аз бевафой ва беътибории дунё ҳикоят мепардохт* [336; 363]. - Арабский эмир приступил к рассказу о невечности и бренности мира;

- выражение отношений дополнительности предмета, сделанного из какого-либо материала: *Порчае аз когаз бисозу бар синаи худ часпон* [338; 277]. – Сделай табличку из клочка бумаги и прикрепи у себя на груди;

- выражение отношения дополнительного с оттенком причины: *Дар вакте ки ҷаноби Шайхулислом Табрез аз тарси шоҳ Исмоил ғурехта ба вилояти Хурасон омад* [336; 71]. - Когда господин Шайхулислом Табрез из-за страха перед шахом Исмаилом сбежал и прибыл в область Хорасан;

- выражение отношения дополнительного с оттенком разделительного значения. В прозе данного периода также использованы глагольные словосочетания с предлогом *аз*, которые выражают отношения дополнительного с оттенком разделительного значения: ...*филҳол занҷир аз поӣ ман бардоштанд* [336; 1103]. - в тот же миг оковы были сняты с моих ног. ...*пас банд аз зулғин чудо шуд* [336; 576].- крючок оторвался от дверной цепочки;

- выражение отношения дополнительного с оттенком значения ограниченности: в качестве основного компонента использованы глаголы с различными значениями, а в качестве вспомогательного – существительные и предметные местоимения: *Ўро аз худ ҳушинуд гардонед* [336; 932] – Обрадуйте его.

- выражение отношений дополнительности (объектности) средства. Основной компонент таких глагольных словосочетаний выражается преимущественно переходными глаголами, а подчинённый компонент - различными существительными. Подчинённый компонент называет событие, посредством которого совершается действие: *Ва алифворе аз доманаи бурида бар миён бастам* [341; 210]. – и отрезав ленту от его подола, завязал ее на талии. ...*аз шоҳу санг роҳҳо ва гузарҳо маҳкам соҳта* [336; 1319]. - построил дороги и проезды их камней и веток.

Следует подчеркнуть, что одной из примечательных особенностей применения предлога **аз** в прозе данного периода считается образование его синонимами с предлогами **дар**, **бо**, **ба**, **дар борай** и послелогом **-ро**. В рамках глагольных словосочетаний в прозаическом наследии XV-XVI веков предлог **бо** выражает направление движения объекта: ...*аз роҳи Багдод равӣ* [336;790]. - пойдёшь по дороге в Багдад. ...*аз бероҳа мутаваҷҷехи Нишонур шудем* [336;790]. - выбравшись из бесдорожья, направились в Нишапур.

Синоним предлога **-ро**: ... *гуноҳаш ба ман баҳиед* [336; 1268]. – простите мне его грех. ...*аз ў авф фармоед* [336;126]. -простите его.

Предлог **бар** также был широкоупотребимым в прозе XV-XVI веков при образовании глагольных словосочетаний. В научных трудах подчёркивается активное употребление данного предлога в поэзии современного таджикского языка [17; 113]. Этот предлог в рамках глагольных словосочетаний, в основном, выражает отношения обстоятельства и дополнительного. В образовании глагольных словосочетаний, между компонентами которых наблюдаются отношения обстоятельства, предлоги **бар** проявляет относительно высокую активность, и в этой функции он использовался ещё в среднеперсидском языке в более древней форме *apar* [200; 21].

Предлог **бар** в рамках нашего исследования задействован для связи слов (частотность-165 раз), и в основном, выражает отношения обстоятельства и дополнительного;

выражение отношения обстоятельства **направления действия:** *Ногоҳ бөгбон огоҳ шуд: чубдасте бардошту рӯй бар саҳро ниҳод* [329;70]. – Неожиданно садовник понял: взял посох, отправился в степь.

выражение отношения обстоятельства **направления действия на поверхность:** *Фармуд, то тифле ҳамроҳи ў бар бом бурданду дар баробари ў бидоштанд* [338; 28]. – Приказал, чтобы вместе с ним на крышу подняли младенца и держали рядом с ним; *Ҷўбро бар бом партоб кард* [336; 1268]. - забросил палку на крышу;

- **выражение** отношения обстоятельства **направления действия на поверхность:** *Ногоҳ бөгбон огоҳ шуд: чубдасте*

бардооиту рүй бар сахро ниҳод [329; 70]. – Неожиданно садовник понял: взяв посох, отправился в степь. *Чубро бар бом партоб кард* [336; 1268]. - забросил палку на крышу;

- **выражение** отношения обстоятельства **по направлению к движению действия.** Профессор Р. Гаффоров правильно подчеркивает, что «употребление предлога **бар** в языке классической литературы характерно для образования обстоятельства места по направлению» [24; 144]. Этую мысль подтверждают многочисленные примеры и полученный нами фактологический материал. В качестве основного компонента глаголов движения и как подчинённый компонент существительные выражают место или участвуют в образовании понятий, связанных с местом: *бар гүшае рафтан* [336; 1283] – уединиться в уголке; *ба канора кашидан* [336; 195] – отойти в сторону.... *бар ҳар тараф гаштан* [336; 1079] – ходить во все стороны.

- **выражение** отношения обстоятельства **вокруг предмета:** *Халқе бар вай ҹамъ мешаванд* [336; 318]. - Народ собирается вокруг. *Халоиқ бар вай издиҳом менамуданд* [336; 898]. - Люди были видны в той толпы;

- **выражение** отношения обстоятельства **к способу выполнения действия.** В таких глагольных словосочетаниях с предлогом “**бар**” в роли основного компонента используются глаголы действия и состояния, а в качестве подчинённого - преимущественно личные существительные, выражающие части тела: *Санг бардооит ва бар эшон ҳамла кард* [329; 20]. – Подняв камень, накинулся на него.

Предлог **бар** в анализируемых источниках в рамках глагольных словосочетаний также выражает обстоятельственные отношения причины, цели, сферы занятий, полный анализ которых осуществлён в диссертации.

Предлог **бар** в рамках объекта исследования широко употребляется при выражении отношений дополнения:

- **выражения** **отношений дополнительности назначения:** *Дар ин сухан буд, ки лашкариёни вай расиданду бар вай салом гүфтанд* [329; 51]. – Когда он говорил об этом, пришли его воины и поздоровались с ним.

- выражение отношений дополнительности дозволенного действия на поверхности чего-либо: *Он чӯбҳо, ки бар тани ман меомад, таҳаммул мекардам* [338; 119].-Я вытерпел удары палок по моей спине.

- выражения отношений дополнительности источника действия: *Бар канизаке гумон бурданд ва он бегуноҳро...ба зарби чӯб чун нигини фирӯза кабуд соҳтанд* [336; 712] – подумали на служанку и ударами палки ... разукрасили бедную как бирюзовый камень.

- выражение отношения дополнительного с оттенком столкновения двух предметов. В составе таких глагольных словосочетаний часто употребляется глагол *задан*: *Хочиби дуввум даст бар синаи вай заду нагузошт, ки дарояд* [329; 52]. - Второй хаджисб ударил его в грудь и не впустил внутрь. *Баъд аз он бифармуд, ки об бар рӯйи ў заданд* [329; 61]. – После этого приказал, чтобы его лицо сбрзынули водой.

В прозе данного периода наблюдается синонимизация предлога **бар** с предлогом **барои**. Глаголы действия и состояния применяются в качестве основного компонента и выражают отношение дополнительного с оттенком цели: *Чун кор бар бемор танг омад* [329; 93].– Как состояние больного ухудшилось.

В письменных источниках исследуемого периода в образовании глагольных словосочетаний активно применяется предлог “**бо**”. Ходжа Хасан Нисори при толковании предлога “**бо**” предлагает такую интересную мысль: «Знай, что «бо» - это слово, которое в персидском необходимо для общения, к примеру, «Фалон бо фалон рафт» (Кто-то ушёл с кем-то), «Фалон бо фалон омад» (Кто-то ушёл с кем-то). Как показывают эти примеры, Нисори считает этот предлог средством для выражения отношений примыкания [98; 47].

Предлог “**бо**” относится к многозначным предлогам и в зависимости от лексического значения компонентов словосочетаний и их статуса в предложении проявляет различные семантические оттенки:

- выражение отношения дополнительного: *Аз муҳташамони шаҳри Табрез аст ва пайваста бо ҷавонони сода муюшират менамуд* [341; 236]. – Он (родом) из одного великих городов Табреза и постоянно общался с простой молодёжью;

- выражение отношений дополнительности (**объектности**) назначения: *Ҳакиме бо писари худ гуфт* [329; 40]. – Один мудрец сказал своему сыну;

- выражение отношения дополнительного с оттенком примыкания: *Зарифе бо арабе ҳамроҳ шуд* [338; 130]. – Один остроумный человек присоединился к арабу;

- выражение отношений обоюдной дополнительности: *Он кӯдак доим бо он мургак бозӣ мекард* [338; 15]. – Тот ребёнок всегда играл с этим птенчиком.

- выражение отношений дополнительности (**объектности**) средства: *Он хоча барҷаст ва сари дасти ѹро бо устура бигирифт* [336; 774]. – Тот хаджа вскочил и порезал лезвием его руку.

При выражении отношения обстоятельства в письменных источниках исследуемого периода предлог “**бо**” употребляется не столь активно:

-выражение отношения обстоятельства и состояния: *Кӯдак бо овози ҳазин меҳонд* [336; 470]. – Ребёнок пел грустным голосом. *Бо чанд тан аз ҷавонони диловез дар шаҳри Табрез бо Савсанӣ сайр мекардем* [341; 314]. – Мы путешествовали с несколькими весёлыми юношами в городе Табрез вместе с Савсанем.

В пятом разделе второй главы диссертации исследованы глагольные словосочетания, образованные посредством простых первичных предлогов **барои** (аз барои), **то**, **бе**, **чуз** и составных первичных предлогов **аз...то**, **аз...то ба**, **аз...ба**, **то ба**, **ба чуз**, **чуз ба**, **чуз бар**. В диссертации приводятся исчерпывающие сведения относительно этих предлогов.

Третья глава диссертации – “Глагольные словосочетания с именными предлогами и послелогами”, состоит из 3 разделов. В них анализом охвачены вопросы связи слов с именными изафетными и именными составными предлогами, глагольных словосочетаний с послелогами, а также глагольных словосочетаний с предлогами и послелогами.

Первый раздел данной главы диссертации посвящён анализу глагольных словосочетаний, которые образованы посредством **изафетных именных и составных именных предлогов**. Здесь необходимо подчеркнуть, что в образовании глагольных словосочетаний в прозе XV-XVI веков эти предлоги обладают

особым статусом. Именные изафетные и именные составные предлоги участвуют в формировании различных отношений обстоятельства. В письменном наследии данного периода в основном, в образовании глагольных словосочетаний задействованы следующие предлоги: пеши (дар пеши, ба пеши, аз пеши, бар пеши), назди (ба назди, дар назди), хузури (дар хузури), чавори (дар чавори), микоруни (дар микоруни), домани (дар домани, ба домани), пойи (ба пойи, бар пойи, дар пойи), пояи (дар пояи, ба пояи, бар пояи), поёни (дар поёни, аз поёни, бар поёни), дари (ба дари, бар дари, аз дари, дар дари), сари (бар сари, дар сари, ба сари, аз сари), болои (бар болои, дар болои, аз болои), рўйи (дар рўйи, ба рўйи, аз рўйи, бар рўйи), бар фарки, бар нўти, миёни (дар миёни, бар миёни, аз миёни), зери (дар зери, аз зери, ба зери, бар зери, то зери), таги (дар таги, аз таги, ба таги, бар таги), дар тахти, дар зии, қаъри (дар қаъри, аз қаъри, бар қаъри, то қаъри), паҳлуи (аз паҳлуи, дар паҳлуи, бар паҳлуи), лаби (ба лаби, бар лаби, дар лаби, аз лаби), гирди (ба гирди, дар гирди, аз гирди), паси (аз паси, дар паси, бар паси), қафои (дар қафои, бар қафои, аз қафои), канори (ба канори, бар канори, дар канори, аз канори), пушти (ба пушти, бар пушти, дар пушти, аз пушти, то пушти), заҳри (ба заҳри, бар заҳри), дунболи (ба дунболи, бар дунболи, аз дунболи, дар дунболи), пайи (аз пайи, бар пайи, дар пайи), чониби (ба чониби, аз чониби, бар чониби), сўйи (ба сўйи, бар сўйи, аз сўйи), тарафи (дар тарафи, ба тарафи, бар тарафи, аз тарафи), савби (аз савби, ба савби), ҳангоми (дар ҳангоми), вақти (ба вақти, бар вақти, дар вақти, аз вақти), маҳалли (ба маҳалли, бар маҳалли, дар маҳалли, аз маҳалли), замони (дар замони, аз замони, то замони), мучарради (ба мучарради, бар мучарради), ҳини (дар ҳини, аз ҳини, бар ҳини), айёми (дар айёми, аз айёми, то айёми), аснои (дар аснои, бар аснои), даври (дар даври, аз даври), айни (бар айни, дар айни), чиҳати (ба чиҳати, бар чиҳати, аз чиҳати), муциби (бар муциби), баҳри (аз баҳри), сабаби (ба сабаби, бар сабаби), воситай (ба воситай), васотати, ғояти (аз ғояти, ба ғояти, бар ғояти), иллати (ба иллати, бар иллати), туфайли (ба туфайли, бар туфайли), камоли (аз камоли, бар камоли, ба камоли), қасди (ба қасди, бар қасди), расми (ба расми, бар расми), монанди, мисли (ба мисли, бар мисли, дар мисли), шабехи, мисоли, бар сони, амсоли (бар амсоли, дар амсоли),

ба манзалаи, ба гунаи, ба ҳукми, ба василаи, ба ҳасби, ба мұқтазои, тариқи (дар тариқи, аз тариқи, бар тариқи) и т.д.

В целом, именные изафетные и именные составные предлоги, как уже доказано в лингвистике, как и другие предлоги можно отнести в группу средств связи слов, поскольку их лексическое значение в основном, равно их грамматическому значению.

Таким образом, теоретические вопросы по данной группе предлогов, глубокий и всесторонний анализ этих предлогов в полном объёме осуществлён в диссертации в рамках глагольных словосочетаний.

Второй раздели данной главы назван “**Глагольные словосочетания с послелогом**”. Послелоги были достаточно широко распространены в литературном языке, и в частности в прозе XV-XVI веков. Наиболее распространённым из них является послелог **-ро**, в отношении применения и функций которого, к сожалению, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо существенные исследования как в области современного литературного языка, так и в его историческом ракурсе. В языке прозаического наследия данного периода в образовании глагольных словосочетаний послелог **-ро** проявляется себя достаточно многофункциональным и многозначным. Этот послелог в составе глагольных словосочетаний проявляется себя как средство связи с различными синтаксическими отношениями.

Послелог **-ро** преимущественно связывает непосредственный субъект с глаголом. Это считается основной задачей послелога **-ро**: *Пас өйро ниишиониданду моуда кашиданд* [329; 93]. – Тогда его посадили и накрыли стол.

В составе глагольных словосочетаний обстоятельства наблюдается употребление непосредственно неоформленного объекта: *Бар канори дарё яқдигарро канор гирифта ҳар кадом ба ҷонибे равон гардианд* [336; 43]. – На берегу реки, обняв друг друга, разошлись в разные стороны. *Пас бархосту бо иттифоқи Мұхаммад назди Имом Ҳусейн омаду яқдигарро дар канор гирифтанду он ғубори муртағеъ шуд* [338; 31]. – Тогда, он встал и с помощью Мухаммада подошёл к Имом Ҳусейну, они обнялись и конфликт был исчерпан.

Послелог **-ро**, хотя и немного, но всё же связывает опосредованный субъект с глаголом. В современном литературном таджикском языке принятие такой формы глагольными словосочетаниями в большинстве случаев наблюдается в предложных глагольных словосочетаниях [231; 385]. Выполнение данной функции послелогом **-ро** в классической поэзии и прозе – достаточно распространённое явление.

В прозе рассматриваемого периода преимущественно наблюдается использование в виде неполных инфинитивных глаголов: *Шуморо дар аввал бо ман ҳамин муомала боист кард* [336; 89]. – С самого начала вам было необходимо обращаться со мной таким образом.

Одна из особенностей таких глагольных словосочетаний в прозе данного периода заключается в том, что компоненты словосочетаний могут находиться в дистактном состоянии: *Халифаро сухани ў хуши омад* [329; 54]. - Калифу понравилась его речь. *Ғативожро аз рӯйи ҳаво назар бар вай афтод* [336; 873]. – Взор грифа с неба упал на него.

В некоторых словосочетаниях такого рода послелог **-ро** выступает не как средство связи, а как междометная часть вводных слов: *Худойро, ман дар ин вилоят исми расме дорам* [336; 820]. . Боже, у меня в этой области есть официальное имя.

Полученные материалы показывают, что послелог «**-ро**» в письменных источниках XV-XVI веков, как и предыдущих столетий, преимущественно встречается в устойчивых выражениях, имеющих в прошлом тенденцию наречия. В данном виде словосочетаний послелог **-ро** сохранил свою древнюю семантику и функции: *Худойро сипри ин боз намой* [336; 829]. – Боже, раскрой секрет этого. *Қазоро он руҳи мұчассам логару низор гардад* [336; 204]. – Пусть будет суждено, чтобы этот твердый дух был сломлен.

Послелог «**-ро**» в прозе этого периода употребляется с существительными, и выражает направленность действия на пользу кого-либо или чего-либо. Этот послелог в данной функции становится синонимом с предлогами **барои** и **ба**: *Махтума ва мафтухорро сұхбате сохтанд* [341; 204] – Опечаленным и покорённым дали возможность побеседовать. *Моро ҳамин обрӯ беш аст* [338; 204] – Нам и этого авторитета много.

Послелог **-ро** в прозе данного периода использовался как синоним предлога «аз» для выражения отношения дополнения источника действия: ...*ниразанеро турсидан* [336; 1262]. – Одну старую женщину спросили.

В прозе данного периода из других предлогов и послелогов нами выявлен только послелог **боз**: *To ман дар ин хонаам ва аз хурдӣ боз медонам, ки сад хурӯсро сар буриданد* [338; 75]. – Я нахожусь в этом доме и с детства знаю, что было зарезано сто петухов.

Необходимо отметить, что исследователь Б. Шарифов существительные **оинин, сифат** и **мисол** считал так называемыми словами-послелогами [110; 205]. Мы же эти морфемы считаем словообразовательными суффиксами и рассмотрим их в главе о глагольных словосочетаниях со связью примыкания.

Таким образом, послелог **-ро** в прозе данного периода в рамках глагольных словосочетаний выполняет различные синтаксические задачи, однако его основная задачей являются отношения дополнительного, особенно, непосредственной дополнительности.

В третьем разделе третьей главы диссертации исследуются глагольные словосочетания с предложной и послеложной связью. Предложная и послеложная связь считается одним из редко употребляемых средств связи и имеет узкий круг использования как в наследии классического периода, так и в современном литературном языке. Причина этого заключается в том, что связь слов посредством предлогов и послелогов в разговорном и диалектном вариантах таджикского языка встречается достаточно часто, и данный вид связи описан многими исследователями области диалектологии, хотя В. С. Растворгueva справедливо отмечает, что исследователями при сборе материала по говорам и диалектам неделено должного внимания предлогам и послелогам [248; 18].

В письменных источниках объекта данного исследования отмечено оформление глагольных словосочетаний двумя средствами связи. Это состояние преимущественно наблюдается между предлогом «аз» и послелогом «боз». Словосочетания, сформировавшиеся посредством предлога «аз» и послелога «боз», выражают временные отношения. Словосочетания с существительными времени показывают количество

продолжительности времени, в течение которого происходит действие:

Бозе аз хүрүсे турсид, ки аз хурдй боз дар хонаи бани Одамй ва эшон ба дасты худ обу донаи ту мухайё меқунанд [338; 73]. – Сокол сказал петуху, мол ты с младенчества находишься в доме Человека и он своими руками даёт тебе зёрна и воду. *Ман ба күштани ту чунон якчиҳат нестам, ки ба ҳеч ваҷӯз аз он боз наистам* [336; 1378]. – Я не столь заинтересован в твоём убийстве, чтобы ничто не удержало меня от него.

Словосочетания с местоимением **кай** обычно бывают двухсловными и по своей семантике равны вышеприведённым словосочетаниям. Отличительная особенность этих словосочетаний состоит в том, что в словосочетаниях связь между компонентами проявляется более четко посредством послелога «**боз**»: *Эй сиёхрүйи ҳез ва эй номарди бетамиз, шарм намедорй ва аз кай боз ту чунин шудай?* [336; 988]. – *O, бесчестный и бессовестный подлец, тебе не стыдно и с каких пор ты стал таким?*

Оформление глагольных словосочетаний двумя средствами связи в письменных источниках прошлого характерно и для выражения оттенка времени: *Аз он вақт боз ки бар он нур назар доштанд*, *аз ҳоли якдигар хабар доштанд* [340; 36]. - С тех пор, как они стали смотреть в сторону того света, они знали все о друг друге.

В четвёртой главе, именуемой «**Исследование особенности значений глагольных словосочетаний**», проведена семантическая классификация глаголов в составе глагольных словосочетаний рассматриваемого периода. В разделах данной главы внимание акцентировалось на анализе глаголов, которые в составе глагольных словосочетаний использовались как в прямом, так и в переносном значениях

Первый раздел главы - “**Семантические особенности глаголов движения в составе глагольных словосочетаний**” содержит анализ глаголов движения в связи с такими понятиями, как место нахождения объекта и субъекта, место и роль распространения действия и состояния, значение направления движения: движения снизу вверх, движения сверху вниз, движения в каком-либо направлении.

Следует подчеркнуть, что лексическое значение слова считается важным фактором взаимосвязи между компонентами глагольных словосочетаний и основным условием выражения различных синтаксических отношений. В этой связи, глагольные словосочетания изучаются не только внутри предложения как элемент его структуры, но также и вне предложения как лексико-семантическая единица, поскольку и в этом случае данный вид словосочетаний выражает состояние, сложное понятие и конкретное положение.

Как было отмечено ранее, в семантической классификации глаголов, которая осуществляется в составе глагольных словосочетаний в качестве классификации основного компонента, до сих пор не существует определённых правил или норм разделения на семантические группы: «...ознакомление с основными задачами языка определяет отличие ролей языковых единиц в зависимости от цели и признаков их использования, различных путей и способов выражения значения языковыми единицами и кроме того, с учётом специфики той или иной функции языка осуществляет анализ значения той или иной единицы языка» [229; 136].

В языке письменных источников XV-XVI веков семантическое поле глагола в составе глагольных словосочетаний по сравнению со всеми другими частями речи является более широким, степень его функциональности и воздействия более преобладающим, поскольку он придаёт преимущество активности, характерности и весомости речи и образует в сознании человека более полное представление о событиях и явлениях. В этом отношении глагольные словосочетания в языке письменных источников данного периода создают большую группу, которая играет важную роль как языковое и стилистическое средство.

Наряду с синтаксическими отношениями важное место между компонентами глагольных словосочетаний занимают и лексическое, и грамматическое значения. В этой связи, при анализе глагольных словосочетаний принимаются во внимание оба значения глаголов, поскольку, хотя лексическое значение и является основным, всё же оно в составе глагольных словосочетаний тесно связано с грамматическим значением.

О. С. Ахманова, указывая на этот вопрос, отмечает: “Грамматическое значение как в плане содержания, так и в плане выражения не может существовать отдельно, без лексического значения. Однако лексическое значение, хотя и является основным, в словах связано с грамматическим значением и не выражается без него. Поэтому лексическое и грамматическое значения считаются основными свойствами слова [128; 68].

Глаголы движения в составе глагольных словосочетаний отличаются особой спецификой значения, то есть они, кроме своего обычного значения, выражают также и другие значения. Например, глагол **рафтан** (идти) в составе глагольных словосочетаний имеет различные значения: а) начало действия: *Рӯзе Ҳазрати Амир ба роҳе мерафт* [338; 19]. – Однажды Хазрат Амир шёл по дороге; б) место, сторона и направление действия: *Ба Ҳурисон рафт ва дар он ёт тавассути ҳарзагӯй ба дасти Амир Абдугани қуиста ишуда* [341; 100]. – Пошёл в Хорасан и там из-за своих блаженных речей был убит Амиром Абдугани; в) движение, направление: *Сиддиқ ба масҷид рафта хоҷаи канизакро талабид* [329; 73]. – Сиддик, прия в мечеть, потребовал хаджу служанки и т. д. Такому анализу в диссертации подвергнуты все глаголы движения, которые в составе глагольных словосочетаний выражают различные значения.

Во втором разделе данной главы - “**Семантические особенности глаголов действия в составе глагольных словосочетаний**” рассмотрены семантические оттенки глаголов действия в составе глагольных словосочетаний. Анализ и отображение полученных материалов показал, что глаголы, выражающие понятия действия, также широко употреблялись в составе глагольных словосочетаний письменных источников исследуемого периода. Во многих случаях в глаголах, выполнение и применение которых относится к повседневной жизни, значения действия и движения возникают совместно.

Выражение значения времени, причины, объекта с глаголами движения, действия и состояния в составе глагольных словосочетаний рассмотрено в третьем разделе этой главы.

Анализ полученных материалов доказал, что в письменных источниках объекта исследования состояние и форма использования одного глагольного словосочетания было обычным

явлением. Это состояние встретилось нам в произведениях «Бахористон» и «Латоиф-ут-тавоиф»: *Имрӯз даст ба горам бикиояму ҳар чӣ биёбам, бира�отам ва фардо бо Фиръавн дар отаи дароям* [329; 106]. – Если сегодня я начну грабить и брать всё, что найду, то завтра я войду в огонь вместе с Фараоном. *Он хоҳам, ки имрӯз даст ба гораму тороч баркушояму ва фардо бо Фиръавн Намруд дар отаи дароям* [338; 89]. - Хочу, чтобы сегодня я начал грабить и разрушать, а завтра вместе с Фараоном Намрудом вошёл в огонь.

Здесь необходимо отметить, что компоненты словосочетаний между собой всегда находятся в определенных семантических отношениях и значение словосочетаний появляется от значения их компонентов. Специфика семантических оттенков словосочетаний преимущественно определяется лексическим значением компонентов. В частности, именные составные глаголы, которые в системе глагола обладают особым статусом, образуются посредством выражения любого первого значения компонентов глагола. При семантическом анализе глагола выявлено, что основной компонент (глагол) служит для выражения того или иного действия. А подчинённый компонент вместе с основным компонентом всегда состоит в семантических отношениях. Отсюда следует, что вспомогательный компонент глагольных словосочетаний наравне с основным компонентом при выражении того или иного действия обладает значением определенного места. Эти глаголы в составе глагольных словосочетаний могут в различной форме выражать несколько смысловых оттенков. Например, в письменных источниках рассматриваемого периода слово *печида* (запутанный, запутав, обмотав) часто используется в значении *печонидан* (обмотать, обвиться вокруг чего-л.): *Онҳоро дар когази ҳарири бағдодӣ печида* [336; 391] - Завернув их в тонкую багдадскую бумагу. *Баъд аз чанд рӯз ўро дар бурё печида сӯхтанд* [341; 31] – Через несколько дней его завернули в циновку и сожгли. *Валлоҳ, агар тамоми дунё дар жандай ўпечида будӣ, кирои гиристан накардӣ* [338; 31] – Клянусь Богом, если бы весь мир был обмотан его лохмотьями, это бы не стоило слёз.

В этой конструкции глагольных словосочетаний глаголы движения и действия обозначают состояние и положение понятия, которое воздействует на движение, действие, изменение признака, и наряду с этим, выражают большое количество лексико-грамматических значений. Например, глагол **омадан** (*приходить*) может быть использован в значении **рафтан** (*уходить*): *Шоире ба таваққӯи фоида ба дари хонаи Маъни Зоида омад* [329;70] - Один поэт, надеясь на получение выгоды, пришёл к дверям Маъни Зоида; **омадан** (*приходить*) в значении **боридан** (*выпадения осадков*): *Рӯзе барфи азим меомад ва боди сарди аниф мечаст* [338;197] – Однажды шёл большой снег и носился холодный жестокий ветер; **омадан** (*приходить*) в значении **галтидан** (*падать*): *Шахсе аз боме бияфтод ва бар гардани Мавлоно омад, чунинки мӯҳраи гардани ўқусуре ёфт* [338; 129] – Один человек упал с крыши и свалился на шею Мавлоно, да так, что позвонок его шеи повредился и т.д.

В завершении вышеупомянутых размышлений можно сделать вывод, что в образовании глагольных словосочетаний наряду с важной ролью грамматических особенностей слов высокой степенью значимости также обладает исследование и анализ семантических особенностей глаголов в составе глагольных словосочетаний. Всестороннее исследование семантических групп глаголов с различными семантическими оттенками является необходимым и полезным в том отношении, что оно окажет большое содействие и помочь в решении других проблем грамматики современного литературного таджикского языка.

В **заключении** диссертации подводится итог научных результатов исследования. Изучение грамматико-семантических особенностей глагольных словосочетаний наследия классической литературы, особенно произведений периода XV-XVI веков, показало, что в течение нескольких столетий большая часть глагольных моделей в современном литературном таджикском языке в определённой мере сохранила свою структуру и значение. Несмотря на это, существуют и такие глагольные словосочетания,

которые в современном таджикском языке подверглись определённым модификациям формы и значения.

Подводя итог изложенному выше, можно прийти к следующим выводам. В языке прозы данного периода в отношении средств связи глагольных словосочетаний произошли некоторые значимые изменения, наиболее важными из которых являются следующие:

1. В письменных источниках периода XV-XVI веков использовалось большое количество исследованных в диссертации составных именных предлогов, многие из которых в дальнейшем с развитием языка и ассимиляцией его синтаксического строя вышли из употребления. [4-А].

2. Частотность употребления предлогов в составе глагольных словосочетаний языка наследия данного периода с учётом синтаксических отношений имеет различный характер. Такое выражение отношений в составе глагольных словосочетаний можно встретить в изафетных именных и в именных составных предлогах. В прозе данного периода в составе глагольных словосочетаний для выражения отношения обстоятельства места и площади использованы различные предлоги. [11-А].

3. В языке изучаемой прозы широкое употребление именных предлогов не беспринципно и появление именных предлогов, прежде всего, тесно связано и подчинено закономерностям и тенденции освобождения первичных предлогов от их многофункциональности и полисемантичности и с появлением всё новых отношений между предметами и событиями [7-А].

4. Другая особенность языка прозы периода XV-XVI веков состоит в том, что в результате смешения тенденций книжного и разговорного языков широко употреблялись различные формы предлогов, при этом всестороннее использование их задач и семантических оттенков считается одной из стилистических особенностей языка данного периода [1-А].

5. Послелоги с позиции своих синтаксических задач схожи с предлогами, однако количество послелогов и в литературном языке прошлых времён, и в языке современности невелико. В языке прозы периода XV-XVI веков, в основном, использовались послелог **-ро** и именной послелог **«боз»**. Первичный послелог **барин** в составе глагольных словосочетаний собранного материала

не наблюдалось. Послелог **-ро** в литературном языке классического периода таджикского языка считается одним из многофункциональных и многозначных средств. В языке письменного наследия периода XV-XVI веков послелог «**-ро**» преимущественно служит для выражения непосредственного дополнительного. [13-А].

6. Выражение отношений обстоятельства причины в составе глагольных моделей с предлогом **дар** в истории таджикского языка, хотя и имеет длительную историю, исследователями современного таджикского языка эта функция предлога **дар** не упоминается. В прозе XV–XVI веков предлог **дар** в составе глагольных словосочетаний используется вместе с существительными действия и состояния, и в большом количестве указывает на причину происхождения действия и состояния с добавочными оттенками дополнительного: дар ториқӣ роҳ ғалат кардан [336; 1038] – перепутать дорогу в темноте. [10-А].

7. В прозе данного периода компоненты словосочетаний позиционно относительны, порой основной компонент даже встречается перед подчинённым компонентом: Эшон **бахилӣ мекунад дар мадҳ ва ҷавонмардӣ мекунад дар ҳаҷв** [336; 217]. – Он жаден на похвалу и щедр на юморе. Зуд бошед, ки бозгардаму **паноҳ барам ба қӯҳе** [338; 54]. – Поторопитесь, ведь я должен вернуться и спрятаться за горой. [16-А].

8. В некоторых исследованиях отмечается, что форма **бар рӯйи** в литературном языке прошлого не встречается в функции выражения обстоятельства места, однако собранные примеры свидетельствуют, что в выражении отношения локальности данный предлог в литературном языке прошлых времён также был достаточно хорошо известным: Ногоҳ боз ҳамон ғаливож бар рӯйи ҳаво пайдо шуд [336; 872]. – Неожиданно тот самый гриф появился в небе. [19-А].

9. В соответствии с значениями глагола определенная группа предложных глагольных словосочетаний может быть выражена в форме предложной связи или связи примыкания. В учебниках для вузов, и в частности в «Грамматике современного литературного таджикского языка» приводятся примеры типа **«қӯча баромадан»** (выходить на улицу) со связью примыкания, и, на наш взгляд, это

правильно, поскольку группирование видов связи осуществляется по форме их выражения. [12-А].

10. Одна из характерных особенностей глагольных словосочетаний этого периода состоит в том, что компоненты глагольных словосочетаний в связи примыкания по размещению своих элементов находятся в контактном и дистантном состоянии. В глагольных словосочетаниях контактной связи подчиняемый и подчиняющийся компоненты всегда находятся рядом: андак тааммул кардан [336; 35] – немного подождать, музтариб дидан [336; 4] – увидеть расстроенным.

При дистантной связи между подчиняющимся компонентом и основным словом всегда используются слова, связанные с общим значением предложения: ...**дуаспа** ба сари ман тохтан [338; 35] – наехали на меня, сидя на двух лошадях. ...**назоракунон** ба байгулае **оромидан** [341; 553]. – оглядываясь по сторонам, умиrottворились в уголке. [21-А].

11. В прозе исследуемого периода предлог **ба** очень активно использован для выражения отношения обстоятельства цели. В большинстве из примеров предлог **ба** синонимизируется с предлогом **барои**, где были обнаружены более 28 примеров, в которых предлог «**ба**» как синоним предлога **барои** очень ярко выражает отношения обстоятельства цели. [3-А].

12. В таджикской лингвистике кроме этой распространённой разновидности связи - изафетной, упоминаются виды связи согласования, изафетно-подчинённой (предложной), изафетно-послеложной, предложно-послеложной, послеложно-местоименной и артиклино-предложной, однако в прозе исследуемого периода данный вид связи (кроме связи артиклино-предложной) в составе глагольных словосочетаний не был популярным. Во всяком случае, данный вид связи в составе именных словосочетаний и отдельных предложений встретился только в одном-двух примерах. [8-А].

13. Анализ полученных материалов показал, что в языке письменных источников данного периода встречаются глаголы, требующие определенного предлога или послелоги, и их связь можно назвать подчинительно-предложной. К примеру, глаголы «тарсидан» (бояться), «ранцидан» (обижаться) и другие всегда связывают свой подчиняющийся компонент с предлогом «аз» или

переходные глаголы всегда подчиняют определённый объект посредством послелога «-ро». [6-А].

14. В письменных источниках рассматриваемого периода глаголы движения и действия, положения и состояния обозначают понятия влияния движения, функциональности, изменения признака, и наряду с этим, выражают большое количество лексико-грамматических значений. Эти глаголы в составе глагольных словосочетаний могут в различных формах выражать несколько семантических оттенков. [20-А].

15. Способ и стиль создания письменных памятников исследуемого периода показали, их тесную взаимосвязь с современным литературным языком и его диалектами. Сопоставительный анализ грамматических и семантических особенностей глагольных словосочетаний письменного наследия XV-XVI веков показал, что они своими функциями и местом употребления в основном соответствуют их позиции в современном литературном таджикском языке.

Исследование грамматико-семантических особенностей глагольных словосочетаний в прозе литературного наследия XV-XVI веков оказывает существенную помощь в заполнении имеющихся лакун в языке классического периода и его сокровищницы, определении статуса трудов данного периода в процессе укрепления, совершенствования и развития таджикского литературного языка. [24-А].

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора

1. В периодических изданиях, включенных в перечень, рекомендуемый ВАК Российской Федерации и ВАК Республики Таджикистан

[1-А]. Fafforov, A. O. Tadqiqi Badoeъ-ul-waqoъ-eъ-и Zainiddin Maҳmudi Bosifъ dar zabonshinozii tozik // Paёmi donishgoҳi omӯzgorъ.-Dushanbe, №4 [47]. 2012. - C.129-131.

[2-А]. Fafforov, A. O. Ibora va mavқei on dar nizomi sintaksis // Paёmi donishgoҳi omӯzgorъ.-Dushanbe, №4 [47]. 2012.-C.265-267.

[3-А]. Fafforov, A. O. Mavқei peshоянди “ba” dar tashakkuли iboraҳoi feъly [dar aсоси mavodi Badoeъ-ul-waqoъ-eъ-и Zainiddin Maҳmudi Bosifъ] // Paёmi donishgoҳi omӯzgorъ. –Dushanbe, №5 [48]. 2012. - C.242-245.

[4-А]. Fafforov, A. O. Iboraҳoi feъly bo peshояндҳoi nomii tarkiбiй dar «Badoeъ-ul-waqoъ-eъ»-i Zainiddin Maҳmudi Bosifъ // Paёmi donishgoҳi omӯzgorъ. -Dushanbe, №2 [51]. 2013. -C. 276-280.

[5-А]. Fafforov, A. O. Aloқai muvofiқati grammatikъ va baъze xususiyatҳoi on dar nasri asri XVI // Paёmi Donishgoҳi millии Toҷikiiston.-Dushanbe: Сино, 2013, №4/6 [122]. -C. 100-103. (ҳаммуаллифъ).

[6-А]. Fafforov, A. O. Ifodaи munosibati makon bo peshоянди “az” dar nasri asri XVI // Axbori Akademия Ҷумҳurии Toҷikiiston. Шуъбаи ilmҳoi ҷamъiatshinozij.-Dushanbe. №2 [234]. 2014.-C. 69-72. (ҳаммуаллифъ).

[7-А]. Fafforov, A. O. Iboraҳoi feъliи munosibati masoҳavъi dar «Badoeъ-ul-waqoъ-eъ»-i Zainiddin Maҳmudi Bosifъ // Paёmi donishgoҳi omӯzgorъ.- Dushanbe.- №1 [56], 2014. -C. 328-332.

[8-А]. Fafforov, A.O. Aloқai kalimaҳo ва ifodaи munosibati purkunandagъi bo peshоянди “ba” dar nasri asri XVI //Paёmi donishgoҳi omӯzgorъ. –Dushanbe, №1 [56-2]. 2014.-C. 363-366. (ҳаммуаллифъ).

[9-А]. Faффоров, А. О. Ибораҳои феълии муносибати пуркунандагӣ бо пешоянди “бар” дар «Бадоеъ-ул-вақоэъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ.-Душанбе, №3 [58-1]. 2014. -С. 338-341.

[10-А]. Faффоров, А. О. Алоқаи калимаҳо ва ифодай муносибати ҳолӣ бо пешоянди “дар” дар насри асри XVI // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон -Душанбе, № 4/2 [133]. 2014. -С. 56-58.

[11-А]. Faффоров, А. О. Алоқаи калимаҳо бо пешояндҳои номӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоэъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе.-№4 [59]. 2014.-С. 255-262.

[12-А]. Faффоров, А. О. Алоқаи калимаҳо бо пешояндҳои номӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоэъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.-Душанбе: Сино, №4/1 [159]. 2015. - С.97-102. (ҳаммуаллифӣ).

[13-А]. Faффоров, А. О. Алоқаи калимаҳо ва тобишҳои маъноии феълҳо бо пасоянди “-ро” дар насри асри XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. –Душанбе, №1 [62-2]. 2015. - С. 317-319.

[14-А].Faффоров, А. О. Ибораҳои феълӣ ва ифодай тобишҳои маъной бо пешоянди “бо” дар насри асри XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ.-Душанбе, №5 [66]. 2015.-С.110-112.

[15-А]. Faффоров, А. О. Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои “бо”, “бē”, “то” ва “барои” [аз барои] дар «Бадоеъ-ул-вақоэъ» - и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ.-Душанбе, №6 [67]. 2015. - С. 122-124.

[16-А]. Faффоров, А. О. Хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар насри асри XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №3 [70]. 2017.- С. -80-83.

[17-А]. Faффоров, А. О. Тобишҳои маъноии феълҳо дар таркиби ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ дар насри асри XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №3 [70]. 2017. - С. 83-87. (ҳаммуаллифӣ).

[18-А]. Гаффоров, А. О. Ифодаи муносибатҳои ҳолии макон бо пешояндҳои номӣ ва номии таркибӣ дар осори хаттии асри XV1 // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №1 [73]. 2018. - С. 74-77.

[19-А]. Гаффоров А. О. Ибораҳои феълии муносибати ҳолӣ бо пешояндҳои аслӣ дар насли асрҳои XV-XV1 // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, № 2 [79]. 2019. -С. 54-58.

[20-А]. Гаффоров, А. О. Хусусиятҳои маъноии ибораҳои феълӣ дар забони адабии тоҷик // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №4. [81]. 2019. -С. 11-15.

[21-А]. Гаффоров, А. О. Ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ дар забони насли асрҳои XV-XVI // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. -Душанбе, №1 [84]. 2020. - С.8-12. (ҳаммуаллифӣ).

Асарҳои дигар:

а) Монография:

[22-А]. Гаффоров, А. Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои аслӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ/ А. Гаффоров.-Душанбе: Ирфон, 2014.-140 с.

[23-А]. Гаффоров, А. Хусусиятҳои грамматикии ибораҳои феълӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик [дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV-XVI]./ А. Гаффоров.-Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2020.-222 с.

б) Мақолаҳо дар маҷалла ва маҷмӯаҳои илмӣ:

[24-А]. Гаффоров, А. О. Муродиф шудани пешояндҳои аслӣ дар таркиби ибораҳои феълии пешояндӣ // Маҷаллаи Адаб.1996.-№7. -С. 9-11.

[25-А]. Гаффоров, А. О.- Ибораҳои феълӣ бо пешоянди «бар» дар Бадоеъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони дониш. [Маҷмуаи илмӣ]. -Душанбе: Ҳумо, 2001. -С. 168-172.

[26-А]. Гаффоров, А. О. Ифодаи муносибатҳои наҳвӣ бо пешояндҳои аслӣ дар таркиби ибораҳои феълӣ [дар асоси маводи «Бадоеъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ] //

Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони дониш. [Маҷмуаи илмӣ]. - Душанбе: Ҳумо, 2002. -С. 220-226.

[27-А]. Гаффоров, А. О. Таҳқиқи масъалаҳои назарияи ибора дар забоншиносии тоҷик. // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони андеша. [Маҷмӯаи илмӣ]. -Душанбе: Ҳумо, 2004. -С. 288-294.

[28-А]. Гаффоров, А. О. Муродифоти пешоянҳои аслӣ (дар асоси маводи Бадоевъ-ул-вақоевъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони андеша [Маҷмӯаи илмӣ]. -Душанбе: Ҳумо, 2005. -С. 359-364.

[29-А]. Гаффоров, А. О. Ибораҳои феълӣ бо пешоянди **то** дар Бадоевъ-ул-вақоевъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ // Маводи конференсияи илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. Ҷавонон ва ҷаҳони андеша [Маҷмӯаи илмӣ]. -Душанбе: «Ҳумо», 2006. -С.185-190.

Аннотатсияи

диссертатсияи Ғаффоров Абдушукур Одинашоевич дар мавзўи “Хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар забони адабии тоҷик” (дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV-XVI), ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 -забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст.

Калидвожаҳо: ибораҳои феълӣ, пешоянҷҳои аслӣ, тобишҳои маъноии феълҳо, муносибати пуркунандагӣ, алоқаи ҳамроҳӣ, сохтор, осори ҳаттии асрҳои XV-XVI.

Диссертатсияи докторӣ пажӯҳиши хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълиро дар забони адабии тоҷик (дар асоси маводи осори мансури асрҳои XV-XVI) фаро гирифтааст. Баррасии ҷанбаҳои забонии осори давраҳои гуногуни адабиётгамон яке аз масъалаҳои муҳими илмӣ аст, зеро дар ҳар давраи таъриҳӣ даҳҳо адибоне қалам ба даст гирифтаанд, ки дар ривоҷу равнақи забонамон саҳми қалон гузаштаанд. Маҳсусан, маводи осори адибони асрҳои XV-XVI барои соҳаҳои гуногуни забоншиносӣ аз манбаъҳои муҳим ба шумор меравад. Хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ дар осори адибони асрҳои мазкур аз масоили мубрам ва камомӯҳташудаи забоншиносӣ буда, таҳқиқу баррасии он на танҳо ба омӯзиши ин ҷанбаи таъриҳии забон мусоидат меқунад, балки ба рушди минбаъдаи забоншиносии тоҷик ва ғановати забони адабӣ низ шароити мусоид фароҳам меоварад.

Ба ҳайси асосҳои назариявии кор осори бузургтарин донишмандони русу аврупой ва мутахассисони варзидаи тоҷик қарор гирифта, масоили назариявии масъаларо ба таври комил аз онҳо фаро мегирад. Маҳсусан, аз саҳифаҳои диссертатсия маълум аст, ки асару мақолаҳои дар солҳои охир ба табърасида аз мадди назари муҳаққиқ дур намондааст.

Таҳлилҳои диссертатсионӣ гувоҳи онанд, ки сарчашмаҳои ҳаттии асрҳои XV-XVI - «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Бадоеъ-ул-вақоءъ»-и Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ, “Футувватномаи сultonӣ”, “Ахлоқи Муҳсинӣ” – и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Тухфаи Сомӣ»-и Соммирзои Сафавӣ, «Латоиф-ут-тавоиф»-и Фаҳриддин Алӣи Сафӣ, “Чаҳор гулзор”-и Ҳоча Ҳасани Нисорӣ ва «Аҷоиб-ул-мақдур фи аҳбори Темур»-и Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Арабшоҳ барои баррасии

масъалаи хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ маводи фаровони таҳқиқӣ дода тавонистаанд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки бо истифода аз забони осори насрин бадеии классикӣ таъини комилан дурустӣ робитаи калимаҳо дар ибора ва муносибатҳои нахвии онҳо муайян мегардад. Дар баробари ин, баррасии хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ ва муайян соҳтани воситаҳои алоқаи байни ҷузъҳои ибораҳо дар таъини ғановати сарчашмаҳои ҳаттии насрин асрҳои XV-XVI ва рушди забони адабии тоҷикӣ мусоидат меқунад.

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки маводи кор барои таълими ғанҳои забоншиносӣ аз қабили нахвшиносӣ, услубшиносӣ, маданияти нутқ, таҳлили матни бадеӣ, таълифи воситаҳои таълимиӣ, фарҳангҳои тафсирӣ ва ғайра метавонад истифода шавад.

Дар диссертатсия таърихи ташаккули ибораҳои феълӣ, рушду нумӯи воситаҳои алоқаи байни ҳиссаҳои таркиби ибораҳои феълӣ, хусусиятҳои услугии ибораҳои мазкур бо ибораҳои феълии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ мукоиса шуда, чандомади пешоянҷу пасоянҷдо ба ҳайси воситаҳои алоқа таҳқиқи илмӣ шудааст. Робитаи ибораи синтаксисиву ибораи фразеологӣ ва дараҷаи истеъмоли онҳо дар насрин классикии асрҳои XV-XVI аз корҳои муҳиммest, ки унвонҷӯ дар ҳалли онҳо кӯшидааст.

Ҳалли таҳқиқи масъалаҳои назариявӣ ва ташаккули ибораҳои феълӣ, ибораҳои феълӣ бо пешоянҷҳои аслӣ, ибораҳои феълӣ бо пешоянҷҳои номӣ, хусусиятҳои маъноии ибораҳои феълӣ дар насрин классикии асрҳои XV-XVI масъалаҳо мебошанд, ки дар чор боби диссертатсия мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтаанд. Гузориши масъалаи таҳқиқи вижагиҳои дастурӣ ва маъноии ибораҳои феълии забони тоҷикӣ дар асоси маводи осори насрин асрҳои XV-XVI аз дастовардҳои муҳиммӣ диссертатсияни буда, дар забоншиносии тоҷик як навъ ҷамъбасти вижагиҳои ибораҳои феълӣ маҳсуб мёбад.

Умуман, дар диссертатсия муҳимтарин хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ, инҷунунин, тарзу услуги нигориши забони осори мансури асрҳои XV-XVI муайяну мукаррар гардида, саҳми донишманҷони асрҳои миёна дар ҳифзу устувордошт, такомул ва рушди забони тоҷикӣ дар давраҳои гуногун нишон дода шудааст.

АННОТАЦИЯ

диссертационного исследования Гаффорова Абдушукура Одинашоевича на тему «Грамматико-семантические особенности глагольных словосочетаний в таджикском литературном языке (на материале прозаического наследия XV-XVI веков)», представленного на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 - Таджикский язык.

Ключевые слова: глагольные словосочетания, первичные предлоги, семантические оттенки глаголов, объектные отношения, связь примыкания, структура, письменное наследие XV- XVI веков.

Докторская диссертация охватывает грамматических и семантических особенностей глагольных словосочетаний в таджикском литературном языке (на материале прозаического наследия XV-XVI веков). Рассмотрение языковых аспектов наследия различных периодов персидско-таджикской литературы является одним из важных научных проблем, так как в различные исторические периоды десятки литераторов своим наследием внесли свой вклад в развитие таджикского языка. Наиболее важным научным источником исследования различных лингвистических аспектов является письменное наследие XV-XVI веков. Грамматические и семантические особенности глагольных словосочетаний в наследии литераторов данного периода относятся к числу актуальных и малоизученных вопросов лингвистики, исследование которых будет способствовать не только изучению данного аспекта истории языка, но и созданию благоприятных условий для дальнейшего развития таджикской лингвистики.

Научно-методологической основой работы служат труды известных русских и европейских лингвистов, а также известных таджикских ученых, всесторонне охватывающих теоретическую составляющую данной проблемы. Следует особо подчеркнуть, что труды и статьи, опубликованные в последние годы по данному вопросу, не остались вне поля зрения соискателя.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что письменные источники XV-XVI веков - «Бахористон» Абдурахмана Джами,

«Бадоэй-ул-вақоэй» Зайниддина Махмуда Восифи, «Футувватномаи султони», “Ахлоқи Муҳсини” Ҳусайн Воиза Кошифи, «Тухфаи Сомӣ» Соммирзо Сафави, «Латоиф-ут-тавоиф» Фаҳриддина Али Сафи, “Чаҳор гулзор” Ҳоджи Ҳасана Нисори «Аҷоиб-ул-мақдур фи аҳбори Темур» Аҳмада ибн Муҳаммада ибн Арабшаха, предоставляют богатый исследовательский материал для исследования вопросов грамматических и семантических особенностей глагольных словосочетаний в языке рассматриваемого периода.

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что в нем с использованием языка наследия классической художественной прозы достоверно определена связь между словами в составе словосочетаний и их синтаксические взаимоотношения. Наряду с этим, рассмотрение грамматико-семантических особенностей глагольных словосочетаний и определение средств связи между компонентами словосочетаний способствует определению богатого языкового материала, содержащегося письменных источников прозы XV-XVI веков и сыгравшего большую роль в развитии таджикского литературного языка.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что материалы работы могут быть использованы в процессе преподавания лингвистических дисциплин, таких как синтаксис, стилистика, культура речи, текстологический анализ художественного текста, написания учебников и учебных пособий, толковых словарей и других научных изысканий.

В диссертации сопоставлены исторические особенности формирования глагольных словосочетаний, развитие средств связи между составными частями глагольных словосочетаний, стилистические особенности данных словосочетаний с глагольными словосочетаниями современного таджикского языка, аргументированно определена частотность предлогов и послелогов как средств связи.

Выявление связи между синтаксическими и фразеологическими словосочетаниями, степень их употребления в классической прозе XV-XVI веков принадлежит к числу важных изысканий, завершённых соискателем.

Осуществление исследования теоретических вопросов и формирования глагольных словосочетаний, глагольных словосочетаний с первичными предлогами, глагольных словосочетаний с именными предлогами, семантических особенностей глагольных словосочетаний в классической прозе XV-XVI веков относится к разряду вопросов, которые в четырёх главах диссертации охвачены всесторонним научным исследованием. Постановка вопроса об исследовании грамматических и семантических особенностей глагольных словосочетаний таджикского языка на основе материалов прозы XV-XVI веков принадлежит к числу значительных достижений диссертации и является неким итогом исследования особенностей глагольных словосочетаний в таджикской лингвистике. В целом, в диссертации определены и установлены основные особенности глагольных словосочетаний, а также способы и стиль написания классической прозы XV-XVI веков, показан вклад средневековых учёных в укрепление и бережное хранение, развитие и совершенствование таджикского языка в различные периоды его развития.

Annotation

for the dissertation of Abdushukur O. Gafforov titled "Grammatical and Semantic Features of verb collocations in the Tajiki Literary Language (as exemplified in the prose of the XV-XVI centuries)" presented for the degree of Doctor of Philological Sciences in 10.02.01 - Tajiki language.

Key words: verbal collocations, primary prepositions, semantic peculiarities of verbs, object relations, parataxis, structure of written heritage of XV-XVI centuries

This doctoral dissertation covers the study of grammatical and semantic peculiarities of verb collocations in the Tajiki literary language (based on materials of prosherdit works of XV-XVI centuries). Consideration of linguistic aspects of the heritage of different periods of our literature is one of the most important scientific issues, because dozens of writers have made a significant contribution to the development of our language in each historical period. In particular, materials from the legacy of writers of the XV-XVI centuries are considered an important scientific source of research on various linguistic aspects.

The grammatical and semantic peculiarities of verb collocations in the works of writers of these centuries are the most important and little-studied issues of linguistics. Study of the aforesaid not only contributes to the study of the historical aspect of language, but also creates favorable conditions for further development of Tajik linguistics.

Theoretical basis of the dissertation are the works of the greatest Russian and European scientists and leading Tajik specialists which fully cover the theoretical issues of the problem. In particular, it is clear from the pages of the dissertation that the works and articles published in recent years have not escaped the attention of the researcher.

Dissertation analysis indicates that the written sources of the XV-XVI centuries such as "Bahoriston" by Abdurahmon Jomi, "Badoe-ul-vakoe" by Zayniddin Mahmud Vosifi, "Futuvvatnomai sultonii" by Hussain Voizi Koshifi, "Tuhfai Somi" by Sommirzo Safavi, "Latoif-ut-tavoif" by Fakhreddin Ali Safi, "Chahor gulzor" by Khoja Hasani Nisori, "Ajoibul-maqdur fi akhbori Temur" by Ahmad ibni Muhammad ibni Arabshoh

were able to provide a rich research material to study the issues of grammatical and semantic features of the verb collocations.

The theoretical significance of the study is manifested in the fact that, using the language of the heritage of classical fiction, the relation between words in the composition of phrases and their syntactic relationships are reliably determined. Along with this, consideration of the grammatical and semantic features of the verb collocations and the determination of the means of communication between the components of phrases contributes to the establishment of the wealth of written sources of prose of the 15th and 16th centuries and the development of the Tajik literary language.

The practical significance of the dissertation is manifested in the fact that the materials of the work can be used in the process of teaching of linguistic disciplines such as syntax, stylistics, speech culture, textual analysis of a literary text, writing textbooks and teaching aids, explanatory dictionaries, etc.

The dissertation compares the history of the formation of verbs, the development of the means of communication between the components of verbs, the stylistic features of these phrases with the verbs of the modern Tajik language, the number of prefixes and suffixes as a means of communication.

The relationship between syntactic and phraseological expressions and the degree of their use in the classical prose of the XV-XVI centuries is one of the most important works performed by the researcher.

The solution of theoretical problems and formation of verb collocations with original prefixes, verb collocations with noun prefixes, semantic features of verb collocations in the classical prose of the XV-XVI centuries are the issues discussed in four chapters of the dissertation. The report on the study of grammatical features and the meaning of verb collocations of the Tajik language on the basis of materials of the XV-XVI centuries is one of the most important achievements of the dissertation and is a kind of summary of the features of verbs in Tajik linguistics. In general, the dissertation identifies the most important grammatical features and the meaning of verb collocations, as well as the style of writing the language works of the XV-XVI centuries, the contribution of medieval scholars to preservation and development of the Tajik language in different periods.